

**ХОҦЙ УМАРХҰЧАИ ИСТАРАВШАЙ**

**ДҰСТОН ДАР  
КОИНОТ**

**ҚИСМИ ЯКУМ**

*(Асари фантастикию илмі)*

**ДУШАНБЕ  
«СУРУШАН»  
2004**

Мұхаррир:  
доктори улуми филология, профессор  
**Абдулхай Маҳмадаминов**

Хочи Умархұчаи Истаравшанай.

**Дүстон дар коинот** (Асари фантастикию илмі).

Қисми якум. — Душанбе: «Сурушан», 2004. 112 сах.

Чавонй олами хаёлоти рангин ва орзуҳои баландпарвозу ширини зиндагист. Дар ин китоб аз хусуси чанд лавҳаи ҳаёт ва саъю құшиши як зұмра ғавононе, ки дар дил орзуҳои нек доранд, ташнаи илму маърифатанд, худогоҳу бедордиланд ва дар пайи дарёфти асрори коинот ҳастанд, сухан меравад. Муаллиф амалиёт, муносибат, хислату характер, дараҷаи идроку дониш, ғаһонбиний, фикру ақидаи қаҳрамонони асар дар бораи пешрафти илму техника ва ғынагии ғаводиси коинот ва симои мушаххаси ҳар қадоме аз онҳоро гоҳо ба тавассути нақұл ва бештар ба воситаи муколамаҳои шавқангез бо тасвироти хаёлій ба қалам додааст. Ин китоб барои наврасону ғавонон ва онҳое, ки завқманди мутолиаи осори фантастик ҳастанд, таълиф шудааст. Умед аст, ки он мақбули хонандагони азиз мегардад.

## **РОҲ БА СЎИ ОШЁНИ БАЛАНД ВА АНДЕШАҲОИ ДУРПАРВОЗ**

Насри илмӣ ва тахайюлӣ (фантастиқӣ) як ҷузъи таркибиу муҳимми адабиёти оламшумули тоҷику форс буда, таърихи ғанию бостонӣ дорад. Аз «бобои пуршарафи ҳалқи тоҷик» (С. Айнӣ) — Абӯалӣ ибни Сино (980-1037) сар карда, то «доҳии модарзод»-и (С. Айнӣ) адабу фарҳанги тоҷик — Аҳмад маҳдуми Дониш (1826-1897) дар тӯли беш аз ҳазор сол суханварон вобаста ба талаботи давр, сатҳи маърифату вусъати ҷаҳонбинӣ ва диду завқи эстетикӣ намунаҳои барҷастаи ин намуди насрро ба майдон овардаанд, ки дар ташаккулу такомули зеҳнӣ ва такони нерӯҳои ақлонӣ саҳми шоистае гузоштаанд. Агар «Саломон ва Ибсол» ва «Зинда — писари Бедор» («Ҳай ибни Яқзон») барин оғаридаҳои Абӯалӣ ибни Сино намунаҳои нахустин ва оригиналӣ насли илмӣ ва тахайюлӣ бошанд, пас Аҳмад - маҳдуми Дониш бо таълифоти арзишмандаш, маҳсусан ба тавассути қиссаҳои бағоят шавқангез дар «Наводир-ул-вақоء» ин наవъи насрро бо истеъдоди фитрӣ ва заковати беҳамтояш ба қуллаи баланд расонид.

Дар ибтидои садаи XX эҷоди насли илмӣ ва тахайюлӣ ба қалами адиб ва донишманди бузурги тоҷик Абдурауфи Фитрати Бухорӣ (1886 — 4-уми октябри соли 1938) тааллуқ дорад ва қиссаи «Қиёмат» (1923)-и ў асари барҷастаест дар ин соҳа.

Нависандай маъруфи тоҷик Ҷалол Икромӣ (20 сентябри соли 1909, Бухоро — 11 апрели соли 1993, Душанбе) бо эҷоди ҳикояи «Дорурроҳати мусулмонон» (1969) замон ва сарнавишти инсонро дар давраи сотсиализм ба василаи тасвироти тахайюлӣ дар симои қаҳрамони озодидӯсту андешапарвари ҳикоя Мулло Бурҳон хеле муассир бозгӯ кардааст.

Насри тахайюлӣ минбаъд дар эҷодиёти адабони шинохта, чун Абдумалик Баҳорӣ, Қулмаҳмад Абдулҳусейнов (1929-1992), Равшани Ёрмуҳаммад, Адаш Истад, Баҳманёр ва дигарон бо фарогирии мавзӯъ ва масоили умдаи ҳаётӣ ҳарҷониба густариш ёфт. Алоқамандона бо назардоши тараққиёт ва дастовардҳои илмию техникӣ дар повестҳои тахайюлии А. Баҳорӣ «Парвоз ба Моҳ», «Себи тиллой», «Аҷоиботи Нодар», «Бозгашт», «Сунбула», «Шаҳидони шаҳид» ва Қ. Абдулҳусейнов «Таҳхонаи Маҳтоб», «Саргузашт дар Марс», «Истгоҳ дар мадор», «То ошёни Муштарӣ», «Баррачаҳои инкубаторӣ» ва ғайра макону фазо ва амалиёту саргузашти қаҳрамонҳои асар дар кайҳон ба риштаи тасвир кашида шуда ва муаллифон ба мақсади ниҳоии худ ба хубӣ муваффақ ҳам гаштаанд.

Инак, дар ибтидиои асри XXI дар насри илмию тахайюлии тоҷик муаллифи китоби шашчилдаи «Панду ҳикматҳо» (нашри дуюми тақмилёфтai ин асар соли 2002 дастраси хонандагон гардид) пири барнодил ва равшанзамир Ҳочӣ Умархӯҷаи Истаравшанӣ бо асари тозаэҷоди худ «Дӯстон дар коинот» (қисми якум) ворид гардид. Муаллифи китоб бозтоби ҳаёти ҷавонони донишдӯсту ташабbusкор ва қашшофро мақсади аслии хеш қарор додааст.

Шоири ватандӯсту ҷанговари тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ (1916-1945) дар байти зерин овони ҷавониро чунин тавсиф кардааст:

*Ҷавонӣ ниҳоли гулистони умр,  
Ниҳоли гулистони хандони умр.*

Дар ҳақиқат, ҷавонӣ олами ҳаёпоти рангин, даврони пурҷӯшу ҳурӯш ва нотакори умр ва орзуҳои баландпарвозу ширини зиндагист. Дар китоби «Дӯстон дар коинот» аз ҳусуси ҷанд лавҳаи ҳаёт ва саъю қӯшиши як зумра ҷавононе, ки дар дил ҳавасу орзуҳои нек доранд, ташнаи илму маъ-

рифатанд, худогоху бедордиланд, дар пайи дарёфти асро-ри коинот ва қашфиёти илмианд, сухан меравад. Муаллиф рафттору амалиёт, муносибат, хислату характер, дараачаи идроку дониш, ҷаҳонбинӣ, фикру ақидаи қаҳрамонони асар дар бораи пешрафти илму техника ва ҷигунағии ҳаводиси коинот ва симои мушаҳҳаси ҳар қадоме аз онҳоро гоҳо ба тавассути нақл ва бештар ба воситаи муколамаҳои шавқангезу муассир бо тасвироти ҳаёлӣ ба қалам додааст. Ин китоб барои наврасону ҷавонон ва онҳое, ки завқманди мутолааи осори илмию таҳайюлӣ ҳастанд, таълиф шуда-аст.

Шоири шаҳир Мирзо Турсунзода (1911-1977) бо як ҷаҳон орзуви ниятҳои нек дар «Ошёни баланд» (1967) ном шеъ-раш хитобан ба ҷавонони мустаиду бофарҳанг гуфта буд:

*Ошён гар мегузорӣ, дар баландиҳо гузор,  
Дар баландиҳои кӯҳи сарбаланди мо гузор...  
Осмон дар гунбади сабзаш агар ҷоят дӯҳад,  
Ошёни фикри дурандеш дар он ҷо гузор.*

Метавон гуфт, ки мутолааи асари Ҳочӣ Умархӯҷаи Истарвашанӣ «Дӯстон дар коинот» дар қалби ҷавонон шарори шавӯ мӯҳаббат ба донишу қасбандӯзӣ ва саъю қӯшиш ба ихтироотро фурӯзон мегардонад ва онҳоро барои расидан ба орзуви мақсадҳои начиб раҳнамун месозад. Ӯмед аст, ки муаллифи мӯҳтарам бо эҷоди қисми дуюми китobi худ хотири мухлисонашро шод мегардонад.

***АБДУЛҲАЙ МАҲМАДАМИНОВ,  
доктори улуми филологӣ, пофессор.***

10-12 декабря соли 2003.

Дар як ҳушибоду ҳавои кӯҳистон, ки дарёи пуртуғёни кӯҳӣ сар ба санг зада, ба даман чанг зада, сӯи водии ҳушманзараи сердолу дарахт ҷорӣ мешуд, дӯстон аз маҳалли истиқоматии падару модарон ҷудо афтода, пинҳонкорӣ мекарданд.

Рӯзҳои серкории дӯстон буд. Ҳар қадом коре дошт. Болои мизи кории Олимҷон ду-се китоб меистод, Олимҷон якеро монда дигареро ба даст мегирифт ва ба қофаз чизеро мена-вишту гаштаю баргашта саҳифаҳоро аз назар мегузаронид.

Дар як тарафи шипанги сари кӯҳ ба ҳарита ё ба нақша монанд як таҳта қофазе овезон буд, ки Олимҷон баъзан ба назди он рафта бо диққат зеҳн мемонд ва ба он баъзан чизеро илова мекард. Ҳар қадар дӯстон барои истироҳат илтимос кунанд ҳам, ў кӯтоҳ: «Вақт кам» мегуфт.

Донаёнк бошад аз китобхона ба китобхона гашта, бо ҳарроҳ китобҳои доир ба коинот навишташударо ҷамъ оварда, ба рӯи мизи кории Олимҷон мегузошту китобҳои мутолия кардаи Олимҷонро, ки ба як канор мемонд, бурда месупорид.

Дар як ғӯши ин кӯҳи баланд, дур аз дӯстон Иҳтироъкор саросема нашуда мулоҳизакорона қисмҳои пешакӣ тайёр карда шудаи мушакро бо ҳамдигар васл мекард. Гоҳо қомат рост карда, аз масофаи наздик бо ҷашмони тезу нуктасан-ҷаш кори ичро шударо аз назар гузаронид, ки қисми аввали мушак ба қубури ғафси мобайнаш фароҳ монанд буд.

Иҳтироъкор гоҳ-гоҳ нақшаро ба даст гирифта, нигоҳ мекард ва аз рӯи он нишондодҳо боз ба кори худ машғул мешуд. Ёрдамчиаш, ки Серкорак ном дошт, дар назди ў истода барои дастрас намудани қисмҳои тайёршуда, ба шаҳрҳои Бӯстону Гулистон рафта меомад ва ҳам дар вақтҳои дар назди вай буданаш ба корҳои Иҳтироъкор мадад мерасонд, ки ў низ нисбат ба ин кор завқи калоне дошт.

Олимчон бошад сари вақт аз кору бори онҳо хабардор шуда меистод ва ҳамроҳ навиштаҳои нави Ихтироъкорро мутолиа мекарданд. Баъзан навовариҳои Ихтироъкорро дар шўрои илмӣ барои муҳокима мегузоштанд.

Дар як гӯши ба назар намоён ду духтари бо ҳам монанд бо сари ҳам аз рӯи қоғазҳои алоҳида-алоҳида нақшаҳоро муюина мекарданд. Баъзан бо илтимоси духтарон ва ё ҳамин хел Ихтироъкор ба назди онҳо омада, ба саволҳояшон ҷавоб дода, ин мурват мушакро ба ҳаракат медарорад, онаш бошад, бозмедорад ва ин ҳатти рости дар паҳлӯи ронанда буда ҷои истироҳат,—гӯён ба Ситораю Сайёра фахмонида медод. Онон, ки ронандагони киштии қайҳонӣ буданд, бо диққат ҳамаи қисмҳо ва вазифаҳои онҳоро гаштаю баргашта аз назар мегузаронданд ва амалияни кори онҳоро аз бар мекарданд.

Ҳоло то рӯзи душанбе, ки рӯзи шўрои илмӣ мебошад, се рӯзи дигар мондааст, vale Донояк ба ҳама хабари даъвати шўрои илмиро расонид. Шахсоне, ки аз барвақт даъват шудани шўро дар ҳайрат монда буданд, ҳучҷатҳоро ба даст гирифта, оҳиста-оҳиста ба тарафи кабинети сабз равон шудан гирифтанд. Кабинет дар назди ҷои кории Олимчон ҷойгир шуда буд.

Дар ин манзараи зебо, баъзехо, ки чанде пештар омада буданд, мавчи дарёю табиати афсунгари кӯҳсорро тамошо мекарданд. Донояк диққати Олимчонро ба ҷараёни сер-ҳаракату пурталотуми дарё ҷалб намуда гуфт:

— Агар бо диққат нигоҳ биқунӣ, ҳаёти худи мо ба ёд меояд. Ў боз ба суханаш илова намуд, ки баъзан мушкилиҳои зиндагӣ чун ҳарсангҳои кӯҳӣ пеши роҳи моро мегиранд. Мо бошем аз он бо як олам мушкилиҳо мегузарем. Мегузарем барои он, ки зиндагӣ кунем ва барои одамон каме бошад ҳам, мадад расонем.

— Дуруст. Аммо то ба маҷрои дарё дарғот насозӣ, оби онро ба каналҳо ҷорӣ нақунӣ, он бефоида меравад. Одамӣ ҳам ҳамин тавр аст. Агар дуруст тарбия ёбад, ҳамаи мушкилиҳоро бо заковати ақл ҳал карда нотарсона ба пеш қадам мезанад, гуфт Олимҷон.

— Ҳа, — гӯён Донояк каме андеша карда, — вале чӣ илоҷ, ки Холаи Хоб барин шахсон роҳи худашонро гум кардаанд ва як умр худашонро ва ҷамъиятро азоб медиҳанд.

— Чунин одамон дар ҳақиқат азоб мекашанд. Афсӯс, ки бо гуноҳи худашон не — гуфтани Олимҷон ҳардуро дар дарёи андеша гузошт. Донояк як оҳи вазнине кашиду ҳомӯширо вайрон намуда гуфт:

— Ҷӯбро бояд ба сари худ занем, ки дар амалиётамон нуқсонҳо бисёр.

— Ҳама ҷамъ омаданд, — гуфтани Сайёра риштаи ҳаёли ҷӯраҳоро барканд ва онҳо ба тарафи садо ҳомӯшона ҳаракат намуданд.

Ҳама аз яқдигар ҳолу аҳвол пурсиданд. Дар болои лаълича шаш стакан ширинчой меистод. Ҳар яке стаканеро ба назди худ гузошта, нӯшида-нӯшида ба гапҳои Серкорак гӯш мекард. Одати ӯ ҳамин буд, ки як муамморо ба назди рафиқон мегузошт ва худаш бошад «ҳал кунед, ин тавр не, каний, кӣ боз ҳунарнамоӣ мекунад?» — гуфта мепурсид.

Дар байни 2 ва 3 аломат гузоред, ки ду аз се калон шавад, — гуфт.

Ситора бошад, як писханд заду Серкоракро маломат кард, ки ӯ имрӯз муаммо не, як гапи оддиро гуфтааст.

— Дӯстон! — гуфтани Олимҷон диққати ҳамаро ба худ ҷалб кард ва симоҳо ҳолати ҷиддӣ гирифтанд. Олимҷон ба мақсад наздик шуд:

— Шумо дар бораи системаи офтобӣ маълумоти хуб гирифтаед, зоро қариб ҳамаи шумоён дар бораи чӣ будани

Офтоб, сайёраҳо, кометаҳо, метеорҳо ва метеоридҳо медонед, инчунин дар бораи ҳамсафарҳои ҳамаи сайёраҳо маълумоти заруриро гирифтаед. Ў суханашро идома дода, як нақшай дар болои мизи корӣ истодаро нишон дод, ки ҳама баробар: «системаи гелиосентрикии дунё», — гуфтанд.

— Бале, мо то ҳол мақсад доштем, ки то ба Плутон – сайёраи нӯҳуми системаи офтобии мо парвоз кунем ва аз ин рӯ ҳар яки мо баъзан соатҳои дурӯз худро ба болои он сайёра медиdem.,

— Ҷӯраҳо ва хоҳарон! — гӯён Олимҷон сухани худро давом дода:

— Нақшай саёҳати мо тамоман тағйир ёфт. Дар ин се рӯз Ихтироъкор барои мо тадқиқоти бузургеро ба анҷом расонид, ки мувофиқи ҳамаи ҳисбот суръати мушаки мо аз суръати садо ду баробар тез буд; Баробари иваз кардани қисми ҳаракатдиҳандай мушак суръати он ба суръати рӯшнӣ баробар шуд, — гуфтани Олимҷон ҳамаро хурсанд намуд ва Ихтироъкорро барои ихтирои наваш табрик намуданд, ўро ба оғӯш гирифта яқдигарро мебӯсиданд, ки чунин лаҳзаи хурсандии дӯстонро, — «рафиқон» гуфтани Олимҷон муваққатан боздошт.

— Дӯстони азиз! Мо дер гоҳ орзу доштем, ки сирри ниҳони сафедаро муайян кунем. Хушбахтона, ин орзуи дерина дирӯз ба мо мұяссар шуд. Акнун масъалаи ҳӯрокро ҳам ҳал кардем. Панҷ-шаш кило сафедаи ҳосил карда то хотима ёфтани саёҳати мо мерасад, — гӯён хурсандии дӯстонро сад чанд зиёд кард, ки нигоҳҳо шоҳиди як олам хурсандӣ буданд.

Кашфиёти Олимҷон ва Ихтироъкор ба рафиқон илҳом бахшид, ки барои ҳарчи хубтар меҳнат кардан тайёр буданд.

Донояк схемаи ситораҳои ба нақшай дӯстон мувофиқи осмонро, ки Олимҷон тартиб дода буд, ба ҷои намоёне

гузошт. Олимчон бошад, хоксорона аз چояш хеста ба нақша наздик шуду:

— Ин нақшай нав, — гуфт ва боз суханашро давом дод:

Худо хоҳад дар асоси ана ҳамин нақша мо бояд парвоз кунем. Ба парвози мо рӯзҳои башумор мондааст. Хушбахтона, ба мо муюссар шуд, ки орзуи ҳалқи ҷаҳонро ба амал ҷорӣ намоем, вали ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки мушкилиҳо хеле бисёранд. Рӯзе мерасад, ки баъд аз баргаштан мо дар назди ҳалқу Ватан ҳисобот медиҳем. Ба тамоми ҷаҳон сафар мекунем ва ҳама моро бо меҳрубонӣ пешваз мегиранд. Ҳоло бо диққат ба ин нақшা назар кунед, ки орзуҳои ба амал ҷорӣ шуда истодаи ҳудро мебинед.

Аз лаҳзаи ҳомӯшии Олимчон истифода бурда, Ситора ҳоҳиш мекунад, ки ҳозиронро бо системаи гелиосентрикии дунё шинос намояд, то ки на дар ҳолати парокандагӣ, балки ба таври системанок як тасаввуроти умумӣ дар бораи он пайдо намоянд. Ба ин таклифи Ситора ҳама розӣ шуданд ва дар паҳлӯи нақша тарҳи ситораҳои осмонӣ—системаи гелиосентрикии дунёро, ки бори якум Коперник қашғарда буду минбаъд боз се сайёраи дигар – Уран, Нептун ва Плутонро ҳамроҳ карда буданд, гузошт.

— Ана, дар ин ҷо шумо системаи дилҳоҳатонро дида истодаед, — гуфт Ситорабону. Чунин як нақшা яку якбора ба вуҷуд наомадааст. Дар ин бора одамони тараққипарвари ҷаҳон солҳои сол андешиданд ва ниҳоят баъзе фикрҳои пешқадам ба миён омаданд, ки дар соли 1327 астрономи итолиёвӣ Асколӣ, дар бораи лӯнда будани Замин фикри ҳудро баён кард, ки ўро сӯзонда буданд, — гуфт Олимчон.

Роҳи илмро ҳеч гоҳ на таъқибкунии рӯҳониён ва на ваҳшонияти давлатдорӣ нигоҳ дошта наметавонад.

— Дар асрҳои миёна астрономия дар Осиёи Миёна ба авҷи тараққиёти ҳуд расида буд, — мегӯяд Олимчон.

— Бале, дуруст аст, ки инсоният номҳои олимон Абӯалӣ Сино, Ал-Хоразмӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Носири Ҳусрав, Умари Ҳайём, Улугбек, Аҳмад-маҳдуми Дониш ва дигарҳоро бо эҳтироми зиёд ба ёд меоранд, — гуфт Донояк ва суханашро давом дода:

— Далелҳои асарҳои ҷовидонаи Берунӣ шаҳодат, медиҳанд, ки ӯ курашаклии Замин, инчунин дар атрофи худ давр задани Замину гирифтани офтобу моҳро панҷсад сол пеш аз Коперник муайян намудааст, — гӯён як-як ба рафиқон нигоҳ карда мемонад.

— Рафиқон! Ман ҳаминро нафаҳмида истодаам, ки пас аз ҷунин тараққиёти пуравчи Шарқ боз баъзан ба ҷаҳолат роҳ медиҳанд, ки ин, албатта, тирагии ақл аст — гуфт Ситора.

— Вақте ки ба сари ту барин ҳалиму ҳазими дорои ҳама гуна фазилатҳои инсонӣ як ҷоҳили бесавод зӯrozмой мекунад, ту чӣ кор ҳам карда метавонистӣ, ба ғайр аз дар дил мубориза бурдан? — гуфт Серкорак.

— Ту гумон мекунӣ, ки гузаштагони мо ҳамин хел дасту пои худро баста доданд, мебахшӣ, мо, тоҷикон дар ҳамон вақт зиёда аз 20-25 миллион будему дар муборизаҳо баҳри ҳимояи ҳалқи худ зиёда аз даҳ миллион ҳалок гардиду аз он камтар дар Ҳитой, Покистон, Ҳиндустон, Эрон, Афғонистон ва дигар давлатҳо ғурехта ҷони худро аз ваҳшонияти истилогарони юнонӣ, араб, турку муғулу манғит ҳалос намуданд, — гуфт Ситора.

Аснои нақл Ситора сурху сафед мешуду ҳар як суханашро бо як ҳисси бадбинӣ нисбат ба торочгарони золим ифода менамуд ва дар айни замон раҳму шафқати худро ба бадбахтиҳои ба сари гузаштагонаш омада баён мекард. Ба ин восита на танҳо нафрости худ, балки нафрости дигаронро ҳам ба вучуд меовард.

—Дар донистани таърих ва тарзи баён Ситораи мо ҳамто надорад, — гуфт Олимчон ва суханашро давом дода:

— Бале моро аз қасри илм ва дараҷаи баланди инкишофи маънавӣ то ба зулмот оварда расониданд, ки мо дар тӯли асрҳо дар хоби ҷаҳолат будем, ки нав бедор шудем.

— Пас, чӣ тавр Аврупо тараққӣ карду пеш рафт? — меғӯяд Дармонҷон.

— Дар охири асри понздаҳум ва аввали асри шонздаҳум ҷамъияти феодалий ба ҷамъияти капиталистӣ ҷойи худро тадриҷан иваз мекард ва ҷунин вазъият дар Аврупо ҳарчи равшантар мушоҳида мешуд. Соҳти капиталистӣ шароит муҳайё намуд, ки ҷамъият — тараққӣ қунад, одамон аз ҷиҳати фикрӣ ва маънавият ба зинаҳои баланди инкишофф бирасанд.

Назарияи Коперник дар бораи системаи офтобӣ ҷаҳонро ба ларза даровард. Аз рӯи ҷамъбасти ў дар маркази системаи офтобӣ на замин, балки худи офтоб меистод, ки аз рӯи қонуни ҷозибаи байнӣ ҳамдигарӣ ва ҳаракати мунтазами майлкунанда ҳамаи сайёраҳо ба гирди офтоб давр мезананд, — меғӯянд.

— Барои далели исботи фикри Коперник то як дараҷа саёҳати Магелан ёрӣ расонид, ки аз рӯи он одамон ба лӯнда будани Замин боварӣ ҳосил намуданд — гуфт Дармонҷон.

— Системаи гелиосентрикии дунёро тартиб дод, — гӯён Олимчон ба нақша наздик шуда, аз рӯи он ақидаи Коперникро маънидод менамояд.

Олимчон қалимаи «гелиос»-ро офтоб ва «сент»-ро марказ маънидод мекунад. Кашифиёти Коперникро дар ҷаҳонбинии одамон ҳамчун як инқилоби бузург маънидод менамояд.

Азбаски Олимчон дар баёни фикр ҳунари маҳсус дошт, ҷунон дикқати дӯstonро ба худ ҷалб карда буд, ки ҳама бо

худ ва бо ў монда дар майна ҳар як нуктаро андеша мекардан.

— Коперник барои системаи худ ду хел ҳаракати Заминро ба ҳисоб мегирад, —гӯён каме хомӯш мемонад ва бо ин дикқати ҳарифонро ба худ ҷалб намуда боз анадешаҳои худро ба таври зайл давом медиҳад:

— Якум даврзани дар атрофи худ—дар давоми як шабонарӯз. Дуюм—ҳаракат дар атрофи Офтоб дар давоми як сол, ки якум агар шабу рӯзро ба вучуд орад, дуюм фаслҳои солро.

— Асари безаволи Коперник «Дар бораи даврзании курраҳои осмонӣ» дар соли 1543 аз чоп мебарояд, ки ў ин вақт дар бистари марг меҳобид.

Ситора, ки бо ҳаяҷони ба худ хос ба гапҳои Олимҷон гӯш мекард ва бе он ки ягон мулоҳиза кунад, — мақсади асосии асар аз чӣ иборат аст? — гуфта монд.

Олимҷон як ба тарафи садо нигоҳ карда ва аз нигоҳи Ситора завқи зиёдеро пай бурда, қанӣ дар ин бора Донояк чӣ мегуфта бошад? — гуфта монд.

Азбаски чунин саволҳо барои Донояк ва рафиқони ў бори якум набуду ва худи ў ҳам ба Олимҷон борҳо чунин муроҷиат кардааст, бе ягон сарсухан сухани худро чунин саркард:


— Маънои инқилоби системаи Коперник аз он иборат аст, ки Заминро аз «ҳолати марказияш» бечо намуда ба ҷои он офтобро гузошт ва исбот кард, ки Замин як сайёраи оддӣ мебошад, — гӯён Донояк ба ҷои худ нишаст.

Олимҷон бо маънои саволомезона ба тарафи Ситора нигоҳ карда бе он, ки фаҳмидааст ё нафаҳмидааст, ба Олимҷон чизе гӯяд, дар ҳайрат монда «чӣ тавр аз ҳолати марказияш бечо кард?— гуфт.

— Ба ин савол ҳоло Сайёра ҷавоб медиҳад, — гүён Олимчон ба тарафи Сайёра нигарист.

Сайёра, ки дұхтарақи оқыл ва нұктағашму нұктасанч буд, як ба системаи гелиосентрикии дунё, ки аз тарафи Птоломей тартиб дода шуда буд, нигоҳ карда ба ғап даромад:

— Азбаски на ҳама вақт ҳамаи ҳодисаҳои табиат аз рўи органҳои ҳисси мо бо реалияти худ инъикос мейбад, мо хаёл мекунем, ки Замин марказ бошаду Офтоб дар атрофи он давр мезада бошад, Птоломей ҳам дар системаи худ Заминро ба марказ гузошт ва Коперник ба ҷои он Офтобро монд ва инсониятре аз андешаҳои ғайриилмӣ раҳой дод. Ба ин восита ба танаи берешаи хурофот як табари обдор зада монд. Ў бо лабханди зебо ба тарафи Донояк ва Олимчон маънидодона нигоҳ кард.



Аз ҷавобҳои мувоғиқ Олимчон хурсанд шуда боз суха нашро давом дод:

— Мувоғиқи таълимоти Коперник Замин бо ҳамроҳии сайёраҳо ба таркиби гурӯҳи хурди ҷисмҳо дохил мешавад, ки вай системаи сайёравӣ ё офтобӣ номида мешавад. Дар маркази ин система чӣ тавре ин Донояку Сайёра гуфтанд, Офтоб ҷойгир шудааст ва дар атрофи он сайёраҳо бо тартиби зерин давр мезанад: Аторуд, Зўҳро, Замин, Мирриҳ, Муштарӣ ва Зуҳал, — гүён чўбчаро аз нақшай Коперник дур карда каме хомӯш монд. Хомӯширо

Серкорак вайрон карда, — Уран, Нептун ва Плутон чӣ шуд, —гуфта монд.

— Ҳамин тавр, Замини мо аз Офтоб баъд аз Аторуд ва Зӯҳра дар ҷои сеюм меистад. Мо ба саволи Серкорак дертар ҷавоб медиҳем, зоро то Уран, Нептун ва Плутон як олам кашфиётҳо мавҷуданд.

Китоби Коперник бе мамониати калисои Рим—Ватикон аз рӯи ба моҳияти асар сарфаҳм нарафтан ба ҷоп иҷозат дода шуд, дертар рӯҳониён фаҳмиданд, ки ин китоб бар зидди тамоми динҳои рӯи замин будааст ва инро рӯҳониёни дини христиани папаи Рим ба рӯйхати китобҳои манъ-кардашуда дохил карданд.

— Ақидаи Коперникро бисёре аз олимони ҷаҳон дастгирӣ кардан гирифтанд. Яке аз тарафдорони Коперник фай-ласуфи итолиявӣ Ҷордано Брунно буд, — гуфт Олимҷон.

— Оё Брунно танҳо ақидаи Коперникро тарафдорӣ кардааст? Ҳуди ӯ ягон ҷизи наверо дар фанни астрономия кашф накардааст? — пурсид Дармонҷон.

— Ҷордано Брунно хеле пеш меравад, ки ҳоло диққати моро кашфиёти ӯ ба ҳуд ҷалб кардааст, — гӯён ба тарафи Сайёра назар афканд:

— Хуб мешуд, ки дар ин бора Сайёра муфассалтар нақл мекард, ки ӯ дар бораи кашфиётҳои Брунно бисёр ҷизҳоро медонад.

Сайёра бо завқ ба назди нақша омада сухани ҳудро чунин оғоз намуд:

—Ҷордано Брунно манзари пурраи оламро аз нигоҳи илмӣ тасвир кард ва шарҳ дод. Системаи офтобӣ дар байни фазо ба ҳукми як регрезае мебошад, -гуфта ба рафиқон як-як нигоҳ карда монду боз суханашро давом дод:

—Ӯ чунин фарзияи илмӣ пешниҳод кард, ки дар дигар системаҳои офтобӣ, ки онҳо хеле зиёданд, ҳаёт буданаш

мумкин аст. Ба ин ақидаи вай, албатта, тарафдорони хуро-фот розӣ нашуданд ва аз ин сабаб ӯро дар синни панҷоҳу дусолагияш (соли ҳазору шашсадум) зинда ба зинда сӯзонданд. Ақидаи Брунно «Олам бепоён аст ва дунёҳои бешумор дорад» дикқати аҳли илмро ба худ ҷалб кард ва ҳоло гуфтаҳои ӯ ба ҳақиқати мутлақ табдил ёфтаанд,— гӯён Сайёра сухани худро ба охир расонид.

—Баъд аз Брунно ақидаи Коперникро физик ва астрономи бузурги итолиёвӣ Галилео Галилей тарафдорӣ кард, —гӯён Олимҷон суханро барои дар бораи ин олими машҳур давом додан ба Серкорак дод.

Серкорак басо саросемакор буд. Аз ин рӯ дар ҳангоми нақл ҳам чунин рафтор карда, меҳост, ки дар як дам ҳар чизе, ки медонист, тез-тез баён кунад. Дӯстон меҳостанд, ки ӯро ором кунанд. Бо вуҷуди ин дар баёни Серкорак саросемагиро мушоҳида кардан мумкин буд.

—Галилей якумин шуда телескопро барои мушоҳидаи ҷисмҳои осмонӣ татбиқ намуда бисёр қашфиётҳои муҳимро ба даст овард, ки онҳо таълимоти Коперникро тасдиқ мекарданд. Ӯ ошкор намуд, ки дар Моҳ кӯҳҳо ва водиҳо мавҷуд буда, аз бисёр ҷиҳатҳо ин ҳамсафари мо ба замин монандӣ дорад. Ӯ инчунин чор ҳамсафари Муштариро, ки дар атрофи он давр мезад, қашф намуд. Ин қашфиёт боз як бори дигар исбот кард, ки маркази даврзании ҷисмҳои осмонӣ Офтоб аст.

Галилей бори якум аз тӯдаи ситораҳои бешумор ва аз мо бениҳоят дур будани Роҳи Каҳкашонро муайян намуд. Галилей дар байни олимон ва давлати худ шӯҳрати қалоне дошта бошад ҳам, ӯро дар соли 1633 ҳукумати қалисои ба суди инквизитсионӣ ҷеф зад ва олими ҳафтодсоларо дар зери таъсири азоби рӯҳӣ ва ҷисмонӣ маҷбур кард, ки аз ақидаҳои худ «даст қашад». Ин донишманди бузург то охири

умри худ дар зери назорати инквизитсия буд, — гүён Серкорак ба ҳама як-як нигоҳ карда монд.

Ҳама бо ҳаячон ба ў нигоҳ мекардану Олимчон:

—Ҳамин тавр, таълимоти Коперник дар бораи системаи Офтоб на танҳо асосҳои астрономияро, балки асосҳои ҳамаи ҷаҳонбинии кӯҳнаро вайрон намуд.

— Минбаъд барои қашфи коинот Кеплер ва Нютон хизмати қалоне карданд, ки шумоён дар ин бора аз муаллим Носирчон ва қитобҳои дарсӣ маълумоти зарурӣ гирифтаед. Муаллими мо нақлҳои хубе мекарданд, аз ин рӯ, ман мухтасар хизматҳои ин ду олими барҷастаи ҷаҳонро каме ба хотир меорам, — гуфт. Ў чунин афзуд, ки:

— Иоган Кеплер осори гузаштагони худро бо завқи зиёде омӯҳт ва ба саҳифаҳои кафшиёт саҳми арзанде гузошт, дар қашфи қонуни ҳаракати сайёраҳо аз гузаштагони худ хеле пеш гузашт. Ў исбот кард, ки сайёраҳо дар атрофи офтоб аз рӯи ҳатти эллипс давр мезананд, ки дар яке аз меҳварҳои онҳо офтоб меистад,— гүён нақшай эллипсро ба рафиқони худ нишон дод.

— Рафиқон! Кеплер исбот кард, ки масофаи миёнаи сайёраҳо ва офтоб доимӣ мебошад, вале дар давоми давр задан масофаи байни онҳо доимо тағиیر мейбад. Аз ин рӯ агар сайёра ба офтоб ҳар ҷи қадаре ки наздик ояд, ҳамон қадар суръати худашро тез мекунад ва дар ҳангоми дур шудан суст. Аз рӯи чунин қашфиёти худ Кеплер исбот кард, ки вақти атрофи офтобро давр зада баромадани ҳар як сайёра ба масофаи байни сайёра ва офтоб вобаста мебошад. Пас вақти даврзании сайёра маълум, масофаи миёнаи вайро аз офтоб бо осонӣ муайян менамоем.

Кеплер дар қашфи қонуни ҳаракати сайёраҳо хизмати бузург кард, вале сабаби чунин ҳаракат чун як кӯҳи бузург дар назди Кеплер ҳал нашуда монд ва ҳалли он ба зиммаи

математик, физик ва астрономи англис Исҳоқ Нийютон афторд ва ўин масъаларо бомуваффақият ҳал карда тавонист.

Исҳоқ Нийютон дар фасли тобистон ба зодгоҳи худ деха рафта дам мегирифт. Ҳамин тавр, фасли тобистонро дар назди хешовандон гузаронид, тирамоҳ ҳам шуда монд. Ҳамаи меваҳо ҳам пухта расиданд. Рӯзе дар зери ниҳоли себ дам гирифта меҳобид, ки яке аз себҳои пухта расида аз шоҳи себ қанда шуда, рост муаллақ ба тарафи замин мефарояд. Аз чунин ҳолати себ дар бораи кашиши замин ва худи себ фикр карда ба саволе, ки Кеплер ва худи ўфиқр мекард, ҷавоби мувоғиқ ёфта тавонист. Ҳамин тавр, дар нимаи аспи XVII вай исбот намуд, ки ҳамаи ҷисмҳо яқдигарро мекашанд. Ҷи қадаре ки масофаи байнӣ ду ҷисм хурд ва қалон бошад, ҳамон қадар қувваи кашиши байнӣ яқдигарии онҳо тафтири мейёбад. Қонуне, ки Ньютон қашф намуд, қонуни ҷозибаи умумиҷаҳонӣ ном гирифт. Олимҷон боз ба сухани худ афзуд:

— Дар бораи Замин ва ҳамсаъҳои осмонии он ана ин нақшае, ки шумо дида истодаед, ҳар чизе хоҳед, мегӯяд. Ҳуб мешуд, ки ҳар кас онро мустақилона аз назар гузаронад. Дар ҳолати пайдо шудани суол бо ҳамдигар муроҷиат намоед. Ин фикри Олимҷон ба ҳама маъқул омад.

Баъзеҳоро агар аз хоби ширинашон бедор карда дар бораи системаи офтобӣ пурсӣ, соатҳо дар бораи он нақл мекарданд, ҷанде аз ҳозирон ба манзараи табиат баромаданд, қисми дигарашон ба сари шашкаю шоҳмот рафтанд. Ситора ва Сайёра нақшаро бо диққат аз назар гузаронида, ҳар як ишораи тарҳро, ки ҳолати сайёраҳо ва худи офтобро нишон медод, бо диққат аз назар мегузарониданд ва байнӣ худ мубоҳиса менамуданд.

Дар марказ офтоб, дар атрофи он нӯҳ сайёраи хурду қалон бо ҳамсафарҳояшон ҳазорҳо астероидҳо (сайёраҳои

хурд) миқдори зиёди кометаҳо (ситораҳои думдор) ва тӯдаи бешумори ҷисмҳои метеорӣ давр мезананд, ки ҳамаи онҳо якҷоя системаи офтобиро ташкил медоданд. Ин манзара дугонаҳоро ба худ ҷалб карда буд. Онҳо дар бораи ин система тасаввуроти умумӣ дошта бошанд ҳам, вале ҳоло бисёр ҷизҳо барои онҳо маълум набуд.

Як доираи қалон қашида дар маркази он офтоб навишта шуда буд дар зери он массааш 2000 000 000 000 000 000 000 000 000 тонна гӯён дӯстон аз назар гузаронида, эҳтимол ба бузургии он дуруст сарфаҳм рафта натавонистанд. Бинобар ин мувофиқи нақшай муқоиса ҳамаи системаи офтобӣ 100% ва аз ин миқдор 99,86 фоизи онро массаи худи офтоб ташкил медиҳадро ҳонда дар ҳайрат монданд.

Дар зери яке аз доирачаҳо Уторуд навишта шуда буд. Масоҳати онро аз Офтоб то ба он 58 миллион километр нишон дода, сатрҳои «Атрофи офтобро дар 88 шабонарӯзи Замин як маротиба давр зада мебарояду як соли он қариб ба як ғасли Замин баробар аст»-ро ҳонда бо завқ ба сайёра назар мекунанд. Сайёра бо нӯги қалами дар дасташ буда рақамҳои 400 ва 250-ро нишон дод. Як нимкуrrai он 400 дараҷа гарм, дигараш бошад, 250 дараҷа хунукиро нишон медод, ки дугонаҳо ҳам гарм шуданду ҳам хунуқ ҳӯрданд. Ҳарчанд фикр карда бошанд ҳам, вале сабаби доимияти ҳароратро фаҳмида натавонистанд.

Дар ҳамин вақт ҳазлу шӯхиқунон Серкорак расида омад ва як муаммое гӯям гӯён ҷизе гуфтани буд, ки дуҳтарҳо муаммои худашонро, яъне сабаби доимияти гармӣ ва хунукини нимкуrrаҳои шарқӣ ва ғарбии Уторудро пурсиданд.

Ман аз назди шумоён меравам, набошад бо саволҳоятон маро гаранг карда мемонетон,— гӯён хандида-хандида ба назди Олимҷону Ихтироъкор рафт.

— Ҳа, ту бо ин қадар маҳмадоной мекунӣ, духтарҳо туро дар як дам банду баст карда мепартоянд, ки роҳи гурезатро гум карда мемонӣ,— гуфт Ихтироъкор, ки гапи ўро Олимҷон ҳам тасдиқ кард.

Дугонаҳо,— диаметраш аз панҷ ҳазор километр каме зиёд будаасту атмосфера ва ҳамсафар надоштааст,— гӯён ба тарҳи Зӯҳро наздик шуда:

— Ана ҳамин сайёрато ман бо чашми худам дидам, ту ҳам метавонӣ онро бинӣ,— гӯён Сайёра ба дугонааш нигоҳ карда монд.

— Чӣ ҳел?

— Ҳамин тавр, ҳар кас метавонад онро пагоҳӣ барвақт ва бегоҳӣ дар ҳангоми говгум, ки андак торикӣ меафтад, бинад. Он дар Шарқ намудор мешавад.

— Дугонаҷон! Чӣ мешуд, ки бегоҳӣ мо ҳарду онро меди-дем,— гуфт Ситора.

— То намудор шудани он чор-панҷ соати дигар мондааст, ҳамин ки Олимҷон бо нақшай нав моро шинос кард, мо онро бо ҳам дида роҳи хонаро пеш мегирим,— гуфт Сайёра.

Аз ин суханони дугонаи меҳрубон Ситора хеле хурсанд шуда буд, ки Сайёрато як ба оғӯш гирифту,— дугонаҷони ман,— гуфта монд.

Дикқати дугонаҳоро боз Зӯҳро ба худ ҷалб намуд, ки ў— масофааш то Офтоб яксаду ҳашт миллион километр будааст, Ситораҷон! Як ба ин тараф нигоҳ кунед, мувофиқи ан-доза ва массаи худ ба Замини мо хеле монанд будааст, ки онро «дугоники» Замин гӯем ҳам мешавад,— гуфт Сайёра.

— Ҳа. Инаш ачиб. Агар ба ҳамон сайёра парвоз ме-кардем, чун Амрико Вспучи бо қашфиёти худ машҳур мешудем. Як қисми аҳолии Замин ба он ҷо мерафт, ки эҳтимол зиддиятҳо ҳам кам шуда мемонд, — гӯён Ситора

ба тарафи дугонааш ҳамчун кашфкунандаи як муаммои сарбастае нигоҳ карда ба ҷавоби ў мунтазир шуда меистод.

— Ту дугоначон, хеле соддай. Гумон мекунӣ, ки зиддияти ҳарисони мол бо васеъ шудани замин ва ё кашфиёти мову ту барҳам меҳӯрад?— гӯён саволомез ба дугонааш нигоҳ карда худаш ба ин савол:

— Ҳаргиз не. Аз ин ҳарисон боз ҳаристар мешаванд. Майнаи онҳо танҳо бо ҳарисии молу мулк заҳролуд шудааст, онҳо моҳияти шеъри Саъдии бузургро намедонанд, ки ў чунин гуфтааст:

*Банӣ Одам аъзои яқдигаранд,  
Ки дар оғариниш зи як ҷавҳаранд.  
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,  
Дигар узвҳоро намонад қарор.  
Ту, к-аз меҳнати дигарон бегамӣ,  
Нашояд, ки номат ниҳанд одамӣ.*

Ҳар чиз ба таври гуногун ба одам қайфият мебахшад. Қайфияти мову ту ғами одамонро хӯрдан аст. Мекӯшем, ки андаке бошад ҳам, ба онҳо фоидае расонем. Касе, ки пул ва молу чиз меғундорад, бо ғами он аз ин дунёи бовафо худ бевафо ба ғами мол меравад. Ба ҳоли чунин одамон мову ту раҳм кунем ҳам, аммо худи онҳо ба худ раҳме надоранд. Дар ин олам бемориҳои зиёде мавҷуданд, ки онҳоро табобат мекунанд, вале беморие низ вучуд дорад, ки онро табобат карда намешавад. Ин беморӣ гун кардани молу чиз аст. Ин ботини шахсро меҳӯрад, нобуд мекунад, вале ў боз ҳам барои форати вучуди худ мекӯшад.

Ситора бошад гуфтаҳои дугонаашро таҳлил карда рози мешавад ва ҷашмонаш ба рақамҳо афтода.

— Ана, дугоначон, як ба ин сү нигоҳ кун, як соли мо ба 365 шабонарӯз, як соли Зӯҳра бошад, ба 225 шабонарӯзи замини мо баробар аст, як шабонарӯзаш бошад, 26 соату 15 дақиқаро ташкил мекардааст, мебинӣ чӣ қадар монанд. Ман таклиф мекунам, ки аввал ба Зӯҳро равем.

— Э дугоначони содда, — гуфт Сайёра суханашро давом дода. — Агар шароити зиндагӣ дар рӯи Зӯҳро мебуд, Олимҷон ҳам пеш аз ҳама ба он сӯ раҳти сафар мебаст. Як ба нақша нигоҳ кун, сатҳи он рӯзона то 50-60 дараҷа гарм ва шабона 25-30 дараҷа хунук мешавад. Оё дар чунин шароит дар он ҷо зиндагӣ кардан мумкин?

— Аҷоиб, — гӯён Ситора аз шасти парвози Зӯҳро худдорӣ карда бошад ҳам боз, — завод месозем, металл кор мекунем, — гуфта монд, ки ноилоч фикри худро тасдиқ карданӣ буд.

— Мебинам, ки аз сафарат даст қашиданӣ нестӣ. Ҳамиро фаҳмида мон, ки атмосфераи он ниҳоят зич, бештар гази туруши ангишт, ки барои нағаскашии одам тамоман мувоғиқат намекунад. Фарз кардем, ки ба ин ҳам нигоҳ накарда, дар он ҷо завод соҳтем, масолехӣ онро чӣ тавр то ба замин овардан мумкин? Ҳол он ки масофаи он то мочил ҳазор километр аст.

— Ҳа, ҳеч илоҷ нест. Аммо аз ҳамаи дигар сайёраҳо наздик ва шароити он нисбат ба дигар сайёраҳо хубтар, — гӯён ба тарафи Олимҷон ва Ихтироъкор нигоҳ карда монд, ки онҳо дар бораи ҷизе бо завқ сӯҳбат мекарданд.

— Ана, — гуфтани Сайёра дугонаро аз сайри тамошои рафиқон боздошту диққати ўро ба худ ҷалб намуд. Ситора ба тарафи ишорашуда нигоҳ карда, калимаи «Замин»-ро хонд ва бо диққат ба он нигоҳ карда, — диаметраш 12700 километр ва сатҳи рӯи заминаш 510 миллион километри квадратӣ, — гуфта монд.

Сайёра, ки бо диққат ба тарафи Ситора нигоҳ карда дар зери хаёлот якчанд калимаро ба нақша нигоҳ карда ба забон гирифтани дугонаашро мешунид чуқур ба андеша рафта дар як дақиқа 300000 километр масофаи 150 миллион километр, ки аз Офтоб то Замин мебошад рӯшной дар 8 дақиқаю 18 сония тай мекардааст, — гуфт ва ба дарёи хаёлот фурӯ рафт. Гӯё ба ғайр аз худаш дигар касе дар ин ҷо набошад худ ба худ: — Чӣ тавр? — Чӣ тавр? — гуфта монд.

— Дугона! Чӣ гуфта истодай? Ба ту чӣ шуд? — гуфтани Ситора Сайёрано аз сайри хаёлоти олам боздошт.

— Чӣ будааст, намебинӣ, ки ин қадар суръати калон ва идора намудани ҳаракати киштии кайҳонӣ дар дasti ману ту. Пас тақдири ҳама дар дasti мо, — гӯён ба дугонааш маънидорона нигоҳ карда монд.

— Дугонаҷон, ин он суръате не, ки ману ту борҳо дар бораи он хаёл карда худро барои парвоз тайёр карда будем. Акнун бояд дурусттар андеша кард, ки дар як мичча задан ҳато кунӣ, тақдир ҳал мешавад.

Ситора, ки нисбат ба дугонаи худ шӯҳ буд, худро далер нишон дода:

— Ман ки дар пахлӯят бошам, дугонаҷон ту набояд тарсӣ,— гуфта монд.

— Ман ҳам медонам, ки бо ин дӯстон бори мо ҳеч гоҳ дар сари роҳ намемонад, вале аз чӣ бошад, ки дар дилам як ҳавфе пайдо шуд,— гуфт Сайёра.

Аз ин сӯҳбат ҳар ду шердил гаштанду яқдигарро саҳт ба оғӯш гирифта хушҳолона дasti ҳамдигарро гирифта, баробар суруди ҳалқии «Ҳабобиё, ҳабобӣ дастам гули сабобӣ»-ро баробар замзама карданд. Дугонаҳо вазнашонро ба ду даст партофта худро ба ду тараф гирифта давр заданд.

Аз дур Серкорак, ки бо диққат нигоҳ карда завқ мебурд, суруди «Сиёҳчашмак»-ро бо овози фораму дилнишин хонда ба онҳо наздик шуд ва ин суруд диққати ҳамаро ба худ ҷалб намуд. Оҳиста-оҳиста рафиқон ба як ҷо ҷамъ омада ва як қисми онҳо рақс мекарданду дигарон сурудхонӣ. Хеле рақсу бозӣ карданд, суруд хонданд. Эҳтимол вақти ҳӯроки нисфирӯзӣ шуда бошад, ки Донояк ҳамаро ба сари миз даъват кард. Баъзеҳо рақскунон, дигарон суруд хонда оҳиста-оҳиста ба миз наздик шуданд гирифтанд. Мизи онҳо, ки дар лаби ҷӯй ҷойгир шуда буд, тамоми атрофи он сабзу ҳуррам буд. Об дар зери себаргаю себарга аз зери об як манзараи дилфиреберо ба назар ҷилва медод. Дӯстон дар лаби ҷӯе, ки оби зулоп дошта бо як мавҷзании ба худ хос уштурак зада ҷорӣ мешуд, бо мақсади дастшӯй омаданд. Олимҷон, ки аллакай ба лаби ҷӯй нимхез шуда дастонашро мешуст, аз он оби хунуки аз мағзи тарма омада истода чанд каф ба тарафи рафиқон пошид ва дигарон, ки аз ноҳост ба вуқӯй омадани ин ҳодиса ба доду фифон омада буданд, ба обпоши ҳамроҳ шуданд. Дар як дам замзамаи суруд, ки баъзеҳоро чун баргҳои аз насими форам ба рақс омада мерақсонид, ба шӯхии обпоши табдил ёфт. Онҳо дасту рӯйҳоро пок карда либосҳои таршударо ҳушконида даври миз нишастанд.

— Бай-бай дастонат дард накунад, Донояк ту дар ҳӯрок-пазӣ устухон надорӣ, эҳтимол туро маҳсус барои таомпазӣ овариданд. Ин шӯрбо не ҳалво,— гуфт Серкорак.

— Ҷӣ гуфта истодай? Донояки мо дар ҳамаи корҳо ягона.

Намебинӣ, ки ба ҳамаи мо ёрӣ мерасонад. Дар хона, мактаб ва дар ҷои истиқомат киро таърифу тавсиф мекунанд, фақат Доноякро, ки ҳама орзуи доштани чунин фарзандро доранд, — гуфт Сайёра.

— Хуб таъриф кун, бозор ҳам наздик, бо нархи калон мефурӯшӣ. Боз нашавад, ки говфурӯшии Афандӣ барин ба худат маъқул шаваду аз бозор гардонӣ, — суханашро ҳанӯз Серкорак тамом накарда, Олимчон:

— Ҷӣ хел Афандӣ говашро аз бозор гардонида овард — гуфт.

Афандӣ говашро ба бозор мебарад, ки аз ҳӯи баду камширий ва ноҳуруи он занаш ба дод омада буд. Чунон чимхур буд ки, аз гули алафу кунҷораи дастии дар ҳаллоҷӣ қашидашуда доман-доман мушхур мекард. Дар вақти ҷӯшидан борҳо косаю хурмаҳоро чаппа карда шикаста буд.

Афандӣ банди говашро дошта меистод. Ягон ҳаридор наздик намешуд. Диққати ҳаридоронро ҷалб карданӣ шавад ҳам, ҳаридорон чизе нагуфта як ба гов ва гашта ба соҳибаш нигоҳ мекарданду чизе нагуфта гузашта мерафтанд. Ҷӣ шуд, ки ба яке аз ҳаридорон гови Афандӣ маъқул шуда монд ва нархи онро пурсид. Даллол ҳам расида омад ва ба ҳаридор рӯ оварда:

— Шумо ҳамин говро ҳариданиед? Ҳоло ҳаридор чизе нагуфта:

— Ба резагии ин гов нигоҳ накунед, ба ҳаробии он ҳам, ки аз нарасидани ҳошок аст. Агарчанде ба назар майдонамояд ҳам, вале чун говҳои зотӣ шир медиҳад. Серу шир, мегӯянд. Агар ҳӯрокашро расонед, хонаатон аз ширу қаймоқ, пур мешавад. Чунон ҳӯро ки чизе ба пешаш оред, дидам намегӯяд. Гови сари хурмагӣ аз рӯзи гӯсола карданаш то гӯсолаи дигар як хел шир додан мегирад. Шир не, қаймоқи холӣ. Агар шикамашро сер кунед, дар як рӯзе маротиба як-ду хурмагӣ шир мечӯshed. Қобилии инро намегӯед, — гӯён як ба пистони гов даст карданӣ шуд, ки ӯро як лагати обдор фаровард.

— Э... чонвар, саҳт расидам, — гүён пешу қафои гово молиш дода гум задани дилашро каме ором карда боз ба таъриф даромад, ки Афандӣ говашро қашола карда, ба «Ҳой - ҳой бародар!», — гуфтани далол нигоҳ накарда, роҳи хонаро пеш гирифт.

Ба дари хонааш расида-нарасида ҷанҷоли зану шавҳар баланд шуд.

— Ана гапу мана гап, наход, ки Донояки моро ба гови бадзоти Афандӣ баробар бикунӣ. Ин Доноякро мо арzon ҳаридаему қимат намефурӯшем, — гуфт Сайёра.

То ба назди ҳама косаҳои шӯrbоро гузоштан нақли Донояк ҳам ба охир расиду ба xӯrokxӯri сар карданд, ки Олимчон:

— Шумо бо ҳамин намедонам боз кай таом меҳӯрда бошед. Ҳоло бори охирин xӯrok меҳӯретон, ки баъд аз ин мо ба истеъмоли сафеда мегузарем. Бояд то рӯзи парвоз организми худро ба сафеда одат кунонем, — гүён худаш аввал косаи шӯrbоро наздиктар монда ба xӯrdани шӯrbо сар кард. Баъд аз таъом чой нӯшиданд. Ҳама аз пай кори худ шуданд. Ситораю Сайёра ба тарҳи «Система офтобӣ» наздик шуда, ҳамсафари Замин Моҳро аз назар гузарониданд.

— Ватани Нодонхӯчаро бин, — гуфт Ситора.

— Канӣ бинем, ки онҳо дар чӣ гуна шароит зиндагӣ мекардаанд, — гүён Сайёра худашро дошта натавониста ҳандид. Ҳа ба ту чӣ шуд? — гуфт Ситора.

— Як назар кун, ки дар ин ҷо чӣ навишта шудааст — Дар Моҳ об нест, кам, умуман Моҳ ҷисми «мурда».

— Дугонаҷон! Агар хаёлоти муаллиф намебуд, асарҳои фантастикӣ диққати моро ба худ ҷалб карда наметавонистанд.

Ба гуфтаҳои Ситора гӯш карда истода бошад ҳам, вале аз тарҳи Сайёра ҷашмонашро намеканд, ки беихтиёр, —

масофаи байни Замину Моҳ 384 ҳазор километр ва атрофи Заминро дар 27 шабонарӯз як маротиба давр зада мебаромадааст, — гӯён ба Ситора нигоҳ карда монд.

— Ту чӣ гуфта истодай?

— Чашмам ба Моҳ афтоду ана ин рақамҳоро хондам.

— Ҳа, Моҳ ҳамсафари Замин, афсӯс, ки дар он ҷо шароити зиндагӣ нест, набошад мо он ҷоро ба боғу бӯстон табдил медодем, — гӯён Ситора диққати дугонаи ҳудро ба сайёраи Мирриҳ ҷалб намуд.

— Ана сайёраи ҷорум — Мирриҳ. Диаметраш 6800 километр будааст.

— Диаметраш аз замини мо ду баробар ҳурд будааст, мегӯяд Сайёра.

— Ба ин нигоҳ кун, аҷоиб, тири Мирриҳ ҳам моил, яъне фаслҳои сол бо ҳубӣ мушоҳида карда мешудааст. Дар давоми 27 соату 37 дақиқа як маротиба дар гирди тири ҳуд давр мезадааст. Як соли Мирриҳ ба 669 шабонарӯзи Замин баробар будааст.

— Маълум мешавад, ки ҳар як фасли он ба 167 рӯз, яъне панҷуним моҳ баробар будааст.

Дугонааш Ситора ҳарчанд ба гапҳои Сайёра бо диққат гӯш карда истода бошад ҳам, вале аз нақша—тарҳ ҷашм намеканд. Ӯ гуфтаҳои дугонаашро тасдиқ намуда гуфт:

— Сатҳи рӯи он рӯзона 15 дараҷа гарм ва шабона то 70 дараҷа хунук мешудааст. Ҳарчанд дар он ҳайвонот ва одам, инҷунин наботот набошад ҳам, баъзе намудҳои организми ҳои зинда — соддатаринҳо бояд бошанд.

— Агар Олимҷон розӣ мешуд, аввал як муддате ба Мирриҳ истода, баъд аз он ба саёҳати дур мерафтем.

— Ин фикри ту ба ман ҳам маъқул, — гуфт Сайёра.

Дугоначон! Замин як ҳамсафар, Миррих бошад дуто ҳамсафар доштааст. Як ба ин назар кунед, Моҳ аз Замин ба масофаи чанд километр дур буд?

Сайёра бошад, андаке фикр карда, ба фикрам, 384 ҳазор километр дур буд, гуфт.

— Бале, яке аз ҳамсафарҳои Миррих аз он ба масофаи 9,560 километр, дигараш бошад, ба масофаи 23 ҳазор километр дур воқеъ гардиааст. Моҳ дар 27 шабонарӯз як маротиба дар гирди Замин давр занад, ҳамсафари якуми Миррих дар 7,5 шабонарӯз як маротиба давр мезадааст.

— Маълум мешавад, ки дар ҳар се чор шабонарӯз ҳамсафарҳои Миррих як маротиба пурра шуда боз шом меҳӯрдааст.

Ситора гуфтаҳои дугонаи худро фаҳмида бошад ҳам, вале хомӯш истода дар бораи чизе фикр мекард ва инро Сайёра пай бурда, аз ў сабаби дар ҳайрат мондаашро пурсид.

— Ҳамин хел як фикр кардам. Маълум мешавад, ки ҳамсафарҳои Миррих хеле кам рӯшной медодаанд, — гуфта монд.

— Албатта. Диаметри Моҳ 3,6 ҳазор километр. Ҳамсафари якуми Миррих бошад, 15 километр диаметр дорад, ки хеле хурд буда, базӯр намудор мешавад, — гуфт Сайёра.

Ситора, ки ба дугонааш гӯш карда бо диққат ба Муштарӣ нигоҳ мекард.

— Ҳа бояд ҳамин тавр бошад, — гӯён чилави суханро ба дигар тараф гардонд.

— Медони чӣ? — гӯён илова намуд ў.

— Моҳи гузашта ба институти астрофизика рафта будем. Ман дар бораи он сафар агар дар ёдат бошад, нақл карда будам. Ҳоло боз як чизе дигар ба ёдам омад, ки ман дар бораи он ба ту чизе нагуфтаам. Дар байни Миррих ва

Муштарӣ миқдори зиёди астероидҳо дида мешавад, ки мо бо воситаи телескоп баъзе аз онҳоро дидем. Муштариро ки он рӯз дар мавқеи мувоғиқ ҷойгир шуда буд, хеле хуб муоина намудем.

— Ана он Муштарие, ки дар бораи он ман нақл намудам, аз Замин 317 маротиба массааш зиёд ва ҳачмаш аз ҳачми Замин 340 маротиба калон аст, диаметри он чи тавре ки дида истодай, 142 ҳазор километр мебошад.

— Ман ба як чиз сарфаҳм нарафта истодаам. Ин ҳам бошад калонӣ ва хурдии сайёраҳост. Ҳар қадар ба Офтоб наздик шавем, ҳачми сайёраҳо хурд ва ҳар қадар дур шавем, ҳамон қадар калон менамоянд. Бояд дар ин ҷо ягон муаммое бошад, — гуфт Сайёра.

Ситора дар бораи ҳалли ин масъала хеле майна об карда бошад ҳам, вале ба ягон хулосае омада натавонист.

— Дар ҳақиқат ин муаммост, — гуфта монд.

— Бовариам намеояд, ки ту дар бораи коинот ин қадар китоб меҳонию ба ин суол ҷавоб наёфта бошӣ.

— Бовар кун, Ситорачон, ягон маротиба дар бораи чунин муаммо фикр накардаам. Ҳудат чӣ? Ин қадар шабу рӯз ҳудатро дар болои китоб партофта дар бораи ин мавзӯъҳо меҳонию вале ҳоло чизе гуфта наметавонӣ.

— Ман чунин андеша дорам, ки агар дар бораи пайдоиши ин система фикр мекардем, шояд ҷавоб ёфта метавонистем.

— Дуруст гуфтӣ. Бояд ин муаммо ба пайдоиши системаи офтобӣ вобаста бошад, — гуфт Сайёра.

— Дар бораи пайдоиши системаи офтобӣ ду гипотеза ҳаст, ки онҳоро ту нағз медонӣ, — гуфт Ситора.

— Медонам..... медонам, — гӯён андеша карда монд.

— Ба фикрам, гипотезаи Канту Лаплас он қадар мувофиқ намеояд, хуб мешуд, ки сирри онро дар гипотезаи Шмит дида бароем.

Мувофиқи ақидаи Шмит як вақт тамоми галлактика аз гарду чангҳо иборат буд, ки он гарду чангҳо ниҳоят тафсон буданд. Бо мурури замон он гарду чангҳо дар ҷо-ҷо ҷамъ шуданд ва ядроро ташкил намуданд, ки яdroи асосии он офтоб буд, ки ба худаш бештар массаро ҷамъ намуд ва аз он дурттар гарди чанг камтар мешавад, — гуфт Сайёра.

— Дуруст, пас барои чӣ ҳар чӣ қадаре ки сайёра дур бошад, калон шуда меравад?

— Ҳар чӣ қадаре ки кӯшиш кунем, боз дар атрофи ҳамон муаммо давр мезанему аз он баромада наметавонем. Хуб мешуд, ки яке аз рафиқонро ба ёрӣ даъват намоем, — гуфт Сайёра.

Ҳарду дугонаҳо ба як қарор омаданд, ки Доноякро ба ёрӣ даъват намоянд. Ҳамин ки ӯро даъват намуданд, камина ба хизмати шумоён тайёр, — гӯён ҳозир шуд.

Аз муаммо, ки воқиф гардид, ба ҷавобаш камар баст:

— Ба фикрам, ҳочати баёни гипотезаи Шмит нест.

— Дугонаҳо фикри ӯро тасдиқ намуданд.

— Ин тавр бошад, барои мо аз ҳама зарур ин ҷойгиршавии сайёраҳо ва офтоб мебошад. Азбаски офтоб дар марказ ҷойгир шудааст, он бештар он гарду чангҳоро гирифта, баъд аз офтоб ҷойгир шуда сайёраҳо камтар, ки ин ба доираи даврзани онҳо ва ҷойгиршавии офтоб вобаста аст. Ҳар чи қадаре ки сайёраҳо дурттар ҷойгир ўлаванд, ҳамон қадар аз рӯи доира гарду чангҳо бештар буда, он гарду чангҳо ба як ҷамъ мешаванд.

— Ба ҳамин ақли мо он қадар надавид, раҳмат ба ту, — гуфт Сайёра

Донояк бошад:

— Ҳар муаммое пайдо шавад, каминаро даъват кунед, гӯён аз пайи кори худ шуд.

Дувоздаҳ соли Муштарӣ ба як соли Замин баробар буда, як шабонарӯзи он даҳ соату чил дақиқаро ташкил мекардааст, —гуфт Ситора.

— Боз муаммои нав пайдо шуд,— гуфт Сайёра.

— Вай қадом муаммо будааст?

— Қаний як фикр кун, шояд ёбӣ.

Ситора ба дарёи хаёл ғута зада борҳо гаштаю баргашта солу як шабонарӯзи Муштариро ба хотир оварда бошад ҳам, vale муаммои онро ёфта натавонист ва, не наёфтам,— гуфта монд.

— Муаммо, дар як шабонарӯзи он ки ҳаҷмаш аз Замин борҳо қалон бошад ҳам vale як шабонарӯзи он нисбат ба замин зиёда аз ду баробар кам аст. Сабаби он дар чӣ бошад?

Агарчанде хеле фикр карда бошанд ҳам, vale барои ёфтани муаммо мушкилӣ мекашиданд ва боз фикр карда сабаби онро ба масъалаи аз офтоб дур будани он вобаста намуд. Ба ин фикри Сайёра рози нашуд, зоро даврзанини Замин ва ба вучуд омадани шабонарӯзро ба худи Замин вобаста намуд, ки ин ба Ситора ҳам маъқул омад.

— Ман наёфтам, қаний худат муайян намо,—гуфт Ситора.

— Агар ман медонистам, бе гузориши муаммо ба ту мегуфтам.

— Ба фикрам, ба дуриаш вобаста, зоро ҳар қадар сайёраҳо аз офтоб дур бошанд, кашиши офтоб ва сайёраҳо суст шуда даврзанини онҳо тез мешавад, ки Муштарӣ нисбат ба замин як чанд маротиба тез давр мезанад, — гуфт Ситора.

Вақте Ситора фикри худашро аз рӯи илм тасдиқ намуд, ба ҳарду маъқул омад.

— Дугона! Як ба ин чо нигар, ки чӣ навишта шудааст.  
Атмосфераи он аз газҳои аммиак ва метан иборат будааст.


— Ана аз кучо газ овардан лозим.

— Ҳа медони чӣ? — гӯён ба ҷавоби дугонааш мунтазир  
нашуда,—ана ҳамин Муштарӣ дувоздаҳ ҳамсафар дорад,  
ки чортои он аз Моҳ қалон аст,—гӯён ба нақша назар наму-  
данд. Дар ҳамин вақт Донояк ба назди онҳо омада монд.  
Аз нақли аҷоиб,— гуфтанаш маълум шуд, ки ў сӯҳбати  
онҳоро гӯш карда будааст.

Дугонаҳо илтимос намуданд, ки дар бораи Зуҳал, Уран,  
Нептун ва Плутон кӯтоҳ бошад ҳам, Донояк нақт намояд.

Донояк як ҷои мувофиқеро интихоб намуду духтарҳоро,  
ки самимона Амазонкаи ман,—мегуфт, ба болои қолини  
сабз таклиф намуд ва ба нақт кардан тайёр шуд.

Ҳар яке ҷойҳои мувофиқеро интихоб намуда нишастанду  
Донояк дар як варақи тоза расми Офтобро қашид ва дар атро-  
фи он дуртар аз Офтоб рақами шашро гузошт ва дар паҳлӯяш  
ҳарфи «З»-ро. Ин сайёраи шашумин Зуҳал, — гуфт ў.



Зүхал аз Замин наваду панч маротиба калон аст. Он дар бисту нүх сол як маротиба атрофи Офтобро давр мезанад ва шабонарӯзи он ба чордаҳ соату чордаҳ дақиқа баробар аст. Он хеле хеле сард аст: яксаду панҷоҳ дараҷа хунук. Дар атрофи он як ҳалқа мавҷуд аст. Астрономи машҳур рус А. А. Белопольский муқаррар кард, ки, он ҳама ҳиссачаҳо аз ҷисмҳои хурди саҳт иборат аст, ки онҳо дар атрофи Зүхал як ҳалқаи калонеро ташкил намуда давр мезананд. Ба гайри ҳалқа боз нүх то ҳамсафар низ дорад, ки диаметри онҳо аз сесад то панҷсад километр мерасад.

Ҳамаи он панҷ сайёрае, ки шумо аз рӯи нақша омӯхтеду дигареро ҳоло ман нақл кардам, аз замонҳои қадим маълум буд.

Медонед, духтарҳо, дар соли 1781 дар омӯзиши кайҳон, дурусттараш системаи офтобӣ чӣ рӯй дод?

Ҳар ду духтарон ҳарисона ба Донояк нигоҳ карда баробар:

— Чӣ будааст? — гуфтанд.

— Яке аз ҳаваскорни илми астрономия, мусиқанавози англisis Вилям Гершел ногаҳон сайёраи ҳафтуминро қашғ кард, ки онро Уран номиданд. Уран аз Офтоб назар ба Замин бист маротиба дур буда, чор маротиба калон мебошад.

— Исто! Дар ин ҷо боз як муаммои дигаре пайдо шуд, гуфт Ситора.

Чӣ хел муаммо будааст, гуфта дар ҳайрат монд Донояк.

— Он ҷизе, ки дар бораи ҳаҷми сайёраҳо гуфтӣ бо ин нақлат мутобиқат намекунад. Мувоғиқи гуфтаи ту аз ҷиҳати ҳаҷм Уран аз Замин фақат чор маротиба калон будааст. Ту бошӣ гуфта будӣ, ки ҳар қадар ки сайёра аз Офтоб дур бошад, ҳамон қадар ҳаҷмаш калон мешавад, вале дар ин ҷо баръакс. Ин чӣ маъно дорад?

— Ситораи мо дуруст пай бурд. Дар ин чо баръакси воқе-аҳо мо мушоҳида менамоем, ки дурттар аз он боз ҳам гарду чангҳо кам шуда меравад, вале ин ҳам гипотеза буда, дар бораи ҳақиқати мутлақи он ана Амазонкаҳои ман оянда боз фикри худатонро баён меқунетон.

— Хайр, биё мон, дар бораи ин ҳодиса боз дигар вақт фикр меқунем, ту ҳамиро гӯй, ки онро бо чашм дидан мумкин? — гуфт Ситора.

— Бале, он чун яке аз ситораҳои рӯшноиаш суст ба назар намудор мешавад, ки онро бо телескоп дида аз ситора фарқ кардан мумкин, вале ҳамин хел онро ситора мегӯй.

— Як шабонарӯзи он чанд соат? — гуфт Сайёра.

— Дар даҳ соату панҷоҳ дақиқа як маротиба дар гирди тири худаш давр мезанад ва як соли он ба 8 соли Замин баробар аст.

— Оё Уран ҳамсафар дорад? — гуфт Ситора.

— Шумо, Амазонкаҳои ман, меҳоҳетон якбора ҳама чизҳоро ба шумо гӯям. Сабр кунед, мегӯям.

— Уран панҷто ҳамсафар дорад, — гӯён Донояк хомӯш шуда монд.

— Ҳачм ва масофаашон чӣ хел? — гуфт яке аз духтарон.

— Бовар кунед, ман ба ин саволи шумо ҷавоб дода наметавонам, фақат таҳмин меқунам, ки бояд баъзеи онҳо аз Моҳ калон бошад. Як ҳодисаи аҷоибро дар ин чо мушоҳида кардаанд. Аз рӯи гуфтаи астрономи франсия У. Адамс маълум мешавад, ки Уран баъзан ба қонуни ҷозибаи байнӣ системаи офтобӣ итоат намекардааст, — гӯён ба Амазонкаҳои худ нигоҳ карда мемонад Донояк.

— Барои чӣ? Мепурсад Ситора.

— Ана ҳамин диққати онҳоро ба худ ҷалб карду гумон кардаанд, ки бояд аз Уран сайёраи ҳаштумин бояд бошад, ки бо таъсири он Уран аз ҳаракати қонунии худ барояд.

— Ачиб, — гуфта монданд духтарҳо.

— Ачоибии кор боз дар он, ки аз рӯи майлони Уран дар кучо, дар қадом вақт ҷойгир шудани сайёраи навро муайян намудан мумкин будааст. Аз рӯи ҳисоб онро бояд сентябри соли 1846 медидаанд.

— Чӣ ҳамон сол магар қашф кардаанд? — гуфт Сайёра.

— Бале, худи ҳамон сол қашф кардаанд ва онро Нептун номиданд. Ин қашфиёт мӯъчиизакории илм мебошад. Мувоғиқи андозааш Нептун аз Уран каме хурд аст. Вай аз Офтоб назар ба Замин сӣ маротиба дурттар буда, атрофи Офтобро дар 165 соли Замин як маротиба давр зада мебарояд.

— Маълум мешавад, ки аз рӯзи қашфиёт то ҳол Офтобро як маротиба давр назадааст, — гуфт Ситора.

— Бале. Ҳоло хеле кам мондааст, ки он атрофи Офтобро пурра давр занад, — гуфт Сайёра.

— Чӣ? Шабонарӯзи он ҳоло муайян карда нашудааст?  
— мегӯяд Ситора.

— Маълум. Дар 15 соату 25 дақиқа як маротиба дар гирди тири худ давр зада, чун Уран қабати болоии он бо пардаи гази зич ихота шуда ва он ду ҳамсафар дорад, фахмидетон? Духтаракони нағз гӯён мағруона ба тарафи онҳо нигоҳ карда монд.

— Сайёраи нӯҳумини мо Плутон будааст. Канӣ дар ин бора ҳамадони мо чӣ мегуфта бошанд, — гуфт Ситора.

— Плутонро феврали соли 1930 астрономи амрикӣ Томбо қашф кардааст, ки онро бо ёрии телескопҳои пурӯзвват ҳамчун як нуқтаи равшан мебинем. Дар бораи Плутон ягон чиз гуфтан мушкил. Ман таҳмин мекунам, ки бояд аз Замин хурд бошад. Офтобро дар 249 соли Замин як маротиба давр зада мебарояд, ана ҳамин тавр, фахмост!  
— гуфт Донояк.

— Як фасли Плутон ба 64 солу се моҳ баробар будааст,  
— гуфт Сайёра.

— Ҳамин тавр... Чӣ тавре мебинед, мо дар бораи  
системаи офтобӣ кам бошад ҳам, маълумот гирифтем, —  
гуфт Донояк.


— Нақлҳои Донояк ҳар чӣ қадар пурмазмун ва дилчашп  
бошанд ҳам, vale ҳудписандӣ ва донотарошиҳои ў ба ду-  
гонаҳо он қадар маъқул набуд. Ситора мо қӯшиш мекунем,  
ки мустақилона омӯзем.... гуфта монд.

Аз оҳанги малолии Ситора Донояк чизеро нафаҳмид, ки:

— Шумо ҳоло дар бораи  
кометаҳо ва метеоридҳо  
эҳтимол тасаввуроте надо-  
ретон, — гуфтани Донояк дух-  
тарҳоро саҳт ранҷонид.

Ба ин суханони Донояк  
Сайёра бепарвоёна назар  
карда бошад ҳам, vale Си-  
тора саҳт ранҷид ва ҳуддорӣ  
карда натавониста:

— Донояк! Ту моро ин қадар  
ҳафтафаҳм гумон накун. Мо  
ҳам ба қадри имкон дар бораи  
баъзе чизҳо сарфаҳм мера-  
вем ва ту ҳам дар ин ҷаҳон  
яккаю танҳо нестӣ. Мумкин мо  
баъзе чизҳоро донем, ки ту  
дар бораи он чизеро надонӣ.  
Ин кори ту танҳо ҳуди ҳамин  
рӯз не, ту бисёр вақт ман-мани  
мекунӣ.



— Ана ҳамин-дия, даррав димоғатон месүзад, чй ман ягон гапи ноҷо гуфтам?

— Ту худат намедонӣ, ки то қадом дараҷа ҳудбинӣ ва аз он ҷизе, ки медонӣ, мефаҳрӣ, ман-мани мекунӣ. Як дам дар назди мо бош, Сайёра, ҳоло дар бораи комета, метеор ва метеоридҳо каме нақл қунад, — гуфт.

— Дар давоми суханат, ана ҳамин тавр, фаҳмиdetон? Инҳоро донистан даркор ва боз ким-чӣ ҳел рафторҳои ношоями ту ҳамаи донишҳои туро барбод медиҳад, — гуфт Сайёра.

— Мебахшӣ, гӯён Ситора ба сухан даромад:

— Ҳоксорӣ зеби инсон аст, ман-мани бошад, шахсрӯфорат мекунад. Ту писари нағз, лекин гуфтаҳои Ситора дар ҳаққи ту дурустанд. Мебинам, ки ту ҷои шиштан наёфта истодай, агар қабул қунӣ, ба назари одамон боз зеботар мешавӣ, — гӯён ба Донояк нигоҳ карда таъсири сухани ҳудашро фаҳмиданӣ буд.

Ҳарчанд ҳангоми танқиди Ситора ҳудро ноором ҳискарда бошад ҳам, вале дар охир ҳуддорӣ карда:

— Раҳмат! Кӯшиш мекунам, ки минбаъд ба чунин ҳатоиҳо роҳ надиҳам. Ҳаргиз шумоёнро ранҷонданӣ нестам. Шумоён тасаввур намекунед, ки ман бе шумоён чӣ кор мекарда бошам...

— Эҳе, ошиқ шудам гӯ, — гуфт Ситора.

— Ҳеч гап не, дар роҳ тӯй кардан мумкин, — гуфт Сайёра.

— Аз ин гуфтаҳоят маълум, ки ҳардуямонро ту дӯст доштai, — гуфт Сайёра.

— Не, рафиқон, ман ҳамчун дӯст бо шумоён эътиқод дорам.

— Ҳеч гап не, аз дӯстӣ то муҳаббат ҳамагӣ як қадам роҳ аст, — гуфт Ситора.

— Ана ҳамон як қадам имкон медиҳад, ки ту дар бораи яке аз моён фикр кунӣ, — гуфт Сайёра.

— Ҳоло то як қадам вақт бисёр. Аз дунбай насия шуши нақд беҳтар мегӯянд. Канӣ нақли Сайёро шунавем, — гуфт Донояк.

Сайёра ба гулҳои ранг-ранги марғзор нигоҳ карда, дар бораи аз кучо сар кардани нақли худ фикр мекарду Донояку Ситора бошанд, ҳомӯшона мунтазири нақли ў буданд.

— Бо ҷашми оддӣ ҳамаи кометаҳоро дидан мумкин нест. Онҳоро мо бо телескоп мебинем, вале соли 1882 чунон кометаи калоне пайдо шуд, ки дарозии думи он аз масофаи байни офтобу Замин зиёда аз шаш маротиба дароз буд. Андозаи он хеле калон аст. Диаметри он баъзан аз андозаи Офтоб калон мешавад.

— Ҷӣ гуфтӣ? Дар мо аз андозаи Офтоб дар системаи офтобӣ ҷисми калон дида намешавад. Ту бошӣ, ба ҳаёлам муҳобот карда истодай. Ҳар хел гапро гап гуфтан нагир, — гуфт Донояк.

— Каме тоқат кун, ҳамаашро мефаҳмӣ, — гуфт Сайёра.

— Ба ин бовариам намеояд, шояд дар ин ҷо ягон сирре бошад.

— Қатъи назар аз ин, ба ин андозаи бузургӣ ба ақл рост намеомадагӣ массаи хеле хурд доранд, ки ин ба зичии онҳо вобаста аст.

— Ҷӣ тавр зичии моддаҳои онҳо суст будааст?

— Ҳамин тавр. Дар мо зичии моддаҳо гуногун.

— Ин фаҳмон, аммо ту ба ман зичии моддаи кометаро фаҳмон.

— Танҳо ядрои комета зичии калон дорад, ки дар ҳангоми бо телескоп муюина кардан сурхча менамояд. Дигар қисми он ба ҷангу ғубор монанд аст.

Донояк, ки ба баъзе чизҳо сарфаҳм рафта истода буд, каме оромона ба гапҳои Сайёра гӯш мекард, ки якбора:

—Сайёра! Оё дуруст аст, ки агар ситораи думдор барояд, ҷанг мешавад, мегӯянд?

—Туро, кӣ Донояк мегӯяд? Бо ин ҳама дониш боз ба гапҳои момой бовар мекунӣ. Агар рафиқон дар ин бора фаҳманд, туро масхара мекунанд.

—Пас маълум мешавад, ки дониши ту рӯяқӣ будаасту ту ба он чизе, ки медонӣ боварӣ надорӣ,—гуфт Ситора

—Шумо маро ба хурофотпарастӣ ҳам айбдор карданӣ ҳастед. Ин хаёли шумоён ҳом аст. Ман аз афсонаҳои бемазмун кайҳо даст қашидаам. Ҳаминро медонам, ки баъзе ҳодисаҳо бо ҳамдигар вобастагӣ доранд, шояд андешаҳои ҳалқ ягон далеле дошта бошанд.

—Ин қонуни табиат буда, бо ҷанг ягон вобастагӣ на-дорад,—гӯён боз суханашро давом дод.

—Болои яdroи онро пардаи равshan иҳота кардааст, ки онро кома меноманд. Аз он ҷараёнҳои ядроро печенда мегирифтагӣ ҷудо мешаванд, ки онҳо ба тарафи муқобили офтоб ҷараён мегиранд. Ана ҳамин пардаи кометаро ташкил медиҳад. Ядро бо кома ва ҷоришавиҳо сари кометаро ташкил медиҳад, ки аз вай як ё якчанд пардаҳо пароканда мешавад. Дар ҳолати ба Офтоб наздик шудан думи он дароз шуда дар масофаи дур аз Офтоб комета ҳамчун буғи туманмонанд ба назар менамояд.

Азбаски баъзе чизҳо барои Донояк маълум буд ва такрор шудани онро номехост, гапи Сайёрапо бурида:

—Дар бораи худи ядро ва умуман ҷисмҳои комета ба мо нақл намо,—гуфт Донояк.

—Ядро қисми асосии он ба шумор меравад. Андозаи он хеле хурд аст, ки як-ду километрро ташкил медиҳад. Ядро қисми саҳт аст. Он аз санг, оҳан, инчунин аз яхбастаи

аммиак, метан, турушангышт ва дигар моддаҳо иборат мебошад.

— Чӣ тавр пайдо шудани думи онҳо ба мо маълум нашуда монд,—гуфт Донояк.

— Худат моро сарзаниш мекунӣ, ки бетоқатӣ мекунем, ту бошӣ аз мо бадтар, — гуфт Сайёра.

— Вақте комета ба Офтоб наздик мешавад, газҳои яхкардаи вай буғ шуда, кома ҷойгиршавиро ба вучуд меорад, ки дар натиҷаи фишори рӯшноии Офтоб газ ва гарду ҷанг аз яdroи комета ҷудо шуда, ба тарафи муқобил аз офтоб ҷараён мегирад ва думҳои кометаро ба вучуд меорад.

— Кашфиёти бузург, — мегӯяд Донояк.

— Дар ҳақиқат ҳам бузург. Ин кашфиётро дар аввали асри XX физики рус П.Н Лебедев кашф кардааст,— гуфт Ситора.

— Дуруст. Дар бораи омӯзиши комета хизмати Лебедев, Бредихин барин олимон бениҳоят калон аст. Олими рус Орлов дар бораи омӯзиши кометаҳо низ хизмати ба назар намоёне кардааст,— гӯён Сайёра боз нақли худашро дар бораи кометаҳо давом дод.

— Ҳоло зиёда аз 230 кометаро муайян кардаанд, ки баъзеи онҳо дар атрофи Офтоб дар давоми ду-се сол ва баъзеашон дар давоми солҳои дуру дарозе як маротиба давр мезананд. Кометаи калоне, ки дар соли 1910 пайдо шуда буд, Галлей ном дорад. Он Офтобро дар давоми 75 сол як маротиба давр зада мебароянд ва пайдошавии ояндаи он ба соли 1985 рост меомад, ки олимони мо мушоҳида намудаанд.

— Кометаҳо ҳам аъзои системаи офтобӣ будаанд.

— Ҳа, дугонаҷон,—гӯён суханашро дар бораи метеорҳо бахшидагӣ буд, ки Олимҷон ба назди онҳо омада:

— Сүхбати шумоён хеле қаймоқ гирифт,— гуфта монд.

Олимчонро ба болои қолини сабз таклиф карданد ва ў бо мамнуният таклифи онҳоро қабул намуд.

Сайёра аз давом додани сухан худдорӣ намуда, чизе нағуфта ба рафиқон нигоҳ карда монд. Сайёра, ки дар бораи комета нақли аҷоиберо ба охир расонид, ў боз дар бораи метеорҳо низ чизе гуфтани буд. Донояку Ситора меҳостанд дар бораи он аҷоибот Олимчон ҳам шунавад, бинобар ин бо имову ишорат давом дех мегуфтанд, ки Олимчон.

— Ман ба шумоён ҳалал расондам?— гуфта пурсид.

— Не, Олимчон, дар назди ту мо чи ҳам мегуфтем, мумкин худат дар бораи он ҷисмҳои осмонӣ чизе мегуфтӣ, ҳоҳиш мекард Сайёра.

— Боре дар ин бора аз худи ту нақли пурмазмунеро шунида будам ва ман дар ин бора аз ту зиёдтар намедонам. Бонуи ман, қанӣ чизе барои мо нақл кун то ҳаловат барем.

Сайёра чӣ гуфтанашро намедонист. Аз ин Олимчон ба ҷунин ҳулоса омад, ки чизеро аз Сайёра шунидан мушкил ва ҳудаш:

— Набошад ман кори Сайёрабонуро осон кунам,—гӯён барои нақл намудан тайёр шуда буд, ки ҳама ба ҷунбиш даромада ба Олимчон наздик шудан гирифтанд.

— Тобистон мо дар берун, дар рӯи ҳавлӣ меҳобем. Агар ҳамин тавр мо, дӯстон як ҷо бошем, хобамон дер вақт намебараду афсонагӯй мекунем ва баъзан вақтҳо ситораҳоро тамошо ва мавқеи онҳоро аз рӯи фаҳмиши худ муайян намуда, дар бораи Ҳафтдодарон, Каллаи Гов, Тарозу, Сурғаи Туркон ва ғайраҳо нақл карда, дар бораи онҳо баъзан ба ҳақиқат наздик карда ба ҳоҳарақу додаракон нақл ҳам мекунем. Дар нақли Ҳафтдодарон дар ҳолати дафни падар мебинем, ки чорторо дар пояи тобуту сеторо нолону гирӯён

аз қафои бародарон ва дар пуштораи яке бародари аз ҳама кенчаро мебинем инчунин чӣ тавр як порчай Сурфаи Турконро қандани Гурбаро ҳам. Дар ҷунин ҳолатҳо мо борҳо берун аз ихтиёр аз «канда шудани» ситора ҳабар медиҳем, ки ин ҳолат ҷунон бо тезӣ мегузарад, ки дигарон пой бурда наметавонанду чи ўзуд гуфта мемонанд. Дуруст аст, ки ин воқеа дар як лаҳза гузашта, баъзан вақтҳо як ҷанд сония давом мекунад, ки ин ба ҳаҷми ҷисмҳои осмонӣ, яъне метеорҳо вобаста аст.

— Онҳо сангҳои осмонианд,—гуфта Ситора.

— Дар ҳақиқат, онҳо сангҳои осмонӣ, аммо аз чӣ сабаб онҳо якбора дар гирифта намераванд,—гӯён ба рафиқон нигоҳ карда монд.

— Олимҷон, дар бораи ин ҳодиса ман ҷавоб диҳам чӣ?

— ҳоҳиш кард Ситора.

— Ин духтарақро бин. Дар бораи метеорҳо нақл мекардаасту мо бошем, розӣ намешудаем, — гуфтани Олимҷон буд, ки Ситора каме андеша карду ба тарафи Олимҷон нигоҳ карда мебахшед, — гӯён ба сухан даромад:

— Он сангҳо ва гарду ҷангҳои осмонӣ, ки аз атмосфераи Замин хеле боло—дар қабати беҳаво дар парвозанд, ба соиш барнамехӯранд. Вақте ба атмосфераи Замин дохил мешаванд. Дар як ҷония 50-60 километр ҳаракат мекунанд. Дар ҳолати бо суръати тез ҳаракат кардан соиш ба вучуд меояд ва ин аст, ки ҷирмҳои осмонӣ сӯхта нест мешаванд, мо онҳоро «ситораҳои паррон», бо забони илм «метеор» меномем.

Метеорҳо хеле ҳурданд. Аксарияти онҳо аз регрезаҳои қалон иборатанд.

— Агар онҳо ин қадар майдонанд, чӣ тавр то замин омада мерасанд? — гуфт Донояк.

— Ба ғайр аз ин боз метеоритҳо ҳастанд, ки онҳо тӯдаи боқимондаи кометаҳои порашуда мебошанд. Онҳо дар атрофи Офтоб давр зада ба Замин наздик шуда мемонанд. Дар ин вақт мо «боронҳои ситорагон»-ро мушоҳида менамоем. Метеоридҳои ҳаҷман хурд дар атмосфера тамом сӯхта бӯғ шуда мераванд. Агар ҳаҷман калон бошанд, дар ҳаво сӯзанд ҳам, қисми боқимондаи онҳо ҳамчун «сангҳои осмонӣ» ба замин меафтанд.

Пеш метеоритҳоро «сангҳои муқаддас» меномиданд.

— Бисёр хуб гуфтӣ, — гӯён Олимҷон сухани худро давом дод.

— Ҳоло чӣ будани метеоритҳоро одамон хуб медонанд. То имрӯз зиёда аз 1500 «сангҳои осмонӣ»-ро дар ҷаҳон ҷамъ овардаанд. Онҳоро дар лабораторияҳо омӯхта, ба ҷунин ҳулоса омаданд, ки таркиби метеоритҳо ва ҷисмҳои Замину Моҳ як хел мебошад. Пас маълум мешавад, ки олам аз материали ягона иборат аст.

12 феврали соли 1947 дар Сихоте - Алин, яъне дар Шарқи Дур метеорити калон афтид. Дар ҷое, ки он афтода буд, боз якчанд майдаю калон метеоритҳоро ёфтанд, ки ҳамаи онҳо якҷоя сию ҳафт тоннаро ташкил намуд.

— Пас маълум мешавад, ки то ба Замин афтодан он метеорит хеле калон будааст, ки ҳамчун сайёраҳаи хурд дар атрофи Офтоб давр мезадааст, — гуфт Донояк.

Фикри ўро ҳама тасдиқ намуданд ва ба ҳулосае омаданд, ки милиардҳо ҷунин метеоридҳои калону хурд дар парвозанд.

— Дар бораи омӯзиши метеоритҳо хизмати олими машҳури тоҷик П. Б. Бобоҷонов ниҳоят калон аст. Кашфиётҳои ў дикқати тамоми олимони ҷаҳонро ба ҳуд ҷалб кардааст, ки соли 1994 америкоиҳо як ҷирми осмониро кашф карда ба номи ў гузоштаанд, — гуфт Сайёра. Олимҷон ба соат

нигоҳ карда, бо ишора фахмонд, ки вақт хеле рафтааст. Ҳамин тавр ҳама диққати худро ба масъалаи асосӣ ҷалб намуданд.

## ОФТОБ ВА СИТОРАҲО

Олимҷон аз Донояк ҳоҳиш намуд, ки ҳамаро ба назди нақшай тарҳи олам даъват намояд. Дар як дам ҳама ҷамъ омаданд ва бо баробари ба назди нақшай тарҳ рафтани Олимҷон ҳама ҳомӯшона бо диққат менишастанд.

— Дӯстон! — гӯён Олимҷон ба гап даромад:

Тавре гуфтам, тадқиқотҳои рӯзҳои охир моро водор мекунад, ки саёҳати Плутонро муваққатан боздорем. Дар назди мо аз ин ҳам кори муҳим, яъне омӯзиши дигар системоҳои офтобӣ истодааст ва барои ин мо ҳоло шароит дorum.

Барои он ки ҳарчи хубтар ба нақли ман сарфаҳм равед, ба андозаҳои дар тарҳи нақша буда як назар кунед. Дар ин ҷо ба ғайр аз Офтоб боз шашто ситора номбар карда шудааст, — гӯён ҳудаш аз назди тарҳи нақша дур меистад.

Рафиқон бо завқ дар бораи ситораҳо сухан меронданд, ки андозаи онҳо ҳамаро ба ҳайрат мононда буд.

— Ана ин бузургӣ! Дар назди ин ситораҳо офтоби мо мисли як нуқта аст. Муаллимамон Исмоилзода гуфта буданд, ки Замин чун арзан ва Офтоб як тарбузи калон барин мебошад. Ҷӣ тавре ки мо дида истодаем, Офтоб арзану дигар ситораҳо тарбуз, — гуфт Серкорак.

Ҳама дар ҷойҳои худ нишастанд. Тамоми ҳастии рафиқонро як ҳиссиёте фаро гирифта буд. Онҳо меҳостанд, ки бисёр ҷизҳоро бифаҳманд. Азбаски Олимҷон мунтазири оромии рафиқон буд, рафиқон ҳам ҳиссиёти худро бо нигоҳҳо маънидод мекарданд.

Олимчон бошад дар баён ҳамто надошт. Ҳоло ки каме барои мустақилияят вақт дода буд, ин ҳам барои фаълонидани рафиқон буд. Яке аз он ситораҳо, ки он ба мо хеле наздик аст, Офтоб мебошад. Офтоб аз Замин бо ҳисоби диаметр 109 маротиба ва мувоғики ҳачмаш 1.300.000 маротиба калон аст, — гӯён як ба рафиқон маънидорона нигоҳ карда монду ва боз суханашро давом дод:

— Офтобе, ки ба мо рӯшной ва гармӣ медиҳад аз газҳои тафсон иборат буда, ҳарорати қисми болоии он шаш ҳазор дараҷа, қаъри он бошад, бист милион дараҷа аст.

Ман бо ҳамроҳии як гурӯҳ рафиқон чанде Офтобро ба воситаи телескопҳои маҳсус муоина кардаем. Маълум шуд, ки қисми назди қутб дар давоми бисту ҳафт шабонарӯз ва маркази он дар бисту панҷ шабонарӯз як маротиба давр мезадааст. Ин далели он аст, ки Офтоб аз кӯраи газӣ иборат мебошад. Аммо ба чунин хулоса омадан мумкин нест, ки Офтоб танҳо газ бошад. Не! Ҳаргиз ин тавр нест. Зичии миёнаи Офтоб аз зичии об қариб якуним маротиба фузунтар аст.

Ситораҳо чун Офтоб ва аз он калону хурд буда, азбаски хеле дур ҷойгир шудаанд, ба ҷашм хурд менамоянд. Масофаи онҳоро танҳо бо воҳиди рӯшной муайян кардан мумкин, ки он бо тезии 300.000 км/сония дар як сол тай меқунад ва ситораи аз ҳама наздик дар масофаи 4,3 соли рӯшной ҷойгир шудааст, — гуфт Олимчон.

Маърӯзачӣ боварӣ дошт, ки ин рақам ҳамаро ба ваҷд меорад, вале аз ҷӣ бошад, ки ҳама ҳомӯшона ба ў нигоҳ мекарданд ва ҳатто суол ҳам намедоданд. Олимчон пай бурд, ки он рақамҳо барои онҳо ягон маънное надоранд.

— Рафиқон! Медонам, ки барои ҷӣ шумо ҳомӯшед. Чунин суръат барои шумо он қадар маълум нашуда монд.

Мушаке, ки мо ҳоло дорем, суръаташ бо суръати рӯшной баробар аст. Пас агар мо бо ин мушак парвоз кунем, то ба ситораи наздиктарин дар чор солу се моҳ рафта мерасем, — гуфт.

Маълум мешавад, ки рафиқон масъаларо нағз фах-миданд. Аз ин рӯ берун аз ирода онҳо дар байни худ баҳс намуданд, ки аз чунин ранг гирифтани вазъият худи Олим-чон лаззат мебурд.

Ҳар кас чизе гуфтан мехост. Аз ин рӯ ягон каси дигар гӯш накарда худаш чизе гуфтан мехосту яке аз онҳо ана ин масофа, — дигаре, чор сол дар даруни мушак, боз дигаре, — одам ҳеч гоҳ дар даруни мушак солҳо тоқат карда наметавонад....

Баҳси рафиқонро, — чор сол мо парвоз меқунем? — гуфтани Сайёра қатъ кард.

— Бале, чор сол ва лозим ояд боз бисёртар. Ба ҳамааш мо тоқат меқунем. Мо аз шумоён чизеро пинҳон намекунем. Ин саёҳат ниҳоят мушкил аст. Чун хизмати Ватанро ба хотир меорем, ҳамааш барои мо осон шуда мемонаду мо бошем, бе ягон тарсу ваҳм розӣ шуда мемонем. Ҳаминро бояд фахмид, ки чунин баҳт танҳо ба мо мұяссар шудааст.

— Олимчон! — гӯён Донояк дикқати ҳамаро ба худ ҷал намуд ва сухани худро давом дод.

— Барои ин тайёрии ҳаматарафа, чӣ тавре худат ба ин кор муносибати комплексӣ доштан ва ба таври оптимальӣ ҳалли онро дида баромадан зарур мегуфтӣ, ба фикри ман, ана ҳамин ҷиҳатҳои масъалаҳо хеле муҳиманд. Барои ин кор ба ягон саросемагӣ роҳ додан лозим нест.

— Бале, бо умеди хизмат дар даруни мушак лӯнда шуда мондан ҳеч маъно надорад.

— Рафиқон, мо ҳамин рӯз парвоз карданӣ неstem. Ҳаминро ҳам гӯям, ки ҳар касе дар дил тарсу ваҳмро ҷой

дода бошад, метавонад ҳозир ба хонааш рафта дар оғӯши падару модараш осуда зиндагӣ кардан гирад.

Майдони корнамой кори ҳар як «хонашеру майдонгариб» нест.

— Мебахшед Олимчон! Дар байни мо аз он одамони ту гумон мекардагӣ нестанд. Агар то ҳол ба ин боварӣ дошта бошӣ, хато кардӣ, — гуфт Сайёра.

— Ман ба фикри Сайёра розӣ. Моро ту бояд дуруст фахӣ, ба ваҷд омадани мо маънои онро надорад, ки мо дарроҳи интиҳоб кардаи худ бевафой карда ба дил тарсу ваҳмро роҳ диҳем, баръакс ин муносибатамон шаҳодати он аст, ки мо ба парвоз тайёрему беҳуда мурданро ту ҳам намехоҳӣ, — гуфт Донояк.

Дармонҷон фахмид, ки Олимчон андак бошад ҳам, ба ҳатоӣ роҳ додааст. Аз ин рӯ гапро ба дигар тараф бурда, — аз суханони охирини ту маълум шуд, ки мо дар рӯзҳои наздик барои организмамонро тоқатовар намудан чораҳои заруриро бояд андешем. Ба фикрам, дар ин бора ҳам фикр кардан лозим, — гуфт.

— Тартиб додани барномаи машқҳои гуногун ба зиммай ту, мо дар ин бора боз ҷанд маротиба сӯҳбат мекунем, — гӯён Олимчон сухани худро давом дод.

— Рафиқон! Агар нодуруст рафтор карда бошам, маро бубахшед. Ҳамон қадар ки ба худам боварӣ дошта бошам, ба шумо низ ҳамон қадар боварӣ дорам, — гуфт.

Рафиқон ҳам аз чунин ранг гирифтани кор дар ҳичсолат буданд ва ҳичсолатмандона баъзеҳо кебида ҷашм ба ҷашм нигоҳ карда наметавонистанд, ки Олимчон, — агар иҷозат медодетон маърӯзаро дар бораи «Офтоб ва ситораҳо» давом медодем, — гуфт, ки ҳама бо як овоз:

— Канӣ бо ҷону дил, — гуфтанд.

— Фақат воҳима накун, ки баъзе дилҳои нозук торс ме-кафад, аз ҳама пеш дили камина,—гуфт Серкорак.

— Дар ин ҷо заррае воҳима нест. Шумо бояд ҳақиқатро фаҳмед. Ту бошӣ, Серкорак, дилатро иваз кун, вагарна ба мо мушкил шуда мемонад,—гуфт Олимҷон.

— Маро нафаҳмидӣ, ман ҳамин тавр ба дигарон ишора карда истодаам. Ҳеч қас дили асп барин дил надорад, вагарна ман бо он шахс мусобиқа мекардам. Кадом рӯз дар ёдам нест, ҳангоми кӯҳбароӣ Донояк дар ними роҳ монд. Ана ҳамин маҳмадоноча дил гуфта помидори фулхро бардошта гаштааст.

Донояк аз шарм чизе гуфта натавонисту Олимҷон бошад, ба ин аҳамият надода сухани худро давом дод:

— Офтоб ситораи оддӣ, барои далели фикр ситораи Дениб, ки дар бурҷи Қу воқеъ аст,—гӯён аз нақша мавқеи онро нишон дода, —мувофиқи ҳаҷми худ аз Офтоб шасту ҷор ҳазор маротиба ва аз ситораи Антарес дар ана ҳамин бурҷи Ақраб /Каждум/ дар навбати худ аз ситораи Дениб ҳазору ҳафтсад маротиба калон аст. Ин ҳадди охирин нест, ситораҳое ҳастанд, ки аз ин ҳам калонтаранд.

Баракс ситораҳои ҳастанд, ки аз Офтоб даҳҳо маротиба хурданд. Ана ба нақша нигоҳ кунед: ин мавқеи ситораи Кейпер, ки дар бурҷи Кассиопея воқеъ аст, мувофиқи ҳаҷм ҳатто аз Замин 125 маротиба хурд аст. Вале зичии ин ситора касро ба ҳайрат меорад, ки нисбат ба зичии об сиву шаш миллион маротиба зиёд аст.

Дӯстон! Агар як қутии гӯғирдро бо моддаи ин ситора пур кунем, қариб ҳазор тонна вазн дорад, ки онро 16-17 вагон ба зӯр кашола карда метавонад. Дар фазои олам аз ин ҳам зиёдтар зичӣ доштагӣ ситораҳо низ ҳастанд. Баракс ситораҳое ҳастанд, ки зичии моддаи онҳо аз зичии ҳаво ҳам як чанд ҳазор бор хурд аст, ки андозаи калон доранд.

Ҳамин тавр, дар бораи ситораҳо бисёр чизҳоро гуфтан мумкин. Мо ҳозир бо тарҳи ситораҳои алоҳида шинос мешавем, ки онҳоро дар чунин нақша ҷой додаем: VV Сепей, А Геркулес, Бетелгейзе, Антарес, В Пегас, Алдеборон, Арктур, Орион, Спика, Сирус, Вега, Протсион, Капелла, Полукс, Дениб ва Офтоб.

Чӣ тавре ки дида истодаед, дар нақша ҳаҷм, масса, гармӣ ва намуди рӯшноияш /кабуд, зард, сурх, сафед, бунафша, зардча/ нишон дода шудааст.

Мувофиқи нақшае, ки тартиб додем, мо бояд ба тарафи Дениб парвоз намоем. Аз ин рӯ дар назди мо бисёр проблемаҳои ҳалталаб истодаанд. Ихтироъкор дар бораи соҳти мушак ба суръати он хизмати калоне кард. Вале лозим меояд, ки Ихтироъкор бояд нақши мушаки навро тартиб дихад, ки он ба ҳарорати баланд тоқатовар бошаду дохили мушак бехавф. Хеле хуб аст, ки суръати мушакро таъғири дод, зеро чунин суръат моро қаноат кунонда метавонад. Чӣ тавре ки рафиқон қайд намуданд, чор солу се моҳ дар даруни мушак будан хеле мушкил аст.

— Мувофиқи ҳисоби ман мо бояд дар се солу шаш моҳ ба сайёраҳои Дениб рафта расем,— гуфт Ихтироъкор.

— Ин ҳам моро қаноат кунонида наметавонад. Аз рӯи сӯҳбати дирӯзаи мо маълум мешавад, ки муҳаррикро тағири додан мумкин.

— Мумкин, вале дар чунин суръат ягон металл тоқат карда наметавонад.

Мувофиқи маълумоти ёрдамчиҳои мо, ки дар шаҳрчай Бӯстон кор карда истодаанд, металле, ки барои зиреҳ тайёр кардаанд, дар шаш ҳазор дараҷа сурх намешудааст.

— Ин тавр бошад, бо ёрии рафиқон дар бораи суръати мушак фикр мекунем,— гуфт Ихтироъкор.

Ман медонам, ки то кунун ҳамаи кори аз дастамон меомадагиро кардем. Лозим меояд, ки дар бораи самара ва сифати корҳо боз андеша кунем. Ҳамаи мо бояд барои машқҳои мураккаб тайёр бошем. Чӣ қадаре ки дар машқҳо обутоб ёбем, дар амалия ҳамон қадар осон мешавад.

Дармонҷон! Кӯшиш намо, ки дар ҳолати номӯътадилии организмҳо барои машқ кардан иҷозат надех.

Донояк, ту бояд адабиётҳои оид ба тадқиқоти космологиро дастрас намоӣ, ки кори мову ту ҳам баробари иваз шудани мавқеи сафар, омӯзиши чизҳои навро талаб менамояд.

Серкорак, ту бояд бо дӯстоне, ки дар шаҳрҳои Бӯstonу Гулистан дорем, алоқаатро мустаҳкам намоӣ, зоро онҳо аз нақшаи нави мо боҳабараанд.

Акнун каме истироҳат кунед, байд аз понздаҳ – бист дақиқа консерте, ки бо роҳбарии Серкорак ташкил шудаасту ҳамаи мо иштирокчии он мебошем, сар мешавад, — гуфт Олимҷон.

Сайёра аз ҷояш ҷаҳида хесту:

— Ҳоло андак сабр кунетон, — гуфт. Ҳама ба ӯ нигоҳ карда монданду ӯ сухани худашро давом дод:

— Олимҷон, ту дар бораи қадом як сафеда гуфтӣ, вале дар бораи он ҷизе ба мо маълум нашуд.

— Хеле хуб шуд, ки ин масъаларо ба хотир овардӣ, набошад лозим меомад, ки боз ҷамъомади ғайринавбатӣ даъват намоем.

Рафиқон! Дармонҷон як ҳафта аст, ки ҳӯрок нахӯрда сафедаро истеъмол карда истодааст. Ана ҳамин рӯз рӯзи ҳафтумин аст, ки ҳамагӣ дар як шабонарӯз танҳо сад грамм об истеъмол кардааст. Сафедаро бошад, дар як рӯз пагоҳӣ, ними рӯз ва бегоҳӣ ҳамагӣ се дона қабул кардааст. Чи тавре ки дида истодаед, худашро тойҷаи ширмаст барин ҳис мекунад.

Сухан аз забони Луқмон хуш аст, — мегүянд, кай  
Дармончон, дар бораи вазъияти худат ба рафиқон каме  
нақл намо.

— Шунидан кай бувад монанди дидан, ана рангамро  
бинеду ҳол пурсед, бигузор худи дўстон дар бораи саломатии  
ман чизе гўянд.

— Дармончонро пеш аз ин мо ин қадар сурху сафед на-  
диди будем. Маълум мешавад, ки сафеда ба ўфоридааст.  
Ў чун хурӯсчӯча барин, — гуфт Донояк.

— Ту, Донояк, як чашмонатро кушода нигоҳ кун, баъд  
мебинӣ, ки тағиирот хеле калон аст. Намебинӣ, ки ифтихору  
таманни ў шикамчааш буд, ки ў ҳар дам онро молида  
мемонад. Он тарбузча нест шудаст, — гуфтани Ситора  
рафиқонро аз вазъияти корӣ андак дур кард.

— Як-ду рӯзи аввал гӯё чизеро гум карда бошам, андак  
ноором будам. Ҳоло аз пештара бардам, пеш агар каме  
зиёдтар машқ кунам, монда мешудам. Ҳоло чи қадаре машқ  
намоям, боз организмам бештар талабгори машқ мешавад.

Масъалаи ҳӯрок бошад, ҳатто ба хаёлам ҳам намеояд.

— Ин қадар ҳӯрок меҳурдӣ, ки боз ба хаёлат биёяд, як  
бор аз назди таом гузарӣ, се рӯз ман сер гуфта мегаштӣ,  
— гуфт Сайёра.

— Медонӣ, ман як ҳафта боз ҳӯрок нахӯрдаам, ин як рӯз  
не. Маълум мешавад, ки сафеда нисбат ба ҳӯроқҳои мо  
меҳурдагӣ хуб будааст, ман афсӯс меҳӯрам, ки барои чӣ  
то ҳол олимони мо дар ин бора дурусттар фикр накардаанд.

Ин масъалаи мураккаб мебошад, вале мо бо чизҳои оддӣ  
ҳатто аҳамият намедиҳем, ки он дорои як олам муваффақиятҳост. Як ба боғу токзори теппаҳои совхози Сиёвуш  
ва ё теппаҳои роҳи вилояти Гулистон нигаред, ба бинанда  
ҳаловат мебахшанд. Он боғ не, гӯё як Ҷаннати рӯи замин  
аст. Барои чӣ дар ин бора аз қувваи мо истифода наме-

баранд, ки ҳазорон хөчагиҳоро бунёд кунем, – гуфт Серкорак.

— Аламат зўр барин, агар гап назанем, як олам пастию баландиҳои зиндагиро номбар мекунӣ. Дар ин бора ҳамаи мо бояд ту барин шавем, ана мебинӣ, ки чӣ қадар вазъияти мо дигаргун шуда мондаст, — гуфт Олимҷон.

— Фақат як чиз маро азоб медиҳад. Ману Сайёра ва Ситора қариб як сол ин ҷониб дар бодинчак яхмос меҳӯрдем, ба фикрам, аз он ҳузуру ҳаловат маҳрум шудагӣ барин.

— Парво накун, Дармонҷон аз ҳамин ҳисоб тамошои шаҳрро зиёд мекунем. Ба фикри ман, барои тамошои шаҳри зебои мо як умр не, агар сад умр бошад, камӣ мекунад. Ин шаҳр не, бوغу бӯстон, — гуфт Сайёра.

— Дар ин бора ман ба фикри ту розӣ. Ҳаминро гӯям, ки дар рӯзҳои охир ман самаранокии меҳнатро ҳис карда истодаам, — гӯён бо таачҷуб ба рафиқон нигоҳ карда монд.

— Ту, ки дар сари як коса таом ним соат ҳӯрам, чӣ шавад, нахӯрам, чӣ шавад гуфта вақтро мегузарондию акнун Олимҷон туро аз он маҳрум кардааст, чӣ кор мекардӣ, — гуфт Серкорак.

— Набошад ҳамаи моро аз кори дегу табақ озод кардан лозим, — гуфт Сайёра.

— Бале,—гуфт Олимҷон диққати ҳамаро ба худ ҷалб намуда, боз сухани худашро давом дода:

— Аз ҳамин рӯз сар карда мо аз ҳӯрдани ҳама гуна таомҳо даст мекашем, инчунин аз меваю сабзавот, умуман аз ҳама чиз.

— Аз қанд чӣ? —гуфт Дармонҷон.

— Аз ҳар чизе, ки одам тановул мекунад, ба ғайр аз об, ки он ҳам бо як меъёри муайян зарур аст.

— Ин тавр бошад, кори Ситорабону на он қадар хуб. Ўдар як шиштан пагоҳиҳо ду стакан қандҷой менӯшаду боз

қанди арасотеро ба сумкачааш наандозад, тоқат карда наметавонад. Агар бовар накунед, ҳозир ҳам даҳонаш чунбида истодааст, — ба ин гапҳои Дармонҷон ҳама хандиданду рухсораи Ситора андак сурх шуда монд.

— Чӣ илоҷ, агар тоқат карда наметавонад, мо ўро аз қанд маҳрум намекунем, — гуфт Олимҷон шӯхиомезона!

— Ман ба ҳама чиз тоқат меқунам. Дармонҷон пеш аз тӯй нағора зада истодааст.

— Пас маълум мешавад, ки мо аз ҳамин рӯз, аз ҳамин дақиқа аз ҳӯрок даст кашида сафеда истеъмол менамоем, — гӯён Олимҷон суханро ба Дармонҷон медиҳад, ки Дармонҷон қоидаҳои истеъмоли сафедаро чунин мефаҳмонад:

— Дар як рӯз дутои се маротиба, ин муваққатан, баъд аз се-чор рӯз меъёр яктой шуда мемонад.

Донояк дид, ки ҳамаи корҳо ба анҷом расиданд, ҳар он чизе, ки гуфтан лозим буд мизро бо панҷаҳо зада, як садои форамеро баровард, ки оҳанги ин мисраъҳои шеърро ба хотир меовард:

*Аз замин нонрезаҳоро чида мемолам ба ҷашм,  
Нони гарми меҳнатиро дида мемолам ба ҷашм...*

Ҳамин тавр ин шеъри М. Тунсунзодаро бо оҳанги Ҷӯрабек Муродов бо тамоми ҳастӣ замзама карду ҳама рафиқон аз он кайфият бурданд. Сипас, Донояк ба оҳанги рақсу суруд гузашт, ки ҳама ба рақс даромаданд.

Дӯстон мерақсиданд, суруд меҳонданд ва бо навбат шеърхонӣ мекарданд. Дар рақси якка Серкорак ҳамто надошт. Агар баъзеҳо то чор дойра набошад, рақсидан намехостанд. Ў бошад бо як кафкӯбӣ чун шамол ҳазору як печутоб меҳӯрад.

Донояк Сайёрапо ҳам таклиф кард. Онҳо хеле рақсиданд. Дигарҳо ҳам ҳунари худро нишон доданд. Навбат ба яккахонӣ расид. Ихтироъкор бо дутор, Олимҷон бошад дар даст дойра ин ду асбоби мусиқӣ бо ҳам ҷӯр мешуду Ситора, ки овози форам дошт, ин суурдро:

*Ошён гар мегузарӣ, гар баландиҳо гузор,  
Дар баландиҳои кӯҳи сарбаланди мо гузор...  
Осмон дар гунбади сабзаш агар ҷоят дуҳад,  
Ошёни фикри дурандеш дар он ҷо гузор... —*

чунон замзама мекард, ки ҳамаро чун мум об карда буд. Ба ин шеъри Мирзо Турсунзода худи Ситора оҳанг баста буд. Ӯ на танҳо дар ин шеър, балки дар шеърҳои дигар низ оҳангҳои хуберо ҷӯр кардааст.

Ҳама аз оҳангӣ форам ва навои мусиқӣ ҳаловат мебурданд. Тавре мегӯянд, булбулон ҳам аз ҷаҳ-ҷаҳ монда буданд. Ситора имрӯз якчанд суруди нав азбаркардаашро хонда рафиқонро хеле хурсанд намуд.

Базми ҷамшедӣ ҳам ба охир расиду ҳама ба хона рафтани буданд, ки Сайёра ба дугонааш мушоҳидай Зӯҳоро хотиррасон намуд. Ҳама якҷоя сайёрапо бо ҷашми оддӣ дида дар бораи сайёраи Зӯҳро сӯҳбат карда, баъд аз он хона ба хона рафтанд.

Ин шаб хоби Донояк ба зудӣ намебурд, эҳтимол хоби дигарон ҳам ҳамин хел парида бошад. Ҷӣ тавр хоб кунад, ки дар назди ӯ ва дӯстонаш як олам мақсаду вазифаҳои нацибона истода буданд. Ҳамин тавр ҳама дер вақт дар бораи нақшаҳои нав фикр карда, хаёлан худро дар сайёраҳои дигар системаҳои офтобӣ медиданд. Дар хоб айнан он ҷизеро, ки фикр мекарданд, диданд.

Донояк бошад дар коинот тӯи арӯсию домодиро хоб дид. Бөдор шуда ҳарчанд фикр кард, ки дар паҳлӯяш кӣ меистод, муайян карда натавонист.

Мувофиқи одати ҳаррӯза ҳама аз хоб барвақт бархестанд ва аз пай кору бори худ шуданд.

Корҳо дар ҷӯшу хурӯш буд. Ҳама ҳазлу шӯхикунон кор мекарданду Донояк бошад, хобашро ба Серкорак мегуфт.

— Гушна нонро хоб мебинад, — мегӯянд. Ба фикрам, ту ошиқ шудай.

— Э... мон ҳамин гапҳоятро ҳоло то ба мазмуни ишқу ошиқӣ сарфаҳм рафтани ман вақти зиёде лозим.

— Барои дӯст доштан вақт лозим будаст, э каллаварам, ман туро як бачаи боақӣ гӯям, ҳоло ҳам ҳеч чизро наме-фаҳмидаӣ.

— Бигузор гуфтаи ту бошад, лекин ба ман фаҳмон, ки одам агар дӯст дорад, чӣ хел мешавад?

Серкорак хеле фикр карду пушти сарашро хорида монд ва хичолатмандана, — росташро гӯям, дар ин бора ман ҳеч гоҳ фикр накардаам,—гуфт.

— Ана дидӣ ҷӯраҷон, ин савдои аҷоиб будааст, ки то ба он дasti мо кӯтоҳӣ мекунад. Ҳаминаш аҷоиб, ки ман гоҳ-гоҳ дар бораи духтарҳо фикр мекунам, — гуфт Донояк.

— Ана ҳамин муҳаббат будагист.

— Не. Ман дар бораи хислатҳои Сайёраю Ситора фикр мекунам.

— Чӣ? Ду касро дӯст доштан мумкин нест магар?

— Албатта, не!

— Аз кучо медонӣ?

— Духтарҳо мегӯянд.

— Ту дар ин мавзӯъ бо духтарҳо сӯҳбат кардай?

Донояк аз суханонаш шарм карда, — не ҳамту, — гуфта монд.

Бо ҳамин ба мавзӯи интихобкардаи худ хотима гузошт. Донояк ба шаҳри Бўстон, Серкорак бошад ба китобхона рафт.

Дар ракетадром Ихтироъкор дар бораи чизе дуру дароз фикр мекард ва ба рӯи коғази ба нақша монанд ҳатҳои росту каҷро қашида боз хат мезад.

Дугонаҳо бекор монда буданд ва аз бекорӣ қадукорӣ, гуфта ракетадромро тоза мекарданд ва ба тозагию зебоии он аҳамият медоданд. Ин буд, ки ракетадром ба назари бинанда зебою дилнишин намуд.

Ҳеч гоҳ дар вақти ичрои кор ба саросемагӣ роҳ намедоданд. Аснои ичрои кори онҳоро дида ҳаваси кас меомад. Дар либоспӯшӣ онҳо ба яқдигар монандӣ надоштанд. Ҳеч гоҳ ба булҳавасӣ роҳ намедоданд ва аз матоъҳои оддӣ ҳудашон зебо ва дилчасп карда либос медӯхтанд.

Ҳамаи корҳоро анҷом дода, ба ҷои кори худ омаданд ва он китобҳои бадей, ки ҳар яке сад – саду панҷоҳ саҳифагӣ ҳонда буданд, гирифта ба ҳондан сар карданд.

Аснои китобхонӣ ҳеч гоҳ ба саросемагӣ роҳ намедоданд. Пеш аз ҳама ба забони муаллиф аҳамият медоданд ва аз ин рӯ, баъзе аз ҷумлаҳоро соатҳо байни худ муҳокима мекарданд.

Қаҳрамонони асосиро ба манфию мусбат ҷудо карда, ҳар як муносибати онҳоро муҳокима менамуданд. Чунин муносибат ба китобро ба онҳо муаллим Усмонзода ёд дода буд ва онҳо дигар хел рафтор карда наметавонистанд.

Аснои мутолиаи асари бадей ва ё илмӣ, илмию фантастиқӣ дар назди онҳо қаламу коғаз мавҷуд буд. Баробари дар коғаз навиштани калима ва ё ҷумлаҳои зарурӣ боз ба дафтарчай луғат калимаҳои маъқулшударо навишта мегирифтанд ва азбар мекарданд. Дар вақтҳои холӣ байни худ ҷумлаҳои ин ё он муаллифро байни худ муҳокима мена-

муданд, ки чунин хусусият дар ҳамаи дӯстон ба характер табдил ёфта буд.

Азбаски ҳамаи рафиқон ба истеъмоли сафеда гузашта, аз хӯрок даст кашида буданд, кори Дармонҷон хеле вазнин шуда буд. Дар ҳар сари вақт саломатии рафиқонро аз назар мегузаронид ва аз баъзе тағириот ӯ дар ташвиш буд.

Вазъияти ҳар яке аз дӯстонро дар китобе қайд менамуд ва аз рӯи тағириот хулоса мебаровард. Монда нашуда кор мекард, зоро донише, ки дар бораи вазифаи худаш дошт, ӯро қаноат кунонида наметавонист.

Рӯзҳои охир саломатии худи Дармонҷон он қадар нағз набуд. Гоҳ-гоҳ сараш дард карда, аз зӯрии дард қариб ба по рост истода наметавонист. Барои он ки дӯстон нафаҳманд, худро ба канор мегирифт, то ки аз бемории ӯ касе пай набарад. Кор ба ҷое расид, ки дигар бемории худро пинҳон карда натавонист. Бо вуҷуди он аз дӯстон хабар гирифта меистод.

Як рӯз дар вақти саломатии Серкоракро санчида истодан дasti Дармонҷон ба бадани ӯ мерасад. Серкорак гумон мекунад, ки як порча оҳани тафсон ба бадани ӯ расида бошад. Ӯ аз ин дар тааҷҷуб монда:

— Ба ту чӣ шуд?

— Ҳеҷ гап не, — гӯён як табассум карда мемонад.

— Барои чӣ ин қадар дастонат лахча барин сӯхта истодааст? — гӯён ба ҷавоби Дармонҷон нигоҳ накарда, дасташро ба пешонаи ӯ мебарад.

Ин чӣ гап? Гӯё сӯхта истодай, худи ҳозир ба бистар меҳобӣ, мегӯяд.

Ба якравии Дармонҷон нигоҳ накарда ӯро хобониданд ва қарор доданд, ки муваққатан таомҳои сабуқро истеъмол намояд.

Дармончон ноилоч барои ба бистар хобидан розӣ бошад ҳам, vale барои ҳӯрдани таом розӣ нашуда аз он саркашӣ кард.

Шабҳо табаш баланд шуда ҳарзагӯй мекард. Аз ҳар тори мӯяш яктои арақ мечакид. Кӯрпаю болиштҳояшро иваз мекарданд. Ҷӯраҳо бо навбат бемордорӣ мекарданд.

Дармончон аз истеъмоли ҳӯрок даст кашида бошад ҳам, vale сафедаро ҳам истеъмол намекард, дилаш ҳеч чиз намехост, рӯз то рӯз лоғару бемадор шуда, аз болишт сар бардошта наметавонист.

Ин аҳволи ў дӯстонро ба ташвиш мононда буд. Бештар дар бораи саломатии Дармончон фикр мекардагӣ шуданд.

Вақте ки рафиқон барои беморбинӣ меомаданд, Дармончон қӯшиш мекард, ки худро бардам нишон диҳад ва ба ҳолпурсии онҳо: шукар, имрӯз худамро хеле хуб ҳискарда истодаам, — гуфта аз кору бори онҳо пурсон мешуд. Маълум буд, ки ў мадори гап задан надошт.

Касе набошад, дар бораи муваффақиятҳои кораш муфассал нақл менамуд ва ин муваффақиятҳо ба ў рӯҳ мебахшиданд.

Дар навбати худ Дармончон ҳам вазифаи худро фаромӯш намекард. Саломатии дӯстонро аз назар гузаронида, ба дафтарча қайд карда меистод.

Падар ва модари ў аз меҳрубониҳои дӯстон ниҳоят хурсанд буданд ва ҳар доим миннатдорӣ баён мекарданд.

Аз рафти кори рафиқон маълум буд, ки ҳамаи корҳо дар ҷояш, танҳо кори Ихтироъкор на он қадар барор мегирифт. Аз ин дили Дармончон ҳам бекарор буд, ҳамаи рафиқон дар ин бораи фикр мекарданд.

Рӯзи сесанбе ҳама якҷоя назди беморашон омаданд ва Дармончонро аз барори кори Ихтироъкор огоҳ намуданд. Бо баробари шунидани чунин хабари хуш бемор ҳам худро

хеле бардам ҳис карда меҳост бо ҳамроҳии рафиқон ба сари миз шинад, вале ба ў ичозат надоданд.

Дўстон қарор дода буданд, ки машварати ғайринавбатиро дар ҳузури дўсташон Дармончон гузаронанд. Аз ин мақсад беморро низ огоҳ намуданд ва Олимчон масъаларо фаҳмонда суханро ба Ихтироъкор дод. Маълум ки Ихтироъкор аз анҷоми кор хеле хурсанд буд. Мувофиқи одат кўтоҳ чунин гуфт.

— Чи тавре, ки Олимчон гуфт, мо масъалаи сурати мушакро ҳал кардем ва то ин вақт на танҳо тарҳи мушак, балки лоиҳа ҳам тайёр шуд, ки аз рӯи он қисмҳои тайёр-кардашударо аз рӯзи чоршанбе сар карда васл мекунем. Ин ҳамагӣ се-чор рӯзи кориро талаб мекунад,—гуфт ва ба ҳои худ нишаст.

Ҳама аз хурсандӣ чизе гуфа наметавонистанд. Танҳо нигоҳҳо фикри онҳоро маънидод мекарданд. Аз ҷашми Донояк ашки шодӣ мерехт ва ҳама яқдигарро табрик намуда, Ихтироъкорро чун ҳалқа печонида гирифтанд.

— Дармончон! — гуфтани Олимчон ҳамаро ба ҳолати оромӣ овард ва ў ба рафиқон як нигоҳи маънидорона карда:

— Мебинам, ки ҳама аз чунин муваффақият хурсанданд, вале Ихтироъкор дар анҷоми кори мушак муболиға мекунад. Мӯҳлати тайёр намудани онро хеле наздик нишон дод, мумкин дар даҳ-дувоздаҳ рӯз, ҳатто шояд аз ин ҳам зиёдтар вақтро гирад.

— Ҳақ ба ҷониби Олимчон аст, ман хостам ҳамаро хурсанд кунам.

— То он дам Дармончонаки мо тамоман сиҳат шуда, ту дидиу ман надидаам гуфтагӣ барин ҳамаашро фаромӯш мекунад, — гуфт Сайёра.

Ҳама гуфтаи ўро тасдиқ намуданд. Барои дарди Дармончонро сабук кардан дўстон тамоми рӯзро дар назди ў

гузарониданд ва аз ин истифода бурда, бисёр масъалаҳои заруриро ҳал намуданд. Ҳар чизе, ки барои сафар зарур буд, як-як ба рӯи коғаз навиштанд. Рафиқон қарор доданд, ки китобҳои дарсиро нагиранд ва ба чои он бештар китобҳои бадей гиранд. Масъалаи сару либос ҳал нашуда монд. Дар ин бора ду андеша ҳукмфармо буд. Аксарият ақида доштанд, ки либос зарурият надорад ва онҳое, ки либосро зарур намедонистанд, ки дар кучое бошад, бо скафандр гаштан мумкин, — меғуфтанд.

Аммо Ситора дар фикри худ устувор буд ва талаб мэкард, ки яктой либоси зимистона ва яктой баҳорона гирифтан лозим. Вале чӣ илоҷ, ки аксарият ба фикри ўзид буданд. Ў ба зарурияти ин кор боварии қатъӣ дошт ва рафиқонро ба хаёлпарастӣ гунаҳкор намуд. Рафиқон аз ў саҳт ранчиданд ва илтимос намуданд, ки хаёлпараст будани онҳоро исбот кунад.

— Бале, ман шуморо хаёлпараст мегӯям, аммо ин ҳоло кам аст, шумо ба ақидаи худ боварӣ надоред, — гӯён сухани худро тамом накарда:

— Худатро нигоҳ дор. Эҳтироми рафиқонро фаромӯш накун. Ҳаминро дон, ки мо ҳам дашном карда метавонем, — гуфт Серкорак.

— Ман ҳеч қасро дашном накардаам ва карданӣ ҳам нестам. Агар хаёлпараст ва нобовар намебудед, ба ин гуфтаҳои ман розӣ мешудед. Фарз кардем, ба сайёрае рафтем, ки боду ҳавои он чун боду ҳавои замину одамони он ҷо то андозае тараққӣ кардаанд, бо ин скафандрҳо чӣ тавр мегардем?

Ин далелҳои ў низ ҷон дошт, вале ба ин фикри Ситора дугонааш чунин ҷавоб дод:

— Аз ҳомӯшии рафиқон маълум, ки ҳама ба фикри ту розӣ, вале дар ин ҷо боз як ҷизи дигтар моро маҷбур мена-мояд, ки каме андеша кунем, аввал он, ки он либосҳо ҷойи

бисёреро мегирад. Дуюм агар ба чои он мо хўрок, яъне сафеда, об ва боз дигар чизҳои эҳтиёчиро мегирифтем, хуб мешуд. Агар дар назди дигарҳо хичолат шавем, ҳеч аст. Ба чои он ки аз гуруснагӣ ҷон дижем ё аз ташнагӣ. Ҳеч гоҳ мо дар назди ягон қас хичолат намешавем, зоро онҳо медонанд, ки мо чӣ хел одамем.

— Дуруст, ба чои сару тан тухми растаниҳо ва як ду камон гирен хуб мешуд, — гуфт Донояк.

— Инаш маъқул, — гуфт Олимҷон.

Ситора оҳи чуқур қашида хаёл карда монд. Маълум буд, ки фикри рафиқон ба ӯ маъқул шудааст, бо вучуди он дӯстон яктоғӣ либоси тобистона гирифтанд.

Барои он ки бори мушак вазнин нашавад, барои гирифтан ягон бори зиёдатӣ роҳ надоданд. Ҳатто як китоберо, ки ҳама хонда буду як худи Донояк нахонда буд, барои гирифтан розӣ нашуданд.

Дармонҷон таклиф кард, ки обро аз меъёри муайян-кардашуда зиёдтар гиранд.

Олимҷон бошад, зарурият надоштани онро ба тарзи зерин исбот намуд:

— Рафиқон! Донояк ин қадар бехуда фанни химияро дӯст намедоштааст. Дирӯз ман бо ӯ дар бораи об сӯҳбат мекардам. Ин Донояки мо як таклифи хеле хуберо пешниҳод намуд. Ин таклифи ӯро маъқул донистем ва ба устоҳои Гулистон дар бораи ин масъала сӯҳбат кардем ва нақшаро ба онҳо додем. Худи ҳамон рӯз онҳо аз гуфтаамон зиёдтар карда асбобро сохта омаданд.

— Каний, як тамошо мекардем, — гуфт Дармонҷон.

Донояк барои овардани он асбоб рафту Олимҷон нақшай онро дар рӯи як коғаз қашида мефаҳмонд. Донояк ҳам расида омад. Олотро ба кор андохтанд. Дар як дам як сатил

об ҳосил шуд. Олот бошад ҳамагӣ ду килограм вазн дошт. Усули кори онро Донояк чунин шарҳ дод:

— Тавре дида истодаед, дар аввал қубур якто ана аз мобайн он ба ду тақсим мешавад ва дар ҳамин ҷо олоте гузашта шудааст, ки ҳаворо ба ду тақсим мекунад, бо яке оксиген — О ва бо дигаре ҳидроген — Н тақсим мешавад. Дар охири қубурча бошад, оксиген ва ҳидроген гузашта аз ҷуммаки он чи тавре ки дидед, об  $H_2O$  рехтан мегирад.

— Ҳаворо аз кучо мегирэм? — гуфт яке аз рафиқон.

— Масъалай ҳаво дар мо ҳал шудааст, онро дар дохили зарфҳои маҳсус нигоҳ медорем. Агар як ғрамми онро ба даруни мушак дар ҳолати нарасидани ҳаво партоем, ҳамон ҳавои мушак ба таври дилҳоҳ тағиیر мейбад, ки мо аз он барои ҳосил кардан об истифода мебарем.

— Аз ин мебарояд, ки барои парвози мо танҳо мушак намерасидааст, — гуфт Сайёра.

— Ҳа, Мушак тайёр шаваду Дармонҷон як андак ин тарафро дида монад, парвоз мекунем, — гуфт Иҳтироъкор.

— Бародарон! Шумо ба ман гуфтед, ки шоҳмот, домино барин чизҳоро ҳамроҳи худ гирам, — гуфту ҳоло гапашро тамом накарда:

— Кани? Онҳо дар кучо? — гуфт Сайёра.

Донояк аз даруни ҷомадонча ҳамаи онҳоро бароварду ба болои миз гузашт, ки модари Дармонҷон даромада омад ва илтимос намуд, ки ҳоло бозиро ба як сӯ ғундошта монанд, ки то ҳӯроки тайёр кардаи ўхунук шуда намонад.

Аз чунин анҷомидани кор ҳама дар хичолат монда чӣ гуфтанашонро надониста монданд. Сайёра бошад:

— Ҳолаҷон, мо сер, — гуфт. Ба ин ҳам нигоҳ накарда ба ҷону ҳолашон намонда модар онҳоро ба сари дастархон даъват кард ва ба Сайёраю Ситора нигоҳ карда илтимос намуд, ки дастархонро күшоянд ва косаҳои ҳӯрокро ба рӯи дастархон оранд.

Бори дигар илтимос намуданд, ки онҳо серанду аз гулӯяшон нонрезаे ҳам намегузарад. Чунин суханони бачаҳоро модар аз рӯи шарм гумон кард ва бо қатъият таъкид намуд, ки ин худаш чӣ гап? Аллакай хӯрокро кашида мондам. Агар маро ҳурмат кунед, кам-кам ҳар чӣ қадар сер бошед, хӯрок хӯретон, шояд шумоёнро дида Дармонҷонаки ман ҳам иштиҳояш ояду хӯрок хӯрад.

— Модарҷон, шумо наранҷед. Инҳо хӯрок намехӯранд. Ягон вақт сирри якравии онҳоро ба шумо гуфта медиҳам,— гуфт Дармонҷон.

— Тавба, барои хӯрок хӯрдан ҳам ягон сир мешудааст, — гӯён дар ҳайрат монд модар, ва ғур-ғуркунон норозиёна аз дар баромада рафт.

— Барои он ки модар наранҷад, чӣ бояд кард? — Пурсид Олимҷон.

— Кам - кам хӯрок хӯрдан лозим, — гуфт Серкорак. Гуфтаи ўро ҳеч кас қабул накард, баръакс баъзеҳо саҳт ранҷиданд.

Дигаре таклиф кард, ки хӯрокро ба ягон чиз андохта монем.

— Дӯстон, маро бубахshed. Андешаи ман ҳамин, ки ба модар аз ҳамин сафеда як тугмача медиҳем. Ба воситай ин сирри мо ҳеч гоҳ ошкор намешавад. Вақте модар сер шуданд, моро ин қадар маҷбур намекунанд, — гуфт Дармонҷон.

Ҳама фикри ўро тарафдорӣ намуданд ва дар ҳамин вақт модар як коҳа хӯрок дар даст даромада омад.

— Бовар меқунед, ки ҳамин Дармонҷон ҷӯраяки шумоён чор рӯз аст, ки нимаки авқотро начашидааст, шояд бо шарофати шумоён як-ду чумча хӯрок хӯрад. Хуб мешуд, ки шумоён ҳам кам-кам хӯрок меҳӯрдeton, — гуфт модар.

— Модарчон! Биёед ҳамамон аз ҳамин витамин яқдонагй мөхүрем ва баъд аз ним соат кам-кам хўрок ҳам мөхўрем,  
— гуфт Дармончон.

Модар бо чону дил ин таклифи онҳоро қабул кард ва ҳатто аз розигй додани бачаҳо хеле хурсанд буд.

Бо ҳамин рафиқон бозиро сар карданду модар бошад хўрок хўрданро фаромӯш карда монд.

Вақте ки чўраҳо хайрухушкунон мерафтанд, модар:

— Вой ман мураме, хўрокро накашидаму шумоён рафта истодаед. Хайр ҷўрайакҳои бачаякам омада-омада истетон, — гўён аз қафои онҳо нигоҳ карда: ачаб чўраҳо, ягон рӯз нест, ки аз аҳволи рафиқашон хабар нагирифта бошанд, раҳмат ба калонкардаашон, — гуфта монд.

Ба хона даромада Дармончонро аз ҳарвақта ҳушёртар дид, аз ҷояш хеста бистарашро аз сари нав ба тартиб медаровард.

Э, писаракам, аллакай хонаро ҳам ба тартиб дароварда мондӣ, мон-мон ман худам мекунам. Аз беморӣ қандашавиаш ганда, агар зўр ояд ва ё чизи нофорам, ки хўрдӣ, қанда мешавӣ. Дар чунин маврид лозим меояд, ки табобатро аз сари нав гузаронӣ.

— Модарчон, бисёр воҳима накунед, ду рӯз, ки сарам дард кард, бо беморӣ бо қўрпаю болишт солҳо хобида баробар мекунед.

— Писарам ҳаргиз ҷўраҳоятро наранҷон, он духтараконро ҳам. Онҳоро бин, чунон вазнину ҳазим, ки ягон гапи беҳуда ва рафторҳои ношоиста дар кору бори онҳо дида намешавад.

— Модарчон! Мо ҳама хоҳару додар шуда мондем. Чунон бо ҳам одат карда мондем, ки як рӯз набинем, қариб як сол надидаги барин. Падару модарони онҳо ҳамчун шумою

падарам маро дўст медоранд. Аз дари онҳо, ки даромадам, чойи нишаст намеёбанд.

— Ҳа, бачаам, ҳамин хел шудан лозим, — гўён ба як нуқта нигоҳ карда монд, маълум буд, ки чизе гуфтанист, вале ба хаёлаш намеомад.

— Ҳамон чўраата номаш чӣ буд?

— Кадомаш?

— Ҳамон писари корчалон, ки гоҳ-гоҳ омада мемонад ку.

— А...шумо Холай Хобро мегӯед.

— Чӣ гуфтӣ? Холай Хоб? Ачиоб ном доштааст.

— Ҳа, ана ҳамон бо ягонтай мо муросо карда наметавонад. Кораш вайронкорӣ. Аз ҳамон рӯзе, ки як гапи дурӯғ гуфта ҳамаи моро сарсон кард ва худаш, шумоёнро боб кардам, — гуфт, мо дигар бо ў бозӣ намекунем.

— Ҳа, худи падару модарашибарин ҳамчун ду қатра оби ифлос. Ин коратон хуб не, ўро ҳам ба ҳамаи кору боратон аралаш карда монетон, «бо моҳ шинӣ, моҳ шавӣ, бо дег шинӣ, сиёҳ шавӣ», мегӯянд, оҳиста-оҳиста ў ҳам нағз шуда меравад.

— Не, модар, вай нағз намешавад.

— Ин нодуруст, фарзанди одам бояд нағз шавад. Агар ба ў шароити дилҳоҳро муҳайё накунӣ, ҳамин хел истад, то охир бад мемонад.

Агар ба кору бори шумоён завқ пайдо карда монад, аз рӯи эътиқод ҳар як супоришатонро бо чону дил ичро менамояд ва ҳамин тавр хислатҳои бад аз табиати ў дур шудан мегирад.

— Ман дар бораи ин гуфтаҳои шумо ҳеч фикр накардаам, ҳар боре гап дар бораи Холай Хоб равад, Олимҷон,— худи мо ҳам гунаҳкорем,— гуфта мемонад.

— Кору бори Олимчон чун одамони калонсоли кордида барин. Худо умраша диҳад, бачаи боақл аст ӯ.

— Боақл. Набошад сардори мо мешавад? Сардор бошад ҳам, ҳеҷ гоҳ овозашро баланд намекунад. Ҳар яки моро ҳурмат меқунад. Агар ягон хатоиे аз тарафи ӯ содир шуда монад, гаштаю баргашта бахшиш мепурсад. Ба ҳар яки мо боварӣ дорад. Ин аст, ки мо ҳам ором нишаста наметавонем ва ӯро аз таҳти дил ҳурмат меқунем.

— Шумоён ин қадар аз пагоҳ то бегоҳ чӣ кор меқунетон?

— Мо дар он ҷо бо як кори муҳим бандем, — гуфта забон ҳоида монд. Қариб буд, ки ҳамаи сирри рафиқонро ошкор карда монад, ки андак андеша карда.

— Як лагери аҷоиб соҳта истодаем, — гуфт. Мебинад, ки модар аз ҷавоби ӯ қаноатманд нест ва барои он ки модар боз ягон саволе надиҳад, гуфт:

— Мо дар он ҷо кор меқунем, китоб меҳонем, рақсу бозӣ меқунем ва машғулияти аз ҳама дӯстоштаи мо дар лагер спорт мебошад.

— Ин нағз. Ман метарсам, ки боз ягон кори ношоиста нақунед.

— Модарҷон! Барои ягон кори ношоиста вақт нест.

— Бисёр нағз гуфтӣ, писарам! Ҳама кори бад аз бекорист. Агар ҳамаи бачаҳои маҳалро ба ягон кори завқовари фоиданок ҷалб карда метавонистем, бачаҳо ҳам хуб тарбия мёефтанду падар модарон бошанд, осуда ба кори худ машғул мешуданд ва истеҳсолот аз ин баҳравар мешуд.

Ҳар чи қадаре ки дур равем, ҳамон қадар зиндагии мо хуб шуда одамон бештар ба худашон аҳамият медиҳанд. Писаракам, табиати одам аҷоиб аст. Ҳар қадар, ки сарват ҷамъ намояд, ҳамон қадар ҳаристар мешавад.

Ҳар қадар ки ба ин гапҳо Дармонҷон он қадар сарфаҳм наравад ҳам, вале медонист, ки ҳақ ба ҷониби модар аст. Ҳамин тавр фикри ҳархела ба сараш омад, агар чанде

модар аз назди ў баромада рафта бошад ҳам, хобаш намебурд. Дар мавчи пурталотуми хаёлот ўро чӣ хел хоб бурданашро нафаҳмида монд.

Ҳоло ҷашми рӯз күшода нашуда рафиқан ба сари кор ҷамъ омада буданд. Машқҳо рӯз то рӯз мураккаб мешуданд. Баъзан рафиқон тоқат карда наметавонистанд, ки рӯзе Донояк дар вақти ичрои машқ аз ҳуш рафт. Вақте ки ба ҳуш омад, рафиқон: — дили асп ҳам монда мешудааст,— гуфтанд, ки Донояк ман-маниҳои худро ба хотир оварда шарм дошта монд.

Мушак ҳам қомат рост карда монд. Ихтироъкор ва Серкорак кранҳоро бекор истодан намемонданд. Ёрдамчиҳо якбора даруни мушакро бо қисмҳо тақсим карда мувофиқи тарҳ ҷо ба ҷо менамуданд.

Ҳамин тавр се рӯз баъзан шабҳо кор карда мушакро тайёр карданд. Бегоҳии ҳамон рӯз ба як ҷо ҷамъ омада рӯз ва соати парвозро маслиҳат карданӣ шуданд, аммо Дармонҷон тамоман сиҳат нашуда буд. Қарор доданд, ки агар чанде хеле мушкил бошад ҳам, бе Дармонҷон парвоз кунанд. Ба ин фикр ҳама розӣ шуда наметавонистанд.

— Дӯстон! Дармонҷони мо бе ин ҳам рӯҳан дар азоб аст. Агар мо бе ў парвоз намоем, кори хуб намешавад. Ба захми ў намак мепошем. Ман таклиф мекунам, ки бо худи ў маслиҳат кунем. Дармонҷон бачаи боақл аст. Ў ҳеч гоҳ ба якравӣ ва беандешагӣ роҳ намедиҳад,— гуфт Сайёра. Ҳама ба фикри ў розӣ шуданду барои маслиҳат ба наздаш рафтаниӣ шуданд.

Ана ҳама дӯстон ба назди Дармонҷон омаданд. Дармонҷон ҳам аз омадани онҳо хеле хурсанд буду бо вучуди он аз парешонҳотирии рафиқон дар ташвиш буд. Медонист, ки ҷизеро гуфтанианду вале ҷураът карда натавониста истодаанд.

Чунин муносибати дўстон ўро саҳт дар азоб мононда буд, ў тоқат карда натавониста:

— Ба шумоён чӣ шуд? Оё ягон бадбахтие рӯй додааст, ки аз ман пинҳон карда истодаед?—гӯён як-як ба рафиқон нигоҳ карда мемонад.

— Ҳама тинҷӣ, корҳо чун ҳамеша пеш рафта истодаанд. Фақат саломатии ту моро дар ташвиш монондааст. Агар саломатиат хуб мешуд, худи ҳозир мо парвоз мекардем,— гуфт Олимчон. Дўстон, ки аз ҳолати Дармончон дар ташвиш буданд, чизе гуфта наметавонистанду хомӯшона ба ҷавоби ў мунтазир шуданд.

Дармончон бошад, гӯё ҳеч чиз нашуда бошад, хеле мулоҳизакорона як-як ба рафиқон нигоҳ карду:

— Дўстон!...Ман медонам ба шумоён хеле мушкил аст. Дида истодаам, ки шумоён бе ман парвоз карданӣ ҳастед. Ҷӣ илоч ман розӣ. Вазифаи маро Ситорабону ичро карда метавонад. Ту Ситорачон, аз ўҳдаи ин вазифа баромада метавонӣ,—мехост, ки Ситора чизе гӯяд, вале Дармончон ба ин роҳ надода:

— Дар бораи дорую дармон бисёр чизҳоро мефаҳмӣ, таҷриба бошад, бо андак ғайрату кӯшиш пайдо шуда, аз он ту рӯҳбаланд мешавию «ҳа» нагуфта дуҳтур шуда мемонӣ. Аммо, ба фикри ман, гап дар сари ин нест. Шумо бояд ба саволе ҷавоб диҳед, ки маро аз шумо ва шуморо аз ман ҷудо кардан мумкин? Ман медонам, ки барои чӣ шумо хомӯshed. Ҳар яке аз шумоён гуфтаниед, ки як дам дар талоши зиндагӣ бе ҳамдигар чун моҳии дар соҳил афто даед. Эҳтимол барои шумоён ин тавр ҳам набошад, аммо ҳаминиро нағз фаҳмед, ки ман бе шумо тез нобуд ме шавам,— гуфт ва худашро дошта натавониста оби дида кард ва худро ба оғӯши Донояқ партофту як зайл гӯё аллакай онҳоро гум карда бошад, гирифти.

Чұрақо чизе гуфта наметавонистанду оби дида карда ба вай наздик шуда аз сару рұяш бұса карда, ұро ба оғұш кашиданй буданд, ки Дармончон боз каме худорй карда:

— Ман ҳамту як шамол хұрдам, боварй дорам, ки дар болой мушак камаш дар ду-се рұз нағз шуда меравам.

Бе ягон гуфтегузор ҳама қарор доданд, ки баъд аз чор соат парвоз кунанд ва ұро ҳам танқо нагузоранд. Чұрақо маслихат кардан, ки Ситораю Ихтироъкор барои ҳавои мушакро дигар кардан ба назди мушак раванду дигарҳо барои падару модарон мактуб нависанд, то онҳоро кофта сарсон нашаванд.

Ихтироъкор пеш-пеш, Ситора бошад, аз қафо вориди мушак шуданд.

Ихтироъкор аз Ситора хоҳиш намуд, ки дари баромади мушакро күшода монад то ки ҳавои дохири мушак тоза бошад.

Холай Хоб аз паси тирезай хонаи Дармончон гұш карда ҳамаи маслихатхоро мешунид ва аз ин рұ тез ба назди мушак омад. Ҳар чи қадаре барои дари даромади мушакро күшодан күшиш карда бошад, ҳам вале бефоида буд. Дар ҳамин вақт овози касе шунида шуду Холай Хоб бошад, худро ба даруни буттаҳо пинҳон намуд.

Ихтироъкору Ситора бори охирин бардошташавии мушакро бар ҳолати ғайримуқаррапай машқ мекарданд.

Барои парвоз намудан ҳамагй понздаҳ дақиқа вақт монда буд, ки ҳама ба назди мушак ҳозир шуданд.

Рафиқон ба долу дараҳт ва сангҳои сари роҳ ҳарисона нигоҳ мекарданд, гүё табиат як чизе бошад, ки бо оғұш мегирифтанд, мебұсиданду серій надоштанд. Ба хаёлашон чунин менамуд, ки табиат ҳам онҳоро ба оғұш мегирифт ва мебұсид. Ҳеч гоҳ ҳар чизе, ки онҳоро печонида мегирифт, ин қадар зебо набуд. Донояқ ҳам шуда аз рұи замин як каф

хок гирифт, Сайёра бошад заминро бўсид ва ҳама ин кори ўро такрор намуданду бо худ хок гирифтанд. Аз Замин дил канда наметавонистанду ба ҳар як чиз меҳрубонона нигоҳ мекарданд.

Агарчанде ҳама хомӯш бошанд ҳам, чун борони найсон аз ҷашми ҳама об мерехт. Ин оби ҷӯйю ҷашмаю обанборҳо набуд, оби ҳасрат, оби ҷудой аз Ватани маҳбуб буд. Ҳар қадар ки бо занцир баста ба замин меҳкӯб карда бошанд ҳам, вале меҳри Ватан аз он ҳам зўр буд, ки занцирҳо пора шуданду бачаҳо худро ба даруни мушак гирифтанд.

Ихтироъкор дар бораи парвоз тайёр будани мушак ҳабар дод. Ҳама скафандрҳоро пӯшиданду ба ҷойҳои худ нишастанд. Дарҳо пӯшида шуд. Ҷашмҳои ҳама сӯи Замин дўхта шуданд. Ситораю Сайёра дар кабина буданд. Агарчанде дар бораи рондани мушак Ситораю Сайёра як хел вазифадор бошанд ҳам, аммо ҳоло барои бардошташавии мушак тугмачаи ҳаракатдиҳандай онро Ситора пахш мекард ва дар мизи идоракунӣ ў нишаста буд. Сайёра чун дугонаи худ омодаи ҳар як супориш шуда менишаст. Дар вақти муқаррар кардашуда Олимчон ба Ихтироъкор, Ихтироъкор ба Ситора фармони пахш карда шудани тугмачаи ҳаракатдиҳандаро расониданду мушак ба ҳаракат даромад. Аснои аз қисми ба ҳаво бардоранда чудо шудани қисми асосӣ каме мушак тақкон хўрду садои: «Вой очачон, мурдам» баланд шуд. Ҳама баробари ба гӯш расидани чунин садо дар ҳайрат монданд.

Боварии ягон кас намеомад, ки ин садо аз даруни анбори чизу ҷораҳои зарурӣ баромада истода бошад. Дари хоначаро күшода ба ҳеч чиз сарфаҳм нарафта монданд. Фурсате нагузашта Холаи Хоби дар парвоз буда низ ба пеши дар омаду ўро базӯр дошта гирифтанд. Холаи Хоб

гүё ғарқ мешуда бошад, додгүён ва даступозанон аз кучои рафиқон, ки рост ояд, саҳт медошт.

Ў худашро гум карда буд. Базур ба по рост меистоду чизе гуфта наметавонист. Бачаҳо низ худашонро дар ин бевазнӣ ба по рост нигоҳ дошта наметавонистанду ба ин ҳам нигоҳ накарда ўро дошта гирифтанд.

Холай Хоб чизе гуфта наметавонист. Танҳо ў суханашро бешуурона, аз рӯи он ки калимаи «очачон» ба забони ў чун пластинкаи вайрона такрор мешуд, ифода мекард. Чӣ қадаре ки Олимҷон дод занад ва аз ў талаб кунад, ки худашро нигоҳ дорад, ягон тағиироте набуду очачонакашро ба хотир меовард. Дар ҳамин вақт чизе, ки ҳурда буду ва чизе, ки нӯшида буд, аз даҳонаш чун обпошаки сӯхторхомӯшкунӣ фаввора зада баромаду Олимҷон илоҷе карда худашро ҳам ба даруни хонача гирифту дарро аз дарун маҳкам кард.

Пораҷаҳои гӯшти нимҳоида, нони атолашуда, сабзавоти ҳазм нашуда, меваҳои нимҳоида гелос, резаҳои ҳасиб, наҳӯдҳои бутун мағзи ҷормағзу бодоми нимҳоида ва боз чизҳои дигар, ки аз даҳони ў мебаромаданд, хоначаро пур карда буд. Холай Хоб аз ҳуш рафт. Ин кори Олимҷонро хеле осон кард. Олимҷон баъд аз ҷустуҷӯи зиёде скафандри иловагиро ёфта пӯшонид ва оҳиста дари хоначаро кушода, ўро берун кард ва худаш ҳам баромад. Аҳволи Олимҷонро дида ҳама ҳандиданд, зоро ин аҳволи ўро дида худдорӣ кардан мумкин набуд. Ҳамин ки Холай Хобро ба ҳолати марг диданд, аз тарс чӣ кор карданашонро надониста монданд.

Бӯи ғализи аз қайкунии Холай Хоб пайдошуда ҳавои хонаи нишастро хеле вайрон карда буд. Вале вазъияти Холай Хоб ҷӯраҳоро ноҳинчор ва бесаранҷом менамуд. Дармонҷон илоҷе кард, ки Холай Хоб ба ҳуш омад. Ҳамин, ки ў ба ҳуш омад, ҳамаро ба бозӣ андохт. Ба гапи ҳеч кас

гүш намекард ва якрача дод мегуфту очаочонакашро ба хотир меовард.

— Маро фароварда монед! — гүён ба сари ҳама дод мезад ва онхоро тарсонданй мешуд.

Ҳамаро чунин вазъият ба ташвиш мононда буд, зеро бисёр корхоро кардан лозим буд ва аз ҳама муҳимаш ҳар кас супориш дошту ва он ҳоло ичро нашуда истода буд.

Донояк, ки вазъиятре дида дар ташвиш буд, ба рафиқон маънидорона як нигоҳ карду:

— Қарор якто. Мо ҳоло Холай Хобро берун аз мушак мепартоем, — гүён дари иловагиро күшод ва ўро ба даҳлезчай он тела дод. Серкорак ту чӣ кор карда истодай, — гүён дасти ўро доштанй шуд ва дари иловагиро пӯшиданй шуд. Вале Донояк ба гапи ўгүш намекард. Холай Хоб бошад ба зориу тавалло даромад.

Донояк ўро аз даҳлезча баровард. Ў чун муши мурда бар гүшае ором нишаста дастаи курсиро саҳт дошта бошад ҳам, чуссаи ў дар парвозд буд.

Ҳар кас ба ҷои кории худ нишаста мушоҳидаро давом медод. Чунин ба назар менамуд, ки гүё ҳеч воқеае рӯй надода бошад.

Дар ҳамин вақт: «Ба шумоён чӣ шуд? Барои чӣ ба мо ҷавоб надода мондетон» — гүён Ихтироъкор даромада омад. Ҳама ором дар ҷои худ нишаста буданд.

— Барои чӣ ҳавои хона ин қадар ғализ, бӯи туршӣ, гүён ҷашмаш ба Холай Хоб афтод. Холай Хоб милтос зада ба ў менигарист, ки тамоми баданаш чун трактори дар ҷояш истодай мотораш хомӯш накарда меларзид. Вай скафандр пӯшида бошад ҳам, маълум шуда меистод.

— Худаш чӣ гап? Ин маҳлуқ аз кучо пайдо шуд?

— Дида истодай ку!

— Холай Хоб?

- Худи худаш.
- Як дақиқа пештар меомадӣ, дар ин чо як консерти калон буд, vale ҳоло ҳамчун уволак дар ин чо нишастааст, — гуфт Олимчон.
- Чӣ ҳел ў дар ин чо пайдо шуда монд?
- Тавре худат дида истодай.
- Гап занед. Ман ҳеч чизро нафаҳмида истодаам.
- Худакатон бо дастони муборакатон ин «баррacha»-ро дар ин чо дароварда мондеду боз аз мо мепурсад.
- Ман?!
- Ҳа худи шумо. Барои тоза намудани ҳавои мушак дари иловагиро кушода мондан лозим буд на дари асосиро. Чи тавре ки дида истодай, аз хатоии шумоён истифода бурдааст ва ба даруни мушак даромада пинҳон шудааст.
- Аз кучо фаҳмидӣ, ки воқеа ин тавр рӯй додааст, — мегӯяд Серкорак.
- Одаму ақл, ҳар кас каме фикр кунад, ба чунин хулоса омада метавонад, — гуфт Олимчон.
- Ихтироъкор чизе гуфта наметавонисту чун ҳайкал шах шуда монда буд. Дар ҳамин вақт Холаи Хоб: «Дилам бехузур шуд» гуфта боз партофтан гирифт. Чунон бемадор шуда буд, ки ҳатто халтачай дар дасташ бударо дошта наметавонист, то ин қадар ҳамаро ифлос накунад. Ин парто-парто ўро чунон бемадор карда буд, ки рангаш сапсафед шуда, аз хуш рафта монд.
- Ҳама саҳт тарсиданд. Дармонҷон бошад, рафиқонро ором карда мефаҳмонд, ки гӯё ҳеч чиз нашуда бошад. Хоби Холаи Хоб бурд, ки оромона нафас мегирифту дар болои сараш танҳо Дармонҷон рост меистод. Ихтироъкор ҳам аз пай кори худ шуду даме нагузашта Сайёра:
- Чӣ гап? Рост аст? — гӯён омада ҳайрон шуда монд. Бовариаш намеомад. Оҳиста-оҳиста ба ў наздик шуду бо дикқат ба вай нигоҳ карда:

— Э, рост будааст, — гуфта монд. Ва гаштаю баргашта нигоҳ карда ба тарафи кабина рафт. Дере нагузашта Ситора ҳам омаду чизе нагуфта ҳайрон шуда монд.

Холаи Хоб чунон вонамуд мекард, ки ба ҳоли ў мурғони ҳаво ҳам нола мекунанд. Ба ҳоли ў раҳми Ситора омада зор-зор гирист ва ўро саҳт ба оғӯш кашид. Ҳамин тавр Холаи Хоби нав аз хоб хеста боз оҳу воҳ карда хонаро ба сараш бардошт. Чунин вазъият Доноякро маҷбур кард, ки Сайё-раро барои ба ҷои кораш рафтан амр дихад. Ин муносибати Донояк ба Ситора маъқул набуд. Ўчизе гуфтани буд. Нигоҳи маънидоронаи Олимҷон буд, ки Сайёра чизе гуфта на-тавонисту баромад рафт.

Холаи Хоб маккорона ба ҳама як-як нигоҳ карда дар симои ягон кас раҳму шафқатро пай набурд. Ин ҳолат ўро водор намуд, ки нози худро ба як сӯ гузораду ба ичрои ягон супорише машғул шавад. Чунин ҳолати рӯҳии Холаи Хобро Олимҷон пай бурда супориш дод, ки натиҷаи мушоҳидаҳои рафиқонро аз рӯи рақамҳо ба тартиб дарорад. Аз чунин андешаи Олимҷон Холаи Хоб хеле хурсанд шуд ва бо ҷону дил ба ичрои кор машғул шуд. Ў медид, ки кораш пеш рафта истодаасту рӯз то рӯз ба ў ичрои корҳои ҷиддиро бовар карда истодаанд. Аз чунин анҷомидани кор ў хеле хурсанд буд. Инчиқӣ, саркашӣ, фориғболӣ, хунукназарӣ, бепарвой барин хислатҳои бад, ки ба табиати ў ҳамчун характер ҷойгир шуда буд, рӯз то рӯз дур мешуд ва ҷои онро ҳисси маъсулиятнокӣ, фахмиши манфиати колектив мегирифт. Чунин ҳусусият ба ў рӯҳ мебахшид ва табиати вайро зебо мекард.

Дар хоначае, ки анҷомҳои зарурӣ меистод, як назар афканда онро бетартиб дида ва аз кори кардагияш ба хичолат монд. Дар ҳар ҷо-ҳар ҷои либосҳои дарзмол кардашуда натиҷаи амалиёти худро мушоҳида менамуд.

Аз ин рӯҳан азоб мекашид, vale чӣ илоҷ, ки аз ӯҳдаи шустушӯ намебаромад.

Аз ин ҳама хурсанд буданд, ки баъзан Олимҷон ўро таъриф карда мемонд. Агарчанде баъзе корҳои ўро ба эътибор гирифта таъриф карда бошад ҳам, ӯ қариб як хел серхоб буд. Бисёр вақт дар сари ичрои супориш хобаш бурда мемонд. Агар рафиқон гап намезаданд, барои хоби ӯ як шабонарӯз ҳам камӣ мекард.

Ҳодисаи ба миён омада Дармонҷонро водор намуд, ки бемории худро фаромӯш кунад. Ўро як чиз азоб медод. Ин ҳам бошад мушкилиҳои дар пешистода буданд, ки аз рӯи хому нотайёр будани Холаи Хоб ба миён меомад. Инро ба эътибор гирифта Дармонҷон лозим донист, ки барои Холаи Хоб як барномае тартиб диҳад ва аз рӯи он ӯ амал кунад. Дар аввалҳо Холаи Хоб саркашӣ мекард. Вақте ки зарурияти машқҳоро барои зинда монданаш ба ӯ фаҳмониданд, дар ӯ майлу ҳоҳиши мунтазам машқ кардан пайдо шуд. Холаи Хоб чунон фабеҳ буд, ки агар аз ягон андаке баландӣ ғелонӣ, чун саққо мегелид. Машқҳои ҳаррӯза буд, ки Холаи Хоб вазнашро рӯз то рӯз гум мекард. Аз байн якчанд рӯз гузашту он бачаи лӯб-лӯнда як мисқол шуда монд. Агар ўро падару модараш медиданд, эҳтимол намешинохтанд. Аз зӯрии машқ ва аз бехӯрокӣ на танҳо вазнашро гум карда буд, балки хеле камхоб ҳам шуда монд. Дар як шабонарӯз 18-19 соат хоб мекарду ҳалос, ки аз ин дӯстон хеле хурсанд буданд. Боре дар вақти машқ кардан хобаш бурда мемонад, ки Дармонҷон аз тарс ҳамаи рафиқонро ба ғайр аз Ситораю Сайёра даъват мекунад. Даству пои ўро ба кор меандохтанд, об мепошиданд, vale ӯ чун мурдаи тайёр буд. Вақте ки задани набзашро Дармонҷон санҷид, боварӣ ҳосил кард, ки саҳт хобаш бурдааст.

Рангу рӯи ҳама сап-сафед кандагӣ. Ҳама ором дар курсиҳои худ нишастанд.

— Мо умедаконро кандему ин шайтончай бекафшу маҳсӣ баҳазур хоб кардааст, —гуфт Серкорак.

Холаи Хоб нимбедору нимхоб дастонашро ба фарш молиш додан гирифт, каме ҳушёр шуда, боз саҳт ҷашмонашро пӯшид. Рафиқон гумон карданд, ки вай девона шудааст.

Ҷашмонашро кушода: «Ош, ош!» гӯён дод зад. Ҳама бо ҳайрат ба ў нигоҳ мекарданд, вале чизе намегуфтанд. Ў каме ҳушёр шуда, худ аз худ хандид.

— Мебахшетон, хоб бинам, ки дар паҳлӯи модарам нишастаму дар назди мо як табақ ош истодааст. Ман бо иштиҳои том ҳӯрда истодаам. Аз хоб бедор шуда боз ҷашмонамро пӯшидам, аммо аз он табақ нишоне набуд. Ба ман бовар кунед, ки ба таомҳои болаззате, ки модарам мепӯҳт, дилам гум мезанад. Он вақт ман нозу нуз мекардаму модарҷонам косаро бардошта аз қафои ман мегашт. Ба ман бовар кунед, ки аз сафар баргардем, ҳеч гоҳ нозу нуз намекунам, — гӯён гиря кард. Аз ин ҳоли ў ба ҷашми дигарон ҳам қатраҳои ашк ҳалқа зад.

— Ин қадар ҳам одам писараки очаҷон намешавад. Ту ҳурд нестӣ, ана мана нагуфта ҷордаҳсола мешавӣ. Дар ин синну соли ту Найми Найнавоз як олам қаҳрамониҳо карда буд, ту бошӣ, ба андак мушкилӣ оби дида мекунӣ. Ин барои ту намезебад, — гуфт Олимҷон.

— Не, ман гиря накардаам, — гӯён оби дидашро пок карда худашро ба ҷашми дӯстон шердил нишон медиҳад.

Рафиқон мушоҳидаро давом медоданд ва бо телескопҳои пурқувват коинотро аз ду тарафи мушак аз назар мегузарониданд.

Дар китоби қайди мушоҳида чунин навишта шуда буд: «Мушак чунон ба суръати тез ба ҳаво бардошта шуд, ки дар як дам замин ҳамчун як тарбуз ба назар намудор шуда, аз назар гоиб шуда рафт. Тез-тез аз назди Миррих, Муштарӣ, Плутон гузашта мерафт, ки онҳо чун симчӯбҳои сарироҳ ба қафо монда мерафтанд. Агарчанде мушаки мо ба сайёраҳо хеле наздик парвоз кунад ҳам, вале дурусттар ба онҳо нигоҳ карда наметавонистем. Азбаски мавқеи дигар сайёраҳо дар ҳангоми сафари мо дигар буд, мо онҳоро дида натавонистем.»

Бегоҳӣ буд, ки ҳарорати дохили мушак тағиیر ёфт. Чунин анҷомидани кор ҳамаро ба ҳайрат мононд.

Олимчон ва Ихтироъкор бо диққат ба нақшай парвоз ва самти мушак нигоҳ карда ба хулосае омаданд, ки ба Дениб наздик шуда истодаанд ва бо ронандаҳо хабар расониданд, ки суръати мушакро суст кунанд. Фармон иҷро гардид.

Мушак дар атрофи яке аз сайёраҳои Дениб ҳамсафари сунъӣ шуда монд, бо ҳамроҳии он дар атрофи Дениб давр мезад.

Дӯстон аз системаи Офтоб ба системаи Дениб омаданд, ки дар ин муддат ду моҳ гузашт. Мушоҳидаҳо нишон додаанд, ки сайёрае, ки онҳо дар атрофи он давр мезаданд, аз Замин шаш маротиба хурд буд ва ягон ҳамсафар надошт.

Сатҳи рӯи замини он шабона 170-180 дараҷа хунук, рӯ-зона то 300 дараҷа метафсид.

Аз рӯи нишондодҳои мушоҳида ва тадқиқоти илмӣ лозим меомад, ки на ба тарафи Дениб, балки ба боло бо суръати на он қадар тез ҳаракат кунанд. Ҳамин тавр ҳам карданд. Вале вазъият ҳанӯз ҳам вазнин буд. Агарчанде ҳарорати дохили мушак пурра аз скафандр нагузашта бошад ҳам, гармии 60-62 дараҷа онҳоро қариб аст, ки аз ҳуш барад.

Олимчон вазъиятре ба Ихтироъкор фахмонд ва роҳбариатро пурра ба ў супорид, зеро аҳволаш хеле бад шуда, барои чизе гуфтан мадораш намерасид. Дигарон ҳам мисли ў чонбозӣ мекарданд. Азбаски дар кабина ҳоло чунин ҳарорати тоқатнозазирро ҳис намекарданд, дар ҳайрат монда буданд, ки барои чи Олимчон бетоқатӣ мекарда бошад. Ҳарорати дохили мушак ба 85 расида буду оҳиста-оҳиста паст шуда меистод. Дар ҳамин вақт Холаи Хоб: «Об, об дихед», — гӯён ба ҳуш омад.

Дармонҷон ба сари ў омад ва аз офтобача ба гулӯяш об чаконд. Ҳама умедашонро канданд, вале Дармонҷон: «Ҳеч гап не, нағз мешавад», — гӯён рафиқонро тасаллӣ медод.

Аз кабина аҳволпурсӣ мекарданд. Вақте ки аз вазъияти беҳтаргардидаи дохили мушак хабар расониданд, дар кабина будагон низ хурсанд шуданд.

Ихтироъкор дар бораи баъд аз якчанд дақиқа фуруд омадани мушак хабар расонид. Рафиқон, ки мушоҳида мекарданд, кори худро давом дода сайёраи пешвозгирифтанистодаро муоина менамуданд. Натиҷаи тадқиқот на он қадар хурсандиовар буд. Дар сайёра рӯз буд. Ҳарорат ниҳоят баланд, — гуфт Донояк.

— Ҷойи мувофиқро интихоб кунед ва мушакро фуруд оред, — гуфт Олимчон.

Ҳарорат то 160 дараҷа гарм бошад ҳам, Олимчон тарафдори фаровардани мушак буд. Аз ин кори ў рафиқон дар ҳайрат монда буданд.

— Дар чунин ҳарорати баланд фаровардани мушак зарурият надорад, — гуфт Ихтироъкор. Бо вучуди он, Олимчон ин корро зарур шуморид ва мушакро ба фурудгоҳи интихобкардашуда фароварданд.

Ҳама аз дохили мушак ба сайёра нигоҳ мекарданд. Он ба тӯдаи сангреза монанд буд. Ҷо-ҷо ҳарсангҳои калон

дошт. Серкорак бошад, барои фаромадан тайёрӣ медиҳ. Холаи Хоб ба ҳуш омада, дар азоб буд, зоро он машқҳои дар зери ҳароратҳои баланд дар рӯи Замин гузаронида шударо ӯ аз сар нагузаронида буд. Ҳама вазъияти ӯро мефаҳмиданд ва ба ҳоли вай раҳмашон ояд ҳам, вале чӣ кор карданашонро намедонистанд. Дармонҷон бошад, ба ғайр аз задани набз ва ҷен кардани ҳарорат дигар ягон кор карда наметавонист. Дар баъзе ҷойҳои ҷуссаи Холаи Хоб ҳун шах шуда монда буд, ки аз ин Дармонҷон дар хавф буд. Бо вучуди он, Дармонҷон рафиқонро дилпурона тасалло медод.

— Ҳеле хуб аст, ки ҷойҳои ҳун шах шуда, қариб як хел дар дигар ҷойҳои бадан ҳаракати ҳун мӯътадил аст. Ӯ ба ҷойҳои ҳун шах шуда равған мемолид, илтимос мекард, ки молиш диҳанд. Дар ҳамин вақт Холаи Хоб ба ҳуш омад ва об талаб кард. Обро нӯшида худашро ба даст гирифту як-як ба рафиқон назар карда оби ҷашм кард.

— Рафиқон! — Ҳеч гап не, — гӯён ба ӯ тасаллӣ доданду Холаи Хоб панҷаҳои Дармонҷонро маҳкам дошта: — мебахшед, — гӯён табассум карда монд.

— Рафиқон! — гӯён Серкорак диққати ҳамаро ба худ ҷалб намуд ва дар бораи дар болои замини сайёра мардонавор қадам задани Донояк ҳабар дод.

— Вазъият чӣ хел? — пурсид Олимҷон.

Як-ду маротиба қабулкунак садо карду овози Донояк ба гӯш расид, ки ба гумонам зери поям ҷӯшида истодааст ва сайёра чун гаҳвора якрача мечунбад ва ба гармии он тоқат кардан амри маҳول. Аз сӯзиши зери поям ҷонам ба лаб омадааст. Эҳтимол баъд аз ягон соат шаб шуда монад, ки Дениб дар уфук. Ҳаво бошад, ҳунук шуда истодааст. Боварӣ дорам, ки шаб ҳеле ҳунук мешавад. Аз ҷисмҳои ин ҷо маълум мешавад, ки дар ин қисми сайёра тағиироте ба

вучуд омадааст, — гүён ба чои исташ афтод, зуд аз чояш бархост.

— Ҳа... ба ту чй шуд? — гүён пурсид Олимчон.

— Ҳоло ҳеч гап не. Ба фикрам, сайёра як таккони саҳт ҳўрд, ки ман худамро нигоҳ дошта натавониста ба ҷоям афтодам, лекин бе зарар. Ба тахмини ман ҳавои замини мо се маротиба тунук чй тавре мебинед, ман бо андак ҳаракат ба се-чор метр масофа меравам.

— Рафиқон! Аз ҳар кучо кам-кам намунаи хокро гирифтам, агар лозим донед, ман бармегардам. Як хел зери поям тафсон, ба сӯзиши он тоқат кардан мумкин нест.

— Метавонӣ баргардӣ, — гуфтани рафиқонро шунида, Донояк оҳиста-оҳиста ба тарафи мушак баргашт ва дере нагузашта худро дар назди рафиқон дид.

Намунаэро, ки аз рӯи сайёра оварда буд, рафиқон ба лаборатория супориданд.

Дармончон саломатии Доноякро аз назар мегузаронид. Ҳарорати баданаиш мӯътадил, задани дил ба ҳолати муқаррарӣ — гүён ба рӯи коғаз менавишт, ки Донояк ба дарди кафҳои поящ тоқат карда натавониста ба Дармончон нишон дод, ки ҳар як пуфакчаи по монанди тӯпча буд.

Дар паҳлӯи Дармончон Холаи Хоб меистод, ки бо ҳайрат гоҳ ба почакҳо ва гоҳ ба Донояк нигоҳ карда чй гуфтанашро надониста, — барои чй ту гиря намекунӣ? — гуфта монд.

— Гиря, — гүён бо завқ хандид Донояк.

— Боз меҳандаде, — гуфт Холаи Хоб.

— Бародар, аз оне, ки ман дод занам, гиря кунам, чӣ ғоида? Ман барои мақсади худ ва рафиқон бо амри вичдон рафтам, супоришро ичро карда истодаам.

Ин суханони Донояк Холаи Хобро маҷбур мекард, ки дар бораи худ хубтар фикр кунад ва ба худтарбиядихӣ машғул шавад.

Дар пеши чашми Холаи Хоб Дармончон обилаҳои пои Доноякро мебурид, vale дар симои Донояк қариб ягон тағииротеро ҳис намекарданд. Гӯё ҳеч чиз нашуда бошад, ки Донояк бо Холаи Хоб сӯҳбат мекард.

Чунин тоқатоварӣ, мардонагӣ ва муҳаббати беҳамто доштан ба рафиқон, инчунин соғдилона муносибат кардан ва иҷрои супориш Холаи Хобро ба вачд оварда буд.

Ихтироъкор як хел илтимос мекард, ки тезтар парвоз кунанд, вагарна ҳар воқеаро чашм доштан мумкин. Дар ҷунин мавридҳо аз ҳама чиз маҳрум шудан мумкин буд.

Олимҷон тез-тез натиҷаҳои кори лабораторияро аз назар гузаронида кӯтоҳ: — намунаҳо шоҳиди бисёр чизҳо, — гӯён ба парвоз иҷозат дод ва илова намуд: — ягон вақт ман ба шумо дар ин бора нақл мекунам. Ҳаминро бояд донед, ки ҳамаи ҷисмҳо аз ҷиҳати таркиб чи дар замин чи дар ин ҷо якхеланд. Рафиқон, ҳоло мо ба сӯи дигар ситораи Бурҷи Қӯ парвоз мекунем, ки ба он Дениб ном медиҳем.

Сайёра мушакро ба ҳаракат даровард. Мушак аз системаи Дениб баромада, ба тарафи ситораи дигари Дениб бо як суръати тез ҳаракат намуд. Ҳамин тавр якчанд соат парвоз карду ба системаи Дениб як наздик шуда монд. Ҳама ҳайрон буданд, ки барои чӣ ба дигар сайёраҳои Дениб наздик нашудем. Шояд дар ягontai он ҳаёт бошад мегуфтанд.

Олимҷон, ки ин гапҳоро мешунид, ҷунин ҷавоб дод:

— Ман танҳо ба ҳамон сайёрае, ки фаромадем, умед баста будам, vale вақте ки ба он наздик шудем, умедамро қандам. Дигар умед бастан хато буд, зоро сайёраи бâъд аз он истода хеле аз офтоб дур буда тамоман беҳаёт буд. Вақте ки ҳоҳиш кардам, ки ба он сайёра фуруд оем, шумо норозӣ будетон, vale ман бо вуҷуди он мушакро фаровардам. Зарурияти он пеш аз ҳама барои он лозим буд, ки

вазъияти Холай Хоб вазнин буд ва боз зарурияти он дар он буд, ки чисмҳои онро мо бояд ба чисмҳои Замин ва сайёраҳои Дениб як муқоиса мекунем, – гуфт.

Вақте ки вориди системаи Дениб Як шуданд, ба мушоҳида сар карданд. Маълум шуд, ки системаи Дениб Як дувоздаҳто сайёра доштааст. Баъзе аз онҳо то ҳафт ҳамсафар доштааст.

Дар атрофи яке аз сайёраҳо, ки аз Дениб Ду дар сеюмин ҷо меистод давр зада қарор доданд, то онро аз ҳар ҷиҳат омӯзанд. Онҳо хато накарданд. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки барои зиндагӣ ҳама шароит мавҷуд аст. Дар ин муддате, ки рафиқон мушоҳида мекарданд, Олимҷон аз рӯи чисмҳои аз сайёра овардаи Донояк ба хулосаҳои илмӣ омада, натиҷаи онро дастраси рафиқон намуд. Дар китоби хулосаҳои тадқиқот чунин навишта буд: «Мо шоҳиди онем, ки дар сайёраи системаи Дениб давраи якум ва дуюми геологӣ, яъне Архей ва Протеразой ба таври равshan мушоҳида карда шуд».

Давраи гузариши Архей ва Протеразой ба намуди зерин ҳарактернок буд: кӯҳпайдошавии қадимтарин ба охир расид, ҳаракати вулканикии матаморфизими ҷинсҳои кӯҳӣ.

Қишири сайёра дар ҳаракат буд. Бинобар он минтақаҳои геосинклиналиро ҷудо кардан мушкил буд. Ҳар лаҳза ба фурӯ рафтани сатҳи рӯи он ва ё бардошташавӣ ҷашмдор шудмн мумкин буд, ки ба он ҳуди мо шоҳид будем. Дар ин ҷо ташаккулёбии маъдани оҳан, нимметалл ва инчунин масолеҳи соҳтмон: санги хоро, мармар ва дигарҳоро ба таври равshan мушоҳида карда тавонистем.

Намунаи аз рӯи сайёра гирифта шуда шаҳодат медиҳад, ки пеш аз ба тағйироти куллӣ дучор шудани мавқеи фуруд омадаи мо унсурҳои пайдошавии ҳаёти соддатарин ба

монанди бактерияҳои якхӯҷайраи оддӣ ва бактерияҳои мукор мушоҳида карда шуд.

Аснои дар атрофи сайёра давр задани мушак мо ташак-кулёбии қаторкӯҳҳоро мушоҳида карда ва ба мавҷуд будани об боварӣ ҳосил кардем. Мавҷуд будани обро аз рӯи обсабзҳо исбот кардан мумкин. Дар ин сайёраи системаи Дениб давраи якумини ҳаёти Замин гузашта ва унсурҳои давраи он Протеразой низ мушоҳида карда шуд.

Ҳама байд аз мушоҳидаи сайёра ба хулосае омаданд, ки дар ин сайёра манзил гиранд. То фуруд омадан дар сари мизи мудаввар ба ғайр аз Ситора ҳама ҷамъ омада, хулосаҳои Олимҷонро муҳокима мекарданд. Ситора бошад, ба воситаи ҳабаррасонак – датчик мулоқот мекард.

Ҳама хулосаҳои Олимҷонро хонда баромаданд. Аз ин рӯ тайёр буданд, ки бо Олимҷон саволу ҷавоб намоянд, ки машварати дӯстон ҳам сар шуд.

— Ман ба қидаи Олимҷон, ки «минтақаҳои геосинклиналиро ҷудо кардан мумкин набуд», розӣ шуда наметавонам. Аз рӯи тағиироти як қисми майдо ҳулосаи умуми баровардан ҳатост, — гуфт Ихтироъкор.

— Ба фикри ту, танҳо мавқеи фурудгоҳ минтақаи геосинклиналий, — гуфт Донояк.

— Бале, ҳамин тавр.

— Ба ин фикри ту ман розӣ шуда наметавонам. Намедонам фикри дигарҳо ҷӣ хел бошад. Вале ҳаминро бояд қайд кард, ки дар ҳулосаҳои Олимҷон зиддият дида мешавад, — гӯён ҳомӯш монд.

Тавре Донояк гуфт, Олимҷон дар як чо «минтақаҳои геосинклиналиро ҷудо кардан мумкин набуд» ва дар ҷои дигар «ташаккулёбии қаторкӯҳҳо ва мавҷуд будани обро тасдиқ менамояд» инчунин исбот менамояд, ки бактерияҳо, обсабзҳо мавҷуд аст. Агар ба фикри Олимҷон розӣ мешудем, он ҷизе, ки бо ҷашми ҳуд дидем, инкор мекардем. Баръакс

дар он чо мо минтақаҳои геосинклиналиро ба таври равшан ҷудо мекардем. Дар бораи мавҷуд будани ҳаёт фикр кардан мумкин? – гуфт Сайёра ва дар ҷои худ нооромона нишааст.

Дигар рафиқон ҳам дар атрофи ҳамин фикрҳо якчанд сухан гуфта, мунтазири он буданд, ки Олимҷон ҷизе мегӯяд. Олимҷон ҳоло ҳеч ҷиз нағуфта тавре мегӯянд: аз кулӯҳ овоз баромад. Холаи Хоб бадқаҳр шуда чун ҳурӯсчӯчаи ҷангӣ аз ҷои худ ҳест ва сухани худро аз ин ҷо сар кард:

— Шумоён беандеша. Одамгариро намедонед. Оё ба Олимҷон, ки ҳамаи мо ўро эҳтиром мекунем, ҷунин суханонро раво дидан мумкин? – як-як ба рафиқон нигоҳ карду — ҳаргиз не! – гӯён боз сухани худро давом дод.

Олимҷон дар ин ҷо нодуруст мегӯяд, аснои ҷамъбаст ба ҳатой роҳ додааст, ҳулосаҳо рӯяқӣ будааст. Ман намедонам шумоён чӣ меҳоста бошетон. На дӯст буданатонро мефаҳмам, на душман буданатонро. Ту Донояқ ва ту Сайёра ба даҳонатон нигоҳ карда гап занетон – гӯён сурху сафед шуда ба ҷои худ нишааст.

Дигар ҳеч қас баромад накард. Олимҷон аз ҷояш ҳест. Ду ҷашми Холаи Хоб ба ўнигарон буд. Бовар дошт, ки ҳозир ба пӯсти ҳар як маҳмадоночаҳо коҳ ҷо карда, пӯстакашонро саҳтакак шиппонда мемонад. Холаи Хобро бошад таърифу тавсиф менамояд ва бо ин дар назди дигарҳо обрӯманд шуда мемонад.

Дӯston! – гӯён Олимҷон ба рафиқон як-як нигоҳ карда монд. Ҳама бо диққат ба гапи ўғуш мекарданду Холаи Хоб тоқат карда натавониста, — боз «Дӯст» будааст — гуфта монд.

Хандаи дигарон он қадар таъсир накарда бошад ҳам, хандаи Донояку Сайёра аз гӯшту пӯсташ гузашта ба усту-ҳонаш таъсир карда рафт ва тоқат карда натавониста: «Ҳоло нигоҳ карда ист», — гуфта монд.

— Донояк, Ситора хеле хуб баромад кардед, — гуфтани Олимчон ба оташи хашму ғазаби Холай Хоб каме об пошид ва аз аспи чаҳолат ўро фароварда монду нафрати ў ба Олимчон ҳам пайдо шудан гирифт.

Аз чунин рафтор ба хулосае омад, ки Олимчон тарсончак будаасту аз Донояку Сайёра тарсид.

Ҳар чӣ қадаре ки фикр кунад, нафаҳмид, ки барои чӣ Олимчон аз Сайёра метарсида бошад. Ин духтар тоқати як мушт надораду Олимчон бошад, дар назди ў сар ҳам мекунад. Дар дил бисёр афсӯс меҳӯрд, ки ў дар ҷои Олимчон нест, вагарна намемонд, ки ягонтои онҳо даҳонашро күшоянӣ.

Одам камбудии худашро намебинад. Вақте ки рафиқон баромад мекунанд, ман бошам, худамро сарзаниш мекунам, ки ба чунин ҳатоии ҷиддӣ роҳ додаам.

Аммо баромади ту Холай Хоб, ба ман маъқул не. Ту бояд кӯшиш намой, ки софдилона дар бораи норасоиҳои мо баромад кунӣ. Хушомад барои мо лозим не. Бо чунин баромади худ моро ҳам шармсор кардӣ. Ман боварӣ дорам, ки ҳисоботи маро наҳондай. Агар меҳондӣ, ҳам чизеро намефаҳмидӣ. Аз баромади рафиқон ҳам хулосае бароварда натавонистию баромад кардӣ ва бо ин худатро шармсор кардӣ. Ту бояд ба рафиқонат гӯш кунӣ ва ҷойҳои нафаҳмидагиятро пурсӣ. Мо ин дафъа туро мебахшем, бори дигар беҳуда баромад накун, ки мо вақти зиёдатӣ надорем.

Ҳаминро қайд кардан лозим, ки Донояку Сайёра ҳам ҳоло баромади пухта накарданд. Баромади онҳо хому нотайёр буд. Ҳар дуи шумоён дар бораи геосинклланҳо тасаввуроти дақиқ надоред. Медонед шумо ҷиҳо гуфта истодаед. Дег ҷӯшида истодаасту ҷои ҷӯшидагияшро ёфта дар бораи он сухан рондан лозим будааст. Шумо намебинед, ки тамоми сайёра дар ҳаракат буд. Илова бар он, бояд нағз фахмид,

ки қитъаи ҳаракаткунандай қишири Заминро минтақаҳои геосинклиналий меноманд. Як вақтҳо худи Замини мо ҳам ҳамин хел мечӯшид ва рафта-рафта нисбатан ором шуда монд, — гуфт ва ба рафиқон як-як нигоҳ карда монд. Мебинед, ки дигар ягон кас баромад карданӣ нест. Ҷамъомадро пӯшида эълон мекунад.

Ҳама дар ҷойҳои кории худ нишастанду аз пай кори худ шуданд.

Мушак бо суръати тез ҳаракат мекард. Дар се рӯзу ҳашт соат то системаи Дениб Як омада расиданд.

Суръати мушакро хеле суст карданд. Мушоҳидаи рафиқон ҳам натиҷаи хуб медодагӣ шуда монд. Аз як-ду сайёраҳои системаи Дениб Як гузашта боз ҳам суръатро сусттар намуданд ва ҳамин тавр аз якчанд сайёра гузашта, дар назди яке аз онҳо қарор доданд, ки мушак ба он сайёра ҳамсафар шуда монд.

Сайёраи интихобкардаи онҳо таҳминан аз Замин андаке калон буд. Муайян намуданд, ки шароити он чун шароити Мирриҳ будааст. Маълум мешавад, ки дар Мирриҳ на канал ва на об вуҷуд надоштааст. Он ҳама растаниҳое, ки астрономҳо ва худи Олимҷон бо дӯстонаш дида буд, регҳои гуногунранги ҳаракаткунанда будааст. Он каналҳое, ки дар Мирриҳ медианд, кӯҳҳо ва теппаҳои дар байнин онҳо ҷойгир шуда будаанд.

Рафиқон қарор доданд, ки андак ба Дениб Як наздик шаванд, зеро боварӣ доштанд, ки дар он ҳаёт бояд бошад. Ҳамин тавр ҳам карданд. Таҳмини онҳо дуруст баромад. Дар он сайёра марғзорҳоро мушоҳида намуданд. Аз чунин анҷомидани кор хеле хурсанд буданд. Дӯston ҳама хеле монда шуда буданд, меҳостанд, ки андак дар ягон ҷое дам гиранд. Ба воситаи телескоп ба ҳайвон монанд ҷизеро мушоҳида намуданд, ки ҳаракат мекард. Ҳама бо навбат

бетоқатона ба телескоп наздик шуда, онро муюина мекарданد. Онҳо он қадар калон набуданд. Тахмин намуданд, ки ба гурба баробар бошад. Аз рӯи сустии ҳаракати онҳо маълум буд, ки ҳайвоноти ин ҷо хеле инкишофашон суст будааст. Мавҷуд будани ҳайвонот ва набототро танҳо дар қисми марказии сайёра мушоҳида намуданд. Ин қисм минтақаи тропикӣ буд ва дар минтақаҳои мӯътадил танҳо дар ҷо-ҷо растаниҳоро диданд ва дар минтақаҳои тундра аз ҳайвонот ва наботот осоре набуд. Чун Замин дар он ҷо ҳам ду қутбро мушоҳида намуданд.

Як шабонарӯзи он ба сиву шаш соати мо баробар будааст. Ҳаракати он чун Замин буда, лек зиёд будани соати шабонарӯз аз рӯи бузургии он будааст. Дар он ҷо абрнокӣ ва боришотро мушоҳида намуданд. Вақте ки борон меборид, баъд аз он абрҳо пароканда мешуд, рӯи сайёрапо туман иҳота мекард ва ин аз он сабаб буд, ки он намнокии дар рӯи он буда дар зери шуоди Дениб зуд буғ мешуд ва бо тезӣ аз рӯи он дур шуда мерафт ва аз ин ба чунин хулоса омадан мумкин буда, ки дар он ҷо шамоли саҳтро тез-тез мушоҳида кардан мумкин буд.

Акоибии сайёра дар он буд, ки тамоман ба Замин монандӣ дошт. Агарчанде дигарҳо ба Замин будани он нобоварона ба воситаи телескопи пуркуват нигоҳ қунанд ҳам, Холаи Хоб боварии қатъӣ дошт, ки он Замини азизу меҳруbon аст. Ҳатто бо тамоми ҳастияш бовар қунониданӣ буд, ки хонаашон ва модарҷонакашро дар он ҷо дида бошад.

Донояк бо гапҳои ўғӯш карда, оҳи вазнине кашид ва дар ҷашмонаш ашк ҳалқа зад.

— Ҳа, ба ту чӣ шуд? — пурсид Олимҷон.

— Бародар! Ман боварӣ ҳосил кардам, ки аз меҳри Замин азизтар ҷизе набудааст. Он ҷунон бо меҳри падару модар ва хешовандону аҳолии Ватан ва тамоми рӯи Замин ангех-

тааст, ки тамоми ҳастии моро дар ин вазъият азоб медиҳад. Ман хеле хурсандам, ки боақлона кам-кам аз хоки он гирифтем ва ҳоло ба ҷашм молида истода ёди онро ба хотир меорем. Боварӣ дорам, ки инсоният бо ҳамин меҳр инсон аст, вагарна як санг, як чӯби хушкро мемонад.

Вақте поям дар болои хоки Ватан буду меҳри падар, модар ва атрофиён маро навозиш мекард, ман дар иҳотаи аз ҳар гуна ҳавфу ҳатар эмин мезистам, дар бораи чунин ҳиссияти чуқури инсонӣ қариб фикр намекардаму ин қадар азизу меҳрубон наменамуд.

Агар идеалҳои мо бар нафъи Ватан ва ҳалқамон намебуду барои зиндагии осудаи дурӯзai ҳудамон фикр мекардем, аз як моли фарбех фарқ намекардем ва ҳатто аз он ҳам бадтар мебудем, мисли он ки он мол ба соҳибаш фоида меораду мо ба ягон кас суде расонида наметавонем.

Агар ман аз Ватанам маҳрум мебудам, ҳудамро чун моҳии аз об берун монда ва ҳатто аз он ҳам бадтар тасаввур мекардам, ки моҳиро хоки муқадаси ватанаш дар оғӯш мегирифту моро оташи сӯзоне, ки ҳар лаҳза дар зиндаги-амон месӯzonд.

Холай Хоб ба гапҳои Донояк гӯш мекарду ашк мерехт. Агар мепурсидед, ки Донояк чиҳо гуфта истодааст, ӯ чизе гуфта наметавонист. Вале меҳрубониҳои модарҷонакашу аз қафои ӯ косаю табақро бардошта гаштан ба назари ӯ як мӯъцизоте буд, ҳол он ки гуфтаҳои Дармонҷон ба назари дигар рафиқон ифтихори бузурге буд.

Падару модари Холай Хоб ҷои кори муқаррарӣ надоштанд. Бо вучуди он ба ягон чиз мӯҳтоҷ набуданд. Ҳуди ӯ бошад, бо пул бозӣ карда мегашт. Аз ин рӯ, Холай Хоб ноз мекард, падару модар бошанд, нозбардорӣ.

Дигаронро дар дохили мушак идеалҳои бузург нигарон бошад, Холай Хобро ширинии ҷон, ки ӯ ҳоло аз рӯи зарбул-масали ҳалқ «ҷон ширин ё ҳалво» амал мекард.

Серкорак аз завқ худдорй карда наметавонист, мерақсид ва байтхонй мекард. Дар чунин вазъият ин сайёрапо таърифу тавсиф мекард ва ба он Бўстон ном ниҳод. Ин фикри ў ба ҳама маъқул омад.

Олимчон аз Ихтироъкор ва Ситораю Сайёра хоҳиш намуд, ки мавқеи мушақдромро муайян намуда, барои фаромадан тайёрй бинанд.

Муддате нагузашта мушаки онҳо бехавф ба ҷои муқаррар пар кардашуда фаромад. Ҳама аз дохили мушак атрофро тамошо мекарданду Серкорак ба ин сайёра, ки Бўстон ном монда буданд, барои фаромадан тайёрй медид. Дигарҳо ба ў ёрӣ мерасониданд. Диљи беқарори ў тез-тез меазад. Мехост, ки тезтар ба рӯи замини он по ниҳад.

Дар ҳамин вақт Дармончон ҳабар расонд, ки байнин ҳавои Замин ва Бўстон қариб фарқе набудааст. Ҳама хурсандй карданду Серкорак скафандрро бароварда, ба айвончаи баромадгоҳ гузашта, дари якуми мушакро пӯшида дари баромадгоҳро кушод. Онҳо аз зина фаромада рақсу сурудхонй карданд. Ба ин манзараи тару тозаи Бўстон ҷавлон мезад, ки дигарон ҳам тез-тез фаромаданд. Хурсандии дўстон ҳадду ҳудуд надошт. Овози дойраю нолиши ғижак ва садои форами рубоб тамоми ин сайёрапо фаро гирифта, ин чоро аҷаб нуре бахшид. Сайёраю Олимчон чунон мерақсиданд, ки ба нағмаҳои дилфирибни онҳо ҳама қоил буданд.

Атрофро дарахтҳои азими папаротник, плаун, чилбуғум ва сарҳасшакл чун кӯҳ иҳота намуда, ҷои кушоди майлонгоҳи онҳоро сабзашои ҳаррангай тару тоза чун гилеми пурнақшу нигор зеб медод, ки ба хурсандии рафиқон хурсандй зам мекард.

Дўстон занги дилҳоро тоза намуда, баъд аз он ба сайри Бўстон баромаданд. Ҳар растаний ва ҳайвонот ба назари

онҳо ачиб менамуд, зеро онҳо ба ҳайвоноту набототи рӯи Замин монандӣ надоштанд.

Ҳар як кас бо таачҷуб ба растаниҳо назар карда ба ҳайвонот бошад бо ҷашми ҳайрат менигаристанд.

Холаи Хоб дар ҳайрат монда чӣ гуфтанашро намедонист. Механдид. Дар таачҷуб мемонд, бâъзан кор то ба он мера-сид, ки аз ханда қариб рудакаф мешуд. Аз рафиқон хеле пеш гузашта мерафт. Ба баҳсу мунозираҳо коре надошт ва то расида омадани онҳо дар болои ягон ҳарсанг ва ё кундае нишаста таронахонӣ мекард.

Вақте ки ҳайвони сараш қалону шикамаш чун як халтаи пур аз чаккаю думи дароз ва панҷаҳои ачиб доштаро дид, додгӯён ба назди рафиқонаш расида омаданашро надониста монд. Агарчанде сӯҳбатҳои онҳо ӯро дилгир кунад ҳам, чун кулӯҳи ҷашму бинӣ дошта шах шуда меистод ва аз суст рафтани онҳо шикоят мекард.

Э... мор! — гуфтани Серкорак, ки дар паҳлӯи Холаи Хоб меистод, ӯро ҳушёр карда монд.

Ман... ман, — гӯён забонаш гирифту гирия карда фиристиод. Ана акнун якравии ӯ сар шуд. Як қадам мондан намеҳост, талаб мекард, ки ӯро то ба мушак бурда монанд.

Худат по дорӣ, рафтани гир, — гуфт Донояк.

Метарсам.

Аз чӣ метарсӣ, гуфт Сайёра.

Аз мор ва ҳар чизе, ки дар ин ҷо ҳаст. Ман боварӣ дорам, ки шаб, ки шуд, ин ҷо пур аз ҷину ацина мешавад, — гуфт, ки рафиқон қоҳ-қоҳ зада хандиданд. Аз ин Холаи Хоб саҳт ранҷид ва:

— Шумо чӣ кор карда истодаед? Оё ин ҷои тамошо? Гардед-гардед — гӯён чи хеле, ки дар болои мушак карда буд, ҳудро ба девонагӣ зада ба кӣ часпиданашро намедонист.

Ба Донояк часпida ӯро задани ҳам шуд.

Ин мушак не, ки ту маро аз болои он партой, ин кори карда истодаи шумоён кори одами солим не, ҳамаи шумоён аз хеш бегонаед. Роҳати хона, оғӯши падару модар, таомҳои болаззатро монда ба ин ачинахонаҳо....не ман дигар тоқат карда наметавонам зуд ба хонаамон меравем.

Ба кадом хона?

Ба он чое, ки модарҷонакам...

Ана ў чӣ меҳостааст. Ту акнун модарҷонакатро хоб мебинӣ. Туро мо наовардем, худат омадӣ ва ҳамин тавр худат рафтан гир, — гуфт Ситора. Исто-исто. Ту гуфтӣ, ки ҷину ачина, ин чӣ гуфтани гап?—гуфт Дармонҷон.

Э... ачинаро, девро, париро намедонистааст, — гӯён якъяк ба рафиқон нигоҳ карда монд, ки ба гуфтаҳои ў рафиқон завқ мекарданд.

Ту худат ачина, ту худат деву парӣ, — гӯён Олимҷон боз суханашро давом дода:

Ин маҳлуқи дунёбехабарро ту Серкорак то ба мушак бурда мон. Шаб, ки ҳама ҷамъ омадем, масъаларо дурустакар ҳал мекунем. Ў бо мо ҳазлу шӯҳӣ карда истодааст. Ман хаёл кардам, ки ту одам шудӣ, афсӯс.

Не, ман ба мушак намеравам, — гӯён бо сари ҳам обидидаашро пок карда аз қафои шарикони худ рафтан гирифт.

Худат медонӣ, дигар кӯдакбозӣ намекунем, — гуфт Олимҷон. Ҳеч кас ба Холай Хоб аҳамият намедоду ў чун рӯда қашол шуда бо лабу лунчи овезон ноилоч худашро ба занбари хаёлот бор карда, дили ноҳоҳам қадам задан гирифт.

Рафиқон! Шумо ягон вақт моҳии дар хушкӣ зиндагӣ мекардагиро дидаед? — гуфт Олимҷон.

Не, — гуфтанд баробар рафиқону хоб аз фарқи сари Холай Хоб парид ва аз ҳама пеш ба назди Олимҷон омада монд.

Ана ба болои он кунда нигаред, — гуфта буд, ки ҳама бо тааҷҷуб ба тарафи ангушти нишони Олимчон нигоҳ карда ба ин ачиботи олам дар ҳайрат монда буданду Олимчон меҳандид.

Маълум мешавад, ки Олимчон мо ягон чизро медонад, ки ў хандида истодааст, - гуфт Ситора.

Ба ҳоли мо меҳандад, ки аз дунё ва ачиботи он бехабарему ба ҳар як чиз бо ҷашми ҳайрат менигарем, — гуфт Донояк.

Рафиқон ! Шумо тамошо кунед. Ҳар чизе, ки мебинед, бо он хубтар зеҳн монед. Дар охир бафурча дар мушак ва ё дар ягон ҷои мувоғиқ бо ҳам сӯҳбат мекунем. Ҳаминро бояд фаҳмедин, ки сайёрае, ки мо дар болои онем, эраи Полеозой давраи ғанҷумини худ Ангиштсангро аз сар гузаронида истодааст. Шумо охири эраи Архей ва саршавии эраи Протеразойро дар яке аз сайёраҳо дидад будед.

Як вақтҳо Герберт Уэллс ном нависандай англис бо «Машинаи вақт» ном асари худ ба гузаштаи Замин саёҳат карда хаёлоти худро ба мо пешниҳод карда буд. Шумо бошед, ба таҳайюл дода шудаед. Охир ҳозир худатон бо ҷашми худ таърихи гузаштаро дидад истодаед, ку — гуфт.

Бачаҳо — бачаҳо, — гӯён Сайёра диққати ҳамаро ба худ ҷалб менамояд ва ин ҷо биёед, ба ин назар кунед. Бачаҳо ба як ҷо ҷамъ омада қаждумро диданд, ки ба қаждуми мо монандӣ дошт ва дар ҷои дигар дарахтеро дид, тамоман ба ҳайрат монданд. Агар ба қади он назар мекардед, тоқиатон аз саратон меафтид, танаш бошад, хеле ғафс ва шоҳаш кам. Барг надошт, ин дарахти кайҳо хушкидан аз баргу шоҳҳои нозуқ маҳрумшударо ба хотир меовард.

Дар ҳақиқат аксар гумон доштанд, ки он дарахт хушк шуда бошад, вале аснои ба танаи он даст расондан медианд, ки он дар нашъунамост. Ба яқдигар нигоҳ мекарданду чизе гуфта наметавонистанд, ки Донояк:


—Шумо, шумо чӣ дар ҳайрат мондед, — гӯён ба ғап даромад:

Дар давраи Ангиштсанг дар Замини мо сигилляр ном растани нашъунамо дошт, ин ҳамон сигилляр. Ҳоло сабр кунед боз дараҳтҳои папаротник, қаламӣ, чешуе ва дигарҳоро мебинел, ки онҳо боз ҳам ҳайратоваанд.

Дениб Як ба уфуқ наздик мешуд. Рӯз ҷои худро маҷбуран ба шаб медод. Рафиқон ҳам ба тарафи мушак сӯҳбаткунон ҳаракат карданд. Хеле роҳ рафта, Холаи Хобро гум карданд. Ҳама бо якдигар нигоҳ карда монданд. Аз паи кофтукоби ў ба қафо баргаштанд. Хеле роҳ рафта диданд, ки кунда барин дар сари роҳ шах шуда хобаш бурда мондасту ҳарчанд бедор карданӣ шуданд, вале ҳамаи қӯшишҳо натиҷае набахшид, қарор доданд, ки ўро бардошта баранд.

Хеле роҳ рафтанд, ҳар як кас мондашавиро ҳис мекард. Сайёра илтимос кард, ки ягон ҷои мувофиқеро ёфта камедам гиранд. Ин таклифи ў ба ҳама маъқул шуд. Дар як ҷои мувофиқе нишастанду рафиқон дар бораи чизҳои дидашон бо ҳам нақл карда, дар бораи баъзе чизҳо баҳс мекарданд. Онҳо вақтро мувофиқ дониста, аз Олимҷон илтимос карданд, ки ў дар бораи баъзе чизҳо фикри худашро гӯяд.

Дӯстон! Ман чун шумо бисёр чизҳоро омӯхтам, ки дар бораи бисёре аз онҳо тассавуроте надоштам. Ниҳоят



хушбахтем, ки бо чашми худ ҳар як чизе, ки дигарон аз рӯи китобҳо меҳонданд, дида истодаем ва инро ба одамони рӯи Замин албатта мерасонем. Ин моро водор менамояд, ки чашми мушоҳидакориро кушоем ва онро бедор нигоҳ дорем, то ки ягон чиз аз назари мо дур намонад. Ба бепарвой набояд роҳ дод. Ҳар он чизеро, ки мебинеду ба он шубҳа доред, аз яқдигар пурсед. Гербария, коллексия ва ашёи тару хушкро дар вақташ бо маълумоту эзоҳоташ ба тартиб даровардан лозим, — гуфт Олимчон.

Чӣ мешуд, ки як дафтари умумӣ мекардему хулосаҳои дар натиҷаи муҳокимаҳо баровардаамонро ба он қайд мекардем, — гуфт Донояк.

Не, ҷамъбаст намудан кори на он қадар мураккаб аст, ҳоло ба мо далелҳо лозим, — гуфт Олимчон.

Вақте ки ба мушак баргаштем, аз рӯи фикру мулоҳизаҳои алоҳида боз зиддиятҳо ба вучуд меоянд, — гуфтани Дармончон Олимчонро ба фикр кардан машбур мекунад ва ҳама ҳомӯшона мунтазири ҷавоб мешаванд.

Агар лозим донетон, ҳамин тавр мекунем, vale барои ба дафтари умумӣ ақидаҳоро ҷамъбаст намудан вақт лозим, ҳамин тавр не? — гӯён ба ҷавоби рафиқон мунтазир шуда мемонад. Рафиқон, ки чизе нагуфта ба яқдигар нигоҳ карда мемонанд, боз худаш:

Агар вақт ҳаст гӯетону беҳуда ба ҷои мушоҳида ба баҳсу мунозираҳо вақти набударо сарф кунем, чӣ мешуда бошад? Ҳудатон дида истодаед, ки ман шабҳо наҳобида мушоҳидаҳоро ҷамъбаст карда истодаам. Мушоҳидаҳо бошанд, дар асоси фикру мулоҳизаҳои шумоён муайян мешаванд. Бе ин ҳам ин Ҳолаи Ҳоб вақти моро ғорат карда истодааст, хуб мешуд, ки ин масъаларо ҳал намоем.

Ба фикри ман, мо қӯдакбозӣ карда истодаем, мо бояд масъаларо қӯндаланг ҳал намоем. Гап ҳамин, агар бори

дигар Холаи Хоб нағмабозӣ кунад, ба қарори қатъӣ омада-  
намон лозим, — гуфт Ихтироъкор.

Рафиқони дигар дар бораи ҷамъбости фикрҳо чизе  
нагуфтанду Олимҷон бошад дар бораи эраи Палеозой  
нақли ҳудашро сар карду ҳама бо диққат ба ӯ гӯш мекар-  
данд.

Мо ҳоло ду давраи геологиеро, ки Замин аз сар гуза-  
ронидааст, бо ҷашми худ дида истодаем, ки яке аз онҳо ба  
охир расидани давраи Ангиштсанг, дигаре саршавии дав-  
раи Перм мебошад. Ҳар дуи ин давраҳо давраҳои панҷумин  
ва шашумини эраи Полеозой мебошад, ки он ҳамагӣ 330  
милион сол давом кардааст. Ба назари мо, ин синну сол  
хеле қалон аст, вале бо эраи қадимтарин Архей ва Про-  
терозой муқоиса намоем, яке аз онҳо 1000 милион сол ва  
дигаре 2000 милион сол мебошад, ки дар пешин инҳо он  
синну сол ҳеч аст.

Ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки нисбат ба 3000 мил-  
лион сол дар 330 миллион сол тафйирот қалон аст, мо ҳоло  
дар бораи ана ҳамин тафйирот сухан ронданием.


Агар дар бораи давраҳои пеш аз Ангиштсанг тасаввуроти  
умумӣ пайдо нақунем, ба худи Ангиштсанг баҳои дуруст  
дода наметавонем, ки онҳо эраҳои Кембрий, Ордовик, Си-  
лур, Девон мебошанд.

Давраи якуми эраи Протеразой Кембри мебошад, ки ин  
асосан аз регзорҳо, оҳак, слансҳои гиломез ва ҷинсҳои саҳ-  
ти хокистарранг ва ранги сиёҳи баланд иборат буд. Онҳоро  
дар соҳилҳои ҳаличи Ниф ва Кӯли Агедал ва хеле зиёд  
дар Рибис — байни дарёҳои Йесиней ва Анелва, шарқии  
Яилгина, инчунин дар ҷанубии Акирема ва Акирфа хеле  
хуб мушоҳида кардан мумкин аст. Баҳри Тетис Ҳиндустонро  
аз материкҳои шимолӣ ҷудо карда меистод. Ин баҳри Тетис  
як қисми Қазоқистон, тамоми Осиёи Миёна ва ҷумҳуриятҳои

пушти Қафқозро дарбар мегирифт. Дар он давра як қисми хүшкій дар зери баҳри Тетис мегирифт, ки ҳамвории Назди Балтик, қисми зиёди Сибир, Хитои Шарқиро фаро мегирифт. Дар давраи Кембри ҳайвоноти баҳрии бемұхра, инчунин обсабзұ хеле нашұнамо мекунанд. Ҳайвоноти баҳрии онвақта ба тұқумшулук монанд буда, аз паҳлұй чапу рост бо тұгмача (раковина) таҳтаи пушт ва зери манаҳи онҳо бо сипар пұшидагүй буд. Трилобитхое, ки ба сангпушт-хой мө монандай доштанд, аз боло, зер ва паҳлұй бо сипар пұшида шуда буданд. Дар охири ин давра бисёри ҳайвонот тамоман мурда мераванд ва аз онхое, ки ба шароит мутобиқат мекарданд, бо мурури замон ҳайвоноти нав ба вүчуд меояд.

— Чүй дар ин давр растанихो набуданд, — мегүяд Ситора.

— Не ман гүфта наметавонам, ки дар он давр растанихо тамоман набуданд. Азбаски шароити нашұнамои онҳо аз сабаби тез-тез ба вүчуд омадани тағириrot дар рүйи замин чандон мусоид набуд, бинобар ин онҳо он қадар ин-кишоф ёфта наметавонистанд. Соли гузашта, вақте ки ман бо ҳамроҳии падарам ба Москав рафта будам, дар музей намунаи ҳайвоноти баҳрии санг шударо дидам. Ҳоло ба ёдам омада истодааст, ки он растаның ва ҳайвонот як қадар ба ин ҳай-



воноти ба чашми худам дидайстода монандӣ дорад, — гуфт Донояк.

Ҳама, ки ба нақли Донояк бо завқ гӯш мекарданд, Олимчон:

— Бале, ана он чизе, ки ту дидӣ, бокимондаи замони дури гузаштаи замин аст, — гуфта бо диққат ба Донояк як назар кард. Ӯ боз барои пуркувват кардани фикри худ ба ҳама як-як нигоҳ карда, суханашро давом дода гуфт:

— Саволи Ситора ҷон дорад. Агар аҳамият дода бошед ва вақте саёҳат мекардем, дар назди як ҷарии нав қандашуда як-ду соат вақти худамро гузаронидам, ки дар ҳамин вақт Донояк дар назди ман буд ва ин кори мо беҳуда набуд. Як ба ин порчаи дар дасти Донояк буда нигаред, боварӣ ҳосил менамоед, ки дар ҳақиқат ҳам ушна (моҳ), гулсанг (лишайник) ва сарҳасҳои ба худ ҳос дид мешаванд.

— Эҳтимол ин порчаи танаи дарахти дар соя монда барин аст, ки мо дар даст дорем намунаи ҳамон давра бошад, — мегӯяд Сайёра.

— Не! Вақте ки мо ин қабатро мушоҳида мекардем, ин нишонаро аз чуқурии даҳ-дувоздаҳ метри ҷарӣ гирифтем. Албатта намунаи он давра дар зери ин чуқурӣ буда на-метавонад. Ба ғайр аз он намунаи қанданиҳои фоиданок, ба монанди боксидҳо, фосфоритҳо низ дид мешуд. Танҳо дар ҳамин давр қанданиҳои номбаркардашуда ва марганесу оҳан, намаксанг ва гаҷ ба вучуд омадааст, ки мо инҳоро ҳам дар қабатҳои гуногун дидем. Маълум мешавад, ки ҷарии қандашуда дар зери об набудааст.

— Пас на танҳо ушнаву гулсангҳо, балки буттаҳо ҳам бояд бошанд, — гуфт Дармончон.

— Бале, ҳақ бар ҷониби ту Дармончон. Мо дар Бӯстон ҷор-панҷ рӯз агар лозим ояд, зиёдтар меистем. Дар ин

рўзҳое, ки ин ҷо ҳастем, баъзе кофтуковҳои геологӣ мегузаронем.

— Одамони ин сайёрапо ҷустуҷӯ намекунем? — гуфт Сайёра.

— Дар ин сайёра одамро ҷустуҷӯ намекунем, зоро ин бефоида аст.

— Ачдодонамон ҳоло дар танаи дарахт базӯр часпида истодаанду мо дар бораи худамон фикр кунем. Ин ба ақл мувофиқ нест, — гуфт Донояк.

— Кадом аҷдоди мо? — мегуфт Сайёра.

— Кадом аҷдод мешуд, оне, ки мо ду-се соат пеш дар танаи як дарахт дидем.

— Он моҳича кучю мо кучо? Ту Донояк ин вақтҳо сафсатагӯ шудай.

— Не Сайёра, ман сафсата намегӯям. Ҳаминро дониста мон, ки мо набудему ана ҳамон моҳича буд. Эҳтимол ту аз ҳамон ба вучуд омада бошӣ, — гӯён Донояк як шухӣ карда монд.

— Ҳоло дар ин сайёра инкишофи олами набототу ҳайвонот ба дараҷаи олий нарасидааст ва чи тавре ки дида истодаед, дар дараҷаи бениҳоят паст аст, ки ҳатто ба набот будани чизи дида истодаатон боварӣ намекунед. Чи тавре ки дида истодаем, кам-кам луткухмҳо ба вучуд омада истодаанд. Агар бо диққат назар кунед, ба ҳамаи саволҳоятон худи табииати Бӯston ҷавоб дода метавонад.

— Баъд аз давраи Кембри давраи Ордовик сар мешавад. Дар ин давр баҳрҳо ба ҳӯшкшавӣ сар карда, маҳвшавии ҳайвонот ба вучуд меояд. Баъзе ҳайвоноти баҳрӣ бошад, ҳудро ба шароит мутобиқ мекунанд, ки дар ин шароит ба вучуд омада, якумин дубаҳранафасирҳо ба вучуд меоянд, ки онҳо чун қурбоққа дар об ва хушкӣ зиндагӣ карда мета-

вонанд. Баъзе аз онҳо оҳиста-оҳиста ба шароити хушкӣ худро мутобиқат менамоянд.

Ҳаракати вулканикӣ хеле саҳт мегузарад, ки он тағириоти куллиро ба ин сайёра ба вучуд меорад. Аз мушоҳидаҳои имрӯза ман ба чунин хулоса омадам, ки инкишофи сайёраи Бӯстон ва Замин як хел гузаштааст.

Холай Хоб, ки нав аз хоби ноз хеста буд, гуфт: «Дар бораи Бӯстон гап мезанию боз Замин мегӯй».

— Бале, ҳамаи он нозу наъматҳою инкишофи олами ҳай-воноту наботот ва то ин дараҷа расидани мову ту ба ҳамин зинаҳои муайянни инкишофи он вобаста аст.

— Чӣ тавр? Ту гумон мекунӣ, ки як вақтҳо Замини мо ҳамин хел буд, — мегӯяд Серкорак.

— Ҳама гап ҳам дар ҳамин ҷо, ки Замин як вақтҳо танҳо аз материияи мурда иборат буд.

Холай Хоб, ки ҷашмаконаш милтос зада, ба касе, ки чизе гӯяд, нигоҳ мекарду vale чӣ гуфтанашро намедонист, як-бора ба гап даромад:

— Инро модарҷонакам, ҳатто модаркалонам ҳам мепонад, ки ҳамаи он чизе, ки дар рӯи замини мо дида мешавад, Ҳудо ҳалқ кардааст ва барои он, ки мо зинда монем, ин нозу неъматҳоро оғаридааст, — гӯён мағрурони ба рафиқон як-як нигоҳ карда монд. Ҳама ба гуфтаҳои ў механизанд.

— Нахандед! Тавба гӯед. Набошад қаҳри Ҳудо меояд, ки мо ба назди модарҷонакамон баргашта наметавонем.

— Маълум мешавад, ки мо ин қадар меҳнат карда мушак соҳтем, нақшай кашфиёти коинотро тартиб додем, сафеда, сӯзишворӣ ихтироъ кардем, ҳамаи ин хости мо нест.

— Шаккокӣ накунетон, ки ба ғазаби Ҳудо гирифтор мешавeton, — гӯён бо тамоми вучудаш кӯшиш мекард, ки рафиқонро аз роҳашон баргардонад.

- Ба ҳамин саволҳои ман ҷавоб дех, ки мо агар барои парвоз намекӯшидем, ба ҳамин ҷо омада менишастем?
- Не, лекин ҳаминро мо бояд фаҳмем, ки Ҳудо «аз ту ҳаракат, аз ман баракат» гуфтааст.
- Барои чӣ дар Замин ин қадар тараққиёт зӯру дар Бӯстон қариб ҳеч чӣ?
- Ин хости Ҳудо. Агар Ҳудо худаш хоҳад, дар як дам Бӯстон чун Замини мо мешавад ва ҳатто аз он ҳам зеботар.
- Дида истодаам, ки ту бисёр доно менамоӣ.
- Набошад чӣ?
- Агар ҳамин хел барои азбар намудани илм мекӯшидӣ, одам шуда мемондӣ.
- Фақат ҳақорат накун. Ман одамаму фаҳмиши худро дорам. Ба ақидаи ту розӣ нестам. Агар тавонӣ, исбот кун, ки ту ҳақ ҳастӣ.
- Чӣ тавр ба ту исбот кунам, ки чизе нагӯям, фақат хости Ҳудо мегӯй.
- Ман ҳаётро ҳамин хел мефаҳмам, ту бошӣ дигар хел. Агар заррае чун ту ман фикр кунам, ман худамро дар назди Ҳудои Таоло гунаҳкор мешуморам.
- Афсӯс.
- Чи афсӯс? Маълум мешавад, ки ман ғолиб баромадам. Пас тавба кун, ки дер мешавад.
- Чаро тавба кунам?
- Барои ҳама гуноҳҳоят.
- Исто. Ба фикри ту ҳамин дарахтро Ҳудо оғаридааст?
- Бале.
- Дарахт барг дорад?
- Дорад.
- Кадом вақт ҳамин барг пайдо шуд?
- Аввали баҳор.

— Ягон вақт дидай, ки дарахт дар зимистон барг карда бошад?

— Нé.

— Агар ягон мӯъциза мешуд, дар зимистон ҳам аз шохи дарахт мо мева меҳӯрдем.

— Тавба, сад тавба!

— Чӣ тавба? Ҳамин, ки зӯр омад, тавба мегӯй. Бе тавба ба саволам ҷавоб дех.

— Кӯшиш мекунам.

— Майлаш, ту фикр кун, ман боз як суоли дигар медиҳам. Мо дар анборе, ки дар дохили мушак дида мешавад, тухмҳои гуногунро нигоҳ дошта истодаем, барои чӣ он тухмҳо намесабзанд?

— Онҳоро коштан лозим.

— Бигузор гуфтаи ту шавад. Мо онро дар як қуттӣ хоки ҳушк гирифта корем. Тухм месабзад?

— Нe.

— Барои чӣ?

— Намнокӣ нест.

— Ба саволҳоям хеле ҳуб ҷавоб дода истодай. Агар хокро намнок кунему ба ҷои 5-6 дараҷа хунук гузорем, месабзад?

— Албатта, намесабзад.

— Барои чӣ?

— Барои сабзиши вай гармӣ намерасад.

— Бародар дар ҳамин сабзиши тухм, ба мо қудрати Худоро нишон дех.

— Ман чи донам падар, модарам ва модаркалонам ҳамин тавр мегӯянд.

— Худи ту ҷаро дар ҳамин бора фикр намекунӣ?

— Ман чунин фикр карданро гуноҳ мешуморам.

— Ана ҳамин гуноҳ буд, ки ту дар сӯҳбатҳои мо ҳамчун кару гунг мешинӣ.

Холо ҳам барвақт. Ту бояд бештар ба суоли барои чӣ ҷавоб гардонӣ.

Чӣ тавре ки мебинем, вақти мо беҳуда нарафт. Ин ҳам лозим буд. Ман боварӣ дорам, ки Холаи Хоб бисёр ҷизҳоро фаҳмид ва оянда ба ҳар як ҷиз чун мо назар карда як писараки доно шуда мемонад.

Сайёра! Чаро Холаи Хоб ин тавр андеша дорад?

Барои он ки Холаи Хоб чун мо андеша ронад, бояд нисбат ба табиат бо ҷашми хирад назар кунад ва аз ҷамъбасти олимон боҳабар бошад, ки Абӯалӣ ибни Сино гуфтааст:

Оламро Ҳудои Таъоло оғарида, ба ин ягон шубҳа нест,  
вале Ҳудованд ба қудратҳои мо ҳам боварӣ дорад, ки мо  
ҳам ба меъёри ҳуд оғаридгорем, ки ҷизҳоро тағйир  
медиҳем ва ҷизи нав меофарем. Ин амри Ӯст.

— Табиат пур аз ҳодисаҳост. Ягон ҷиз сабаб мешаваду тараққиёт қатъ мегардад, — гӯён боз ба сари мақсад баргашт Олимҷон.

— Дар давраи Силлур қариб ҳамаи масоҳати Европаи Ҷарбӣ дар зери об буд. Аз бокимондаҳои обии давраи Силлур қариб понздаҳ ҳазор намунаҳои ҳайвоноти обиро ёфтаанд, ки онҳо трилобитҳо, сарпоҳо, коралҳо ва намудҳои ҳорпӯстҳо мебошанд.

— Сохти дарунии ин ҳайвоноти баҳрӣ чӣ ҳел бошад? — гуфт Дармонҷон.

— Ҷун сохти берунияшон сохти дарунии онҳо низ хеле содда аст. Ба ҷои ҳамаи аъзои даруниӣ, ки мо онро органи ҳозима менамоем, як қубури рост ва ё як ҳалтacha дида мешуд, ки онҳо бештар обсабз ва баъзе ҳайвоноти майдаро меҳӯрданд.

— Номи аҷоиб доштааст, сарпоҳо, гуфт қадоме аз рафиқон.

— Бале, акоиб. Дар ҳамон қисме, ки почакҳо мавҷуданд, сар инкишоф ёфтааст, аз ин рӯ онҳо сарпо ном гирифтаанд.

Ҳайвоноти давраи Силлуро аз обсабзҳо ҷудо кардан хеле мушкил буд, ки онҳо намуди растани дошта, хеле суст ҳаракат мекарданд.

Дар ҳамин вақт моҳии сипардор ба вучуд омад, ки сар ва қисми пеши онро сипар мепӯшид. Онҳо қанотҳои шиноварӣ надоштанд ва хеле суст ҳаракат мекарданд. Дар мобайн ба шакли дарозрӯя, аз дарун тағояк дошт, ки нақши сутунмӯҳраро ичро мекард. Ин намояндаи якумин мӯҳрадорон буд.

— Ба монанди лансетник, як намуди моҳии аввалин — гуфт Донояк.

— Бале. Дар мавқеааш ба хотир овардӣ, — гӯён боз сӯхани худро давом дод:

— Дар ҳангоми мадду ҷазр як қисми растаниҳо аз баҳр берун монда, ба ҳаёти хушкӣ мутобиқат пайдо мекунанд. Ҳамин тавр якумин растаниҳои рӯи замин ба вучуд меоянд, ки онҳоро псилофитҳо меноманд.

Дар рӯи Замин якумин кирмҳо ва ҳашароти тортанакмонаанду якумин бемӯҳраҳо ба вучуд омаданд.

Дар соҳилҳои халичи Фин ва кӯли Ладога тагшинҳои давраи Силлур хеле бо хубӣ мушоҳида мешаванд. Аз рӯи он мо як олам тадқиқотҳо гузаронидаем, ки ду сол аз ин пеш ман ҳам дар он ҷо будам.

Ҳаминро бояд қайд кард, ки қабати заминӣ ин худ як китобест, ки таърихи гузаштаи онро муайян мекунад. Онро хонда тавонистан лозим. Мо ба қабати ғафси оҳаксанг бархӯрдем, ки то 200 метр меомад.

— Он чӣ тавр ба вучуд омада бошад?

— Бо мурури замон ҳайвоноти баҳрӣ нобуд мешуданд ва онҳо дар зери баҳр тагшинро ба вучуд меоварданд.

Инчунин ҳодисаҳо бештар дар ҳолати номувофиқшавии шароит ба вучуд меояд ва ҳамаи организмҳои зинда маҳв шуда дар зери баҳр мемонанд ва оҳаксангро ба вучуд меоранд.

— Мо инро фаҳмиDEM, vale дар бораи дар болоҳои кӯҳ чӣ тавр пайдо шудани қабати оҳаксанг чизе мегуфтӣ, хуб мешуд, — гуфт Серкорак.

— Дуруст аст, ки мо оҳаксангро дар болои кӯҳ ва ё дар ёнаҳои он дида метавонем. Ҳаёт ин оромӣ нест, он доим дар дигаргунист. Ҳар як чиз тағиیر меёбад ва аз он бо мурури замон чизи дигар ба вучуд меояд. Аз ин рӯ тамоми коинот дар ҳаракату дар тағиирёбист.

Як вақт дар ҷои он кӯҳҳо баҳр буда, бо мурури замон он бардошта мешавад, дар натиҷа оҳаксангҳоро мо дар болои кӯҳ ва ёнаҳои он дида метавонем, — гуфта ба рафиқон як-як нигоҳ карда монд, ки Серкорак: фаҳмо, — гуфт.



Холай Хоб ним хобу ним бедор ҳалочак мерафт ва боз каме нишаст, ки хобаш бурда монд.

— Аз ҳамон боқимондаҳои давраи Силлур лои сурх, рег, оҳаксанг ва қабатҳои мергелия ба вучуд омад. Мергелия барои саноати сementбарор ашёи хоми қиматбаҳо ба шумор меравад. Онро ба орд табдил дода, дар зери ҳарорати баланд нигоҳ дорем, ба сement табдил меёбад. Ҳамин тавр аз тагшинҳои зери баҳр слансҳои сӯзанда ба вучуд меояд, ки онро ҳамчун сӯзишворӣ истифода мебаранд.

— Захираи калони онро дар Эстония мебинем, ки онро ҳамчун сӯзишворӣ истифода мебаранд. Аз он газ, смала ҳосил меқунанд. Аз смалай он бензин, керосин, лакҳо, амиак ва дигар чизҳои қиматбаҳо ҳосил меқунанд, — мегӯяд Донояк.

— Маълум мешавад, ки Донояк дарсҳои хондаашро фаромӯш накардааст.

Мо ҳоло дар бораи ҳаракати тектоникии ин давр сухан меронем, ки ин ҳаракати дохили Замин мебошад. Дар бисёр ҷойҳо қаторкӯҳҳо ба вучуд меоянд, ки ин сабаби ба вучуд омадани олами ҳайвоноти хушкигард шуда тавонист.

Давраи Девон—ин давра аз даврае, ки мо ҳоло дида истодаем, як давра қафо меистад. Баъд аз он ана ҳамин даврае, ки мо бо ҷашми худ дида истодаем, ба вучуд меояд. Пас саволе ба миён меояд, ки дар давраи Девон шароит чӣ хел бошад?

Аз рӯзе, ки дар рӯи замини Бўстон ҳаёт ба вучуд омад, миллион сол гузаштааст. Бемӯҳраҳо ба нашъунамои оли расида растаниҳои сабз талу теппаҳоро оро додааст.

— Оё растаниҳои он ба он растаниҳое, ки мо дида истодаем, монанд бошанд? — мегӯяд Дармонҷон.

— Манзараҳои он давр аҷоиб буд. Қариб ба намуди пахнбаргҳое, ки дар зимистон баргҳояшонро тамоман мепар-

тоянд, монанд буд. Асосан растаниҳои псилофит дида мешуданд, онҳо қарип аз барг маҳрум буда, танаи нозук доштанд. Агар аз дур медиded, гумон мекардед, ки аз нарасидани об дараҳтҳо хушк шуда бошанд.

— Чи тавре ки мо худи ҳамин рӯз яке аз онҳоро дида, дар ҳайрат монда будем. Танаи он ба бодиинг монандӣ дошта, чун салафани об пур кардашуда буд.

— Бале, Ситора дуруст мегӯяд, ки растанини дидаи мо боқимондаи давраи Девон мебошад.

Дар давраи Девон ҳайвоноти обӣ нашъунамо менамояд. Дар обҳои дарё инчунин кӯлҳои оби ширин дошта моҳиҳои зиреҳдор, ба монанди коккостеусҳо, қаждуми ракмонанд хеле зиёд шуда, дар охирҳои ин давр миқдори онҳо кам мешавад. Шароити зиндагии онҳо дар оби дарё ва кӯл танг шуда як қисми онҳо ба оби баҳрҳои кушод мегузаранд. Дар чунин шароити хуби зиндагӣ онҳо хеле хуб инкишиф ёфта дарозии онҳо то даҳ метр мерасад. Динихтизҳое ба вучуд



омаданд, ки наҳангро шикор мекарданд. Дандонҳои онҳо чун дандони мор буд, ки тӯъмаи худро наҳоида фурӯ мебурданд.

— То ҳол модар бораи бемӯҳраҳо ва ё тағояқдорҳо сухан меронем, оё чунин моҳиҳои азмчусса мӯҳра надоштанд? — гуфт Донояк.

— Онҳо чун як қанори гӯшт буданд, мегӯяд Серкорак. Ҳама аз ин сухан баробар як завқ мекунанд.

— Саволи Донояк хеле ба маврид ба миён омадааст. Ман ҳаминро гуфтанӣ будам, ки ин моҳиҳои динихтиз, наҳанг, кистопёр, периофталмус, моҳиҳои устухондор буданд, ки қанотҳои шиноварӣ дошта, хеле тез ҳаракат мекарданд.

Растаниҳо ҳарчи бештар рӯи заминро пӯшонида, дараҳтҳои тухмдор низ ба вучуд меоянд, ки бузургии онҳо чун дараҳтҳои мо мебошад. Дар шохҳои онҳо баҷои чанг (спора) тухм дида мешуд. Дар онҳо барги ҳақиқӣ пайдо шуда, пояҳои онҳо мустаҳкам буд.

Дар охирҳои давраи Девон оби кӯлҳо хушк мешавад. Чунин шароит маҷбур мекунад, ки пуфакҳои шиноварӣ нақши шушро иҷро намоянд ва онҳо якчанд вақт аз об берун зинда монанд.

— Ҳоло ҳам чунин моҳӣ дида мешавад, — гӯён боз сухани худашро давом медиҳад: — Дар наздикии соҳилҳои уқёнуси Ҳинд мо онро дидем ва онро периофталмус меноманд.

Ду сол аз ин пеш ман ҳамроҳи модарам ба Ҳиндустон ҳамчун турист рафта будем. Он моҳиро ба ҷашми худам дидам, — мегӯяд Сайёра.

— Он чӣ хел будааст? — гуфт бо ҳайрат Ҳолаи Хоб. Ӯ чӣ тавр ба Сайёра наздик шуда монданашро надониста монду қанӣ нақл кун, — гӯён ба Сайёра нигоҳ карда шах шуда монд.

— Моҳидорон моҳӣ медоштанд. Дар байни моҳиҳои доштаи онҳо як моҳии аҷоибе буд, ки он дар хушӯй зеле ҳушӯр ва ҷусту ҷолоқ буд. Одамоне, ки ҳаёти он моҳиро нағз медонистанд, нақл карданд, ки он моҳӣ тӯъмаи худро ба воситаи забонаш чун қурбоққа дошта гирифта, аз ҳисоби ҳашароти дар хушӯй зиндагӣ кунанда умр мегузаронидааст. Вақте ки қаноатҳои шиноварии дар пеш ҷойгир шударо ба замин мегузошт, шумо пойҳои пеш гумон мекардед. Нӯли он чун моҳӣ ба пеш набаромада ба нӯли қурбоққа қарив монанд шудааст. Ҷашмонаш аз қосахона баромада саги булдокро ба хотир меорад. Дарозии он даҳ-понздаҳ сантиметр буд.

— Онро ширкор мекарда бошанд? — гуфт яке аз рафиқон.

— Не агар фавқулода ба тӯрашон афтода монад, онро боз ба баҳр мепартоянд. Он қанотҳои пеш, ки ниҳоят пуркуват мебошанд, ҷуссай онро ба пеш тела медиҳанд ва ў ҷаҳида-ҷаҳида ба пеш ҳаракат менамояд.

Як бачаи шум онро доштанӣ шуд. Моҳича чунон ба бозӣ даромад, ки бача аз тарс ҷӣ кор карданашро надониста монд.

— Бача онро дошта гирифт, — мепурсид Холаи Хоб.

— Не, дар як дам худашро ба об партофту чун дигар моҳиҳо бо як дум задан аз назар ҳинҷон шуда рафт.

— Аз беҳуда ба ин ҷоҳо сарсон шуда гаштан ана ба соҳили он уқёнус мерафтем хубтар мебуд, — гуфт Холаи Хоби нав аз хоб ҳеста.

Нақли Сайёра чунон ба Холаи Хоб маъқул шуда буд, ки ҳатто миҷа назада ба ў гӯш мекард. Ҳама ба рафтори ў мекандиданд, ў бошад, ҷизеро пай намебурд.

— Рафиқон! Гӯё диққати дӯстонро Олимҷон ба худ ҷалб намуд ва ба Сайёра барои нақли аҷоибаш миннатдорӣ баён намуда:

Дар охири давраи Девон, ки он давра ҳамагӣ ҳафтод миллион сол давом кардаасту дар ин давр ҳайвонҳои азимчусса ба монанди стегосефал буда, он ба тимсоҳи мо монандӣ дошт. Сари гирдаки аз боло ба поён зерхӯрда, шиками калон, ҷашмони гирдаки доим кушода дошта пойҳои пешу қафои он панҷтой панҷа дошта, дорои думи калтаи пуркуват буд. Он дар ботлоқҳо зиндагӣ карда ва ниҳоят суст ҳаракат мекард.

— Пас маълум мешавад, ки тамоми нафтҳои ҷаҳон аз онҳо ба вучуд омадааст? — мегӯяд Холаи Ҳоб.

— Ин тавр фаҳмидан лозим нест, ки тамоми нафти ҷаҳон аз як чиз ва дар як вақт ба вучуд омада бошад. Нафт дар давраҳои оянда ҳам ба вучуд меояд, вале аз ҳайвоноти дигар. Аз ин рӯ нафтҳои ҳар як давра аз ҷиҳати сифат аз ҳамдигар фарқ карда нафти давраи Девон бошад, сифатан хубтар аст.

— Пас маълум мешавад, ки гӯшту пӯсту стегосефалҳо ҳушсифат будаанд? — гуфт Серкорак.

— Сифати нафтҳо то андозае ба тозагии ҳуди материали ба вучуд орандаи нафт хос аст, вале ин пеш аз ҳама ба қадом андоза ба зери замин зиёдтар ҳобидани онҳо вобаста аст, — гуфт Донояк.

Олимҷон мебинад, ки дигар дар бораи нафт саволу ҷавоб хотима ёфта ҳама ором шуда монданд, ҷилави суханро ба дasti ҳуд гирифта:

— Дар бораи даврае, ки байд аз Девон меояд, дар ин бора ҳуди шумо фикратонро баён кунед, — мегӯяд.

— Мо?

— Ҳа, ҳуди шумоён. Дар бораи ин давра чизе гуфтан лозим нест. Шунидан кай бувад монанди дидан. Чи тавре ки мебинед, мо ҳоло дар давраи Ангиштсанг зиндагӣ карда истодаем. Аз рӯи нақлҳои ман ва он чизе, ки шумо дида

истодаед, гүед, ки одам дар чунин давра ба вучуд омаданаш мумкин?

— Ҳаргиз не, — гуфт Сайёра.

Холаи Хоб бошад: — як дидан лозим, — гуфта монд.

— Хуб пагоҳ мебинем, — гүён писханд зад Дармончон.

Акнун хобидан лозим, ки пагоҳӣ барвақт мехезем, — гуфт Олимчон.

## **МУНДАРИЧА**

Роҳ ба сӯи ошёни баланд ва андешаҳои дурпарвоз . . . . .	3
Офтоб ва ситораҳо . . . . .	44

## **ХОЧЙ УМАРХҮЧАИ ИСТАРАВШАНЙ**

## ДҮСТОН ДАР КОИНОТ (Асари фантастику илмій)

КИСМИ ЯКУМ

Мұхарріп:	доктори улумы филологі, профессор <b>А. Мамадаминов</b>
Мұхаррири техники:	<b>Шараф Додобоев</b>
Рассом:	муаллими коллеци рассомии ш. Душанбе <b>Валиев Зафар</b>
Тарроҳ:	<b>Фарҳод Раҳимов</b>
Хуруфчинон:	<b>Ҷӯраев З., Раҳмонқулова Ш.</b>

БИ № 2813

Ба матбаа 07.01.2004 супорида шуд. Ба чопаш 10.02.2004 имзо шуд. Андо-  
зαι  $60x84\frac{1}{16}$ . Коғази рӯзномавӣ. Чопи оғсетӣ. Ҳуруфи адабӣ. Ҷузъи нашрию  
хисобӣ 7,0. Адади нашр 200 нусха. Супориши №01/04.

Нашриёти «Сурушан», 734025, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 37.  
Тел : 21-54-62